



Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор,  
Шавад тира аз беҳирад рӯзгор.

ҲАФТАНОМА АЗ 20-УМИ ИЮЛИ СОЛИ 1932 НАШР МЕШАВАД

# ОМУЗГОР

№ 3 (12279)  
21 январи  
соли 2021

НАШРИЯИ ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН [www.omuzgor-gazeta.tj](http://www.omuzgor-gazeta.tj)

► ОЗМУН

## Азизбек ЗУМРАТОВ – ҒОЛИБИ «Омӯзгори соли Тоҷикистон - 2020»

Дар толори Донишқадаи ҷумҳуриявии тақмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф озмуни ҷумҳуриявии «Омӯзгори соли Тоҷикистон - 2020» баргузор шуд. Дар оғоз вазири маориф ва илми ҷумҳури Муҳаммадҷусуф Имомзода довталабонро барои роҳ ёфтан ба даври ниҳони озмун табрик намуда, дар бораи афзалияти соҳа, бахусус, ислоҳоти соҳа, дастовардҳои соҳаи маориф ва илм дар мисоли пирузии шогирдон дар озмунҳои байналмилалӣ, равандҳои нав дар таълим, таълифи китобҳои дарсӣ бо дарназардошти муносибати салоҳиятноки ва дигар масоил суҳанронӣ кард.



Хамчунин, вазир оид ба ташкил ва гузаронидани озмун андешаронӣ намуда, иброз дошт, ки озмун ба қабули Барномаи «Бистсолаи рушди омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илми маориф, солҳои 2020 – 2040» созгор омадааст, зеро аз панҷ нафар довталаб се нафарашон мутахассисони ин соҳаҳо мебошанд.

Сипас, муовини вазири маориф ва илм Латофат Назирӣ, сармутахассиси раёсати тахсилоти миёнаи умумии Вазорати маориф ва илми ҶТ, ҳамзамон ранис кумитаи тасдиқоти озмун Вайсиддин Исмоилов довталабонро бо шартҳои озмун шинос намуданд.

Дар шартҳои аввали озмун фаъолияти кории худро Некрӯз Турсунзода, омӯзгори географияи мактаби Президентии шаҳри Кӯлоб, муаррифи намуд. Тибқи гуфтаи номбурда, ӯ дарсҳоиро бо усулҳои гуногуни таълим, аз ҷумла, диаграммаи ВЕНН, ангезиши зехн, методҳои инфиродӣ, интерактивӣ, истифодаи варақаҳо, тестҳо, воситаҳои техникаи таълим ва ғайра роҳандозӣ менамояд. Тачрибаи дахсолаи корӣ дошта, аз тақмили ихтисос ва курсҳои кӯтоҳмуддати таълим гузашта, ба пешаи омӯзгорӣ ханӯз дар курси сеюми донишқада таҳсил карданиш дил бастааст. Донишқадаи олиро бо дипломи аъло хатм ва дар даври шахриву вилоятии озмуни «Омӯзгори сол» ширкат намуда, ба даври ҷумҳуриявӣ роҳат гирифтааст. Шогирдонаш дар олимпиадаҳои фанӣ ширкат варзида, соҳиби даҳ медал гардидаанд. Н. Турсунзода муаллифи 4 дастури методӣ оид ба омӯзиши илми география аст.

Омӯзгори фанни химияи литсейии №3 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе Азизбек Зумратов тачрибаи 18

– солаи омӯзгорӣ дорад. Вай фаъолияти хешро тавассути маъруза бо истифода аз тахтаи электронӣ намониш дод. Бино ба гуфти ӯ, муваффақиятҳои хешро дар ҳамкорӣ бо олимони соҳаи химия мебинад. Сомонаи худро ташкил намуда, оид ба навигарӣ дар соҳаи маориф маълумоти хешро меафзояд. Соҳиби ду ихтирои илмӣ, 12 дастури методӣ, бештар аз 50 мақола аст, ки 17 – тои он илмианд. Вай бо истифода аз исми элементҳои кимиёвӣ (зери кадом рақам чой гирифтани онҳо) тақвими рӯз ва вобаста ба бурчи дувоздагона харакаи соатро сохтааст.

Тоҳирҷон Холиқов – омӯзгори забони русии мактаби миёнаи № 8-и шаҳри Шаҳринав, новобаста аз он ки дар байни довталабон собиқаи нисбатан кам (5 сол) дорад, ба комёбиҳои зиёде ноил гардидааст. Вай хатмкардаи ДДЗТ ба номи С. Улуғзода буда, аз васоити техникаи таълим хуб бархурдор аст ва ин сабаб гардидааст, ки шогирдонашро ба омӯзиши фанни худ ҳарчи бештар ҷалб намояд. Ӯ низ сомонаи худро ташкил кардааст, ки ҳамарӯза аз он истифода бурда, бо муштариёнаш дар тамос мебошад. Тавассути ВАО низ 48 мақола вобаста ба методҳои таълими забони русӣ чоп намудааст. Тоҳирҷон омӯзгори синфҳои поёнӣ аст ва мехоҳад, ки бо дониш ва тачрибаи ҳосилкардааш меҳри ин забонро дар дили шогирдон чой созад.

Тибқи муаррифии фаъолияти хеш дастовардҳои шогирдонҳои омӯзгори забони англисии литсейии Оғохонӣ шаҳри Хоруғ, Сайлӣ Наврӯзбекова ба ҳайати ҳакамони пешниҳод кард. Сайлӣ тачрибаи дахсолаи корӣ дошта, хатмкардаи ДДОТ ба номи Садриддин Айний мебошад. Муаллима аввал дар мактаби № 49-и пойтахт, баъдтар дар литсейии

«Нурбахш» - и шаҳри Норақ ва имрӯз дар литсейии Оғохонӣ шаҳри Хоруғ ба омӯзиши ин забон машғул аст. Шогирдонаш дар олимпиадаҳо ва озмунҳои омӯзиши забони англисӣ ширкат намуда, чойҳои ифтихориро соҳиб гардидаанд. С. Наврӯзбекова афзуд, ки дар китобҳои пештараи забони англисӣ аксаран матнҳо ба давлатҳои Англия, Америка ва Австралия дахл дошт. Акнун худ вай ташаббус нишон дода, пораҳо аз асари «Гулистон» ва дигар адабиҳои тоҷикро интихобан ба шогирдон бо ин забон меомӯзонад. Чи тавре ки ӯ гуфт, китоби дарсиеро зеро роҳбарии профессор П. Ҷамшедов таҳия намуда, ба ВМИ ҶТ барои хонандагони синфҳои 10 – 11 хамчун воситаи таълими пешниҳод намудааст.

Омӯзгори биологияи муассисаи таълимии махсусгардонидашуда барои хонандагони болаёқати ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Дилором Ҷалолова фаъолияти худро муаррифи карда, иброз дошт, ки собиқаи ҳафтсолаи омӯзгорӣ дошта, дар таҳияи маводи методӣ тачрибаи калон дорад. Бо чанд намунаи корҳои дастиаш ин гуфтаро тасдиқ намуд. Вай дар машғулиятҳои бештар усули муносибати босалоҳиятро истифода бурда, бо ин мехоҳад хонандаҳо ҳам дар дарс фаъол бошанд. Аз нақли муаллима маълум гардид, ки роҳбари иттиҳодияи методист ва панҷ нафар шогирдаш дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявии фанни биология ширкат намуда, соҳиби чойҳои ифтихорӣ гардидаанд.

(Давомиаш дар саҳ. 3)

### • ДАР ИН ШУМОРА: •

Каломи масъулиятафзо	саҳ. 2
Таърихи пурифтихори миллат	саҳ. 4
Фурӯғи одамият аз китоб аст	саҳ. 5
Татбиқи барнома масъулият мехоҳад	саҳ. 6
Фаъолияти бавусъат мебояд	саҳ. 8
Соҳибхунарӣ - ифтихору тавоноӣ	саҳ. 9
Эҷодиёти халқ ва тарбияи насли наврас	саҳ. 10
Шабпарак ё шапалак?	саҳ. 11
Фазои оила беғубор бошад	саҳ. 12
Ақли солим дар тани солим	саҳ. 13
Оҳангсоз, омӯзгор ва рӯзноманигор	саҳ. 14

### Обуна ба ҳафтаномаи «Омӯзгор» барои соли 2021

Агар хоҳед, ки дар соли 2021 аз навгонҳои соҳаи маориф ва илм оғох бошед, амру фармониш ва дастурҳои вазири маориф ва илм ва асноди соҳаи маориф ва илмро сари вақт дастрас намоед, аз тачрибаи ҳамкасбон оғох гардел, тачриба, андеша ва дарҳости худро пешниҳод карда тавонед, ба нашрияи дӯстдоштаи худ – «Омӯзгор» обуна шавед.

Нархи обуна барои як сол бо иловаи хидмати почта 149 сомонӣ 05 дирам

### СУРАТҲИСОБИ МО

ДХ БДА ҶТ «Амонатбанк»  
с/х 20202972200317101000  
х/м 20402972316264

РМБ 350101626  
РМА 010009400  
Ба «Омӯзгор»



► ИҚДОМ

# "Тоҷикон" дар ҳар хонадон

Дар ҳар давраи таърихӣ дар ҷомеаи башарӣ соҳибназароне зуҳур мекунанд, ки бо осори мондагори хеш нақши носутурдани бар ҷой мегузоранд. Офаридаҳои онҳо барои имрӯзиёну бозояндагон ҳамчун дастури роҳнамо ва намунаи намоёни дарси ибрату худшиносӣ ва сабақомӯзӣ аз таърихи пурифтихори гузашта мебошад. Чунин қисмат насиби на ҳар кас мешавад. Ин рисолат насиби онҳое хоҳад шуд, ки рӯзӣ рӯзгорашро вақфи хидмати миллату давлати хеш намуда, дар ватандориву дифоъ аз манфиатҳои миллату давлат аз ҳеч чиз дарег намеварзанд. Таърихи ҳар қавм оинаи тамоми он будо ҳаст ва менамояд. Таърихи пурифтихори миллати куҳанбунёди тоҷик оғанда бо муборизаҳои адолатхоҳӣ, ватандорӣ, дифоъ аз марзу буми аҷдодӣ мебошад, ки барои наслҳои ҳар давраи таърихӣ чун роҳнамо хизмат кардааст. Сабақҳои омӯзандаи таърихи ҳамаҷониби моро дар маърифат намудани аслу моҳияти воқеоти пешин роҳкушо гардида, дарку фаҳмамонро дар шинохту суд бардоштан аз он ҳодисаҳо, ки гузаштагонанон бо он рӯ ба рӯ будаанд, тақмили тақвият мебахшанд.

Таърихи аҳли башар дар ҳар замоне ёд надорад, ки роҳбари ин ё он давлате бо қамолу садоқат ва арҷгузорӣ ба ҳар хонадони сарзамини хеш асаре бо таълиди афзун интишор намуда, тақдим дошта бошад. Чунин амал аз ҷониби Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардид. Корномаи оғанда бо ифтихори миллии Пешвои миллат бо нашри мӯҳтаҷади "Тоҷикон"-и академик Бобочон Ғафуров, ки собиқа надорад, дар ҷаридаи таърихи миллат бо хатҳои заррин сабт хоҳад ёфт. Рӯҳи муаллифи шахкитоби "Тоҷикон" аз лутфу ибтиқори Пешвои муаззами миллат шод гардидааст ва ҳамакунан, дар қосонаи ҳар оилаи тоҷиконӣ ин осори мондагор дар ҳоли тақсим шудан буда, моро хушдор аз он медиҳад, ки аз таърихи пурғановату гурурофари миллатамон сабақ ашӯхта, бо мутолиаи он хотираи таърихамонро боз ҳам қавитар намоем. Ин нуктаи пазируфтани дар пешгуфтори ниғоштаи Пешвои миллат ба он китоб таҳти унвони "Шиносномаи миллат" чунин таъкиди шудааст: "Ҳар фарди бедордиди миллат бояд омӯзиши таърихи халқи азизамонро вазифаи муқаддаси худ донанд, аз гузаштаи пурифтихори фарозии он сабақ гирад ва бо қорномаҳои фарзандони мардуми боҳимматаш шинос шуда, онҳоро дар ҳофизаи таърихиаш ҷой диҳад".



Воқеан ҳам, дар таърихи ва фаъолияти арбобони тараққипарвари он бисе нуктаҳо, ҳикматҳо, таълимҳо, панду андарзо ҳастанд, ки барои имрӯз ва ояндаи миллат, ба хусус, насли ҷавони он сабақомӯзанд.

Воқеан ҳам, дар таърихи ва фаъолияти арбобони тараққипарвари он бисе нуктаҳо, ҳикматҳо, таълимҳо, панду андарзо ҳастанд, ки барои имрӯз ва ояндаи миллат, ба хусус, насли ҷавони он сабақомӯзанд.

Воқеан ҳам, дар таърихи ва фаъолияти арбобони тараққипарвари он бисе нуктаҳо, ҳикматҳо, таълимҳо, панду андарзо ҳастанд, ки барои имрӯз ва ояндаи миллат, ба хусус, насли ҷавони он сабақомӯзанд.

Воқеан ҳам, дар таърихи ва фаъолияти арбобони тараққипарвари он бисе нуктаҳо, ҳикматҳо, таълимҳо, панду андарзо ҳастанд, ки барои имрӯз ва ояндаи миллат, ба хусус, насли ҷавони он сабақомӯзанд.

Воқеан ҳам, дар таърихи ва фаъолияти арбобони тараққипарвари он бисе нуктаҳо, ҳикматҳо, таълимҳо, панду андарзо ҳастанд, ки барои имрӯз ва ояндаи миллат, ба хусус, насли ҷавони он сабақомӯзанд.

Воқеан ҳам, дар таърихи ва фаъолияти арбобони тараққипарвари он бисе нуктаҳо, ҳикматҳо, таълимҳо, панду андарзо ҳастанд, ки барои имрӯз ва ояндаи миллат, ба хусус, насли ҷавони он сабақомӯзанд.

Воқеан ҳам, дар таърихи ва фаъолияти арбобони тараққипарвари он бисе нуктаҳо, ҳикматҳо, таълимҳо, панду андарзо ҳастанд, ки барои имрӯз ва ояндаи миллат, ба хусус, насли ҷавони он сабақомӯзанд.

(Давом дорад)

Ҳасан ҶҶРАЕВ,  
устоди коллеҷи омӯзгорӣ  
ба номи Ҳосият Маҳсумоваи  
ДДОТ ба номи Садриддин Айӣ,  
номзади илмҳои педагогӣ

► АЗ ПАЁМ ТО ПАЁМ

Ҳамасола Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ироа мегардад ва тамоми пахлуҳои сиёсати хоричиву дохилии кишвар мавриди таҳлилу баррасии амиқ қарор мегирад. Дар баробари ин, дастури супоришҳои мушаххас бахри рушди иқтисодӣ иҷтимоӣ дода мешавад. Паёми навабтӣ Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии мамлакат (26.12.2019) бо чанд махсусияти хеш тавонист дар рушду пешрафти иқтисодӣ мамлакат мусоидат намо-

Эълон гардидани Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва хунароҳон мардумӣ аз дигар тадбирҳест, ки ба рушди сайёҳӣ, эҳёи хунароҳон мардумӣ ва ба таври ҷашмигир обод гардидани дехоти кишвар мусоидат кард. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ин иқдом ба рушди сайёҳӣ тақони ҷиддӣ бахшидаву шароити мусоид бахри рушди соҳа фароҳам оварда шуд. Ба масъалаи тайёр намудани кадрҳо низ тавачҷуҳ зоҳир шуд ва ихтисосҳои гуногун дар муассисаҳои олии кишвар таъсис ёфт. Донишқадаи соҳибкорӣ ва хизмат ба Донишқадаи соҳибкорӣ, сайёҳӣ ва хизмат табдили ном кард. Чун ҳамеша ба рушду инкишофи

## Каломии масъулиятфароз



Аввалан, дар Паём роҳҳои рушди бештари бахши иқтисодӣ босуботи кишвар муайян гардид, ки дар ин самт барномаву стратегияҳои давлатӣ тақони ҷиддӣ бахшидаанд. Бахши ҳусусии кишвар дар рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба таври ҷашмигир инкишоф ёфт. Пешвои миллат дар ин замина ҳукумати мамлакатро вазифадор намуданд, ки «минбаъд ба ҷанбаҳои сифатии рушди иқтисодӣ миллий, тақвияти неруи инсонӣ, бо истифода аз технологияҳои муосир ва ҷорӣ намудани инноватсия вусъат додани истеҳсоли маҳсулоти ниҳой, баланд бардоштани фаъолнокии иқтисодии аҳоли, тақмили низомии дастгирии соҳибкориву сармоягузорӣ ва тавсеаи иқтисодӣ рақамӣ диққати аввалиндараҷа диҳад».

Ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ дар соҳаҳои иқтисодӣ иҷтимоӣ махсус таъкиди гардид ва рушд бахшидани саноати кишвар дар мадди аввал гузошта шуд. Дарвоқеъ, соли 2020 дар кишвар даҳҳо қорномаи нави саноатӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ гирифтанд ва ҷойҳои зиёди қорӣ муҳайё карда шуд. Ҳамчунин, ба ифтихори 30-солагии Истиклоли давлатӣ сохтмони даҳҳо қорномаи нави саноатӣ дар гӯшаи қанори мамлакат дар назар гирифта шудааст ва ин санаи таърихӣ дар сатҳи баланд таҷлил хоҳад гардид.

Дастгирии соҳибкорон аз дигар масъалаҳои муҳим дар Паём буд ва таъсиси фонди дастгирии соҳибкорӣ аз ҷумлаи тадбирҳои судманд маҳсуб меёфт.

соҳаҳои илму маориф дар Паём афзалияти аввалиндараҷа дода мешавад. Ин тавачҷуҳро метавон дар бунёди муассисаҳои таълимӣ мушоҳида кард. Дар робата ба ин, дар Паём таъкиди гардид: «То ҷашни 30 - солагии Истиклоли давлатӣ 128 муассисаи томактабӣ ва 338 муассисаи таҳсилоти умумӣ бунёд гардида, дар маҷмӯъ, 1332 муассисаи таълимӣ ва томактабӣ тармиму таҷдид карда мешавад». Ин рақамҳо гувоҳӣ онанд, ки дар қӯтоҳтарин муддат муассисаҳои таълимӣ бо тамоми таҷҳизоти таъмин мегарданд ва муассисаҳои ҷавобгӯ ба талаботи замон дар ихтиёри муҳассилин қарор мегирад.

Дуоим, қабули барномаҳои давлатӣ ба баланд гардидани сифати таълим мусоидати амиқ мекунанд. Яке аз иқдомҳои, ки дар Паём зикр гардид, «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» мебошад, ки бешак, илмҳои дақиқро тақвият мебахшад. Гумон мекунам, ки дар ин ҷода нақши ҳафтаномаи «Омӯзгор» бузург мебошад. Дар саҳифаҳои нашрияи мунтазам мақолаҳо вобаста ба омӯзиши васеи илмҳои дақиқ пешниҳод мегардад. Инчунин, озмуни ҳафтанома доир ба бистсолаи омӯзиши илмҳои дақиқ боиси дастгириест. Масъалаи омӯзиши забонҳои хоричӣ низ пайваста таъкиди мегардад, ки он ба тайёр намудани мутахассисони варзидаи ҷавобгӯ ба талаботи ҷомеаи ҷаҳонӣ нигаронида шудааст.

Раёно НУРАЛИХОНЗОДА,  
мудири кӯдакитони №66-и  
ноҳияи Сино

► МИЗИ МУДАВВАР

## Машварат идрокӯ хушёрӣ диҳад

Чанде пеш бо иштироки қормондони собиқадор ва омӯзгорони навовару эҷодқори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №50-и шаҳри Душанбе мизи мудаввар баргузор гардид.

Директори муассиса Ибодат Усмонова таъкиди намуд, ки барои баланд бардоштани сифати таълим омӯзгорон, пеш аз ҳама, бояд донандаи касби худ бошанд, эҷодқориву навовариро пеша намоянд. Қайд гардид, ки қормондони шӯъбаи маориф, сарраёсати маорифи шаҳр ва дигар мақомоти дахлдор ҳамеша дар пайи баланд бардоштани раванди таълиму тарбия мебошанд. Дастурҳои таълимӣ, китобҳои методӣ, маҷаллаи рӯнома ва ҳафтаномаҳои соҳавӣ ҳам сари вақт дастраси омӯзгорон мегарданд. Дар маҷаллаҳои «Маорифи Тоҷикистон», «Маърифати омӯзгор», ҳафтаномаҳои «Омӯзгор», «Минбари халқ» ва монанди инҳо аз таҷрибаи қормондони варзидаи соҳаи маориф дар миқёси ҷумҳурӣ намунаҳо оварда мешаванд.

Назира ФАЙЗИЕВА,  
омӯзгор

САБҚАТ

(Аввалин дар саҳ.1)

Барои Дилором мояи ифтихор аст, ки як нафар шогирдаш аз фанни биология дар озмуни байналмилалӣ дар Ҳиндустон иштирок намуда, соҳиби медали тилло гардидааст. Муаллима дар мактаб роҳбари иттиҳодияи методист ва аз воситаҳои техникии таълим васеъ истифода мебарад. Дар баробари ин, ба иқрори ӯ, васоити аёнии дастисохт низ завқи бачаҳоро ба зебопарастӣ бедор менамояд.

Дарсҳо дар мактаби рақами 55 – и пойтахт баргузор шуд. Албатта, ҳамаи довталабон мекушиданд, ки дарсашон диққатҷалбкунанда ва бо васоити аёни, баҳусус, тавассути технологияи муосир гузарад. Машғулиятҳои ҳамаи довтала-

дид.

Омӯзгори забони англисӣ С. Наврӯзбекова дар синфи 10 – ум дарс гузашт. Мавзӯи он ба манзараҳои дилфиреби шаҳри Душанбе ихтисос дошт. Ҷолибияти дарси муаллима аз он иборат буд, ки вай тавонист тавассути ноутбук манзараҳои пойтахт, биноҳои пештара ва имрӯзи Душанберо бо муқоиса ва истифода аз мусиқии гӯшнавоз намоиш диҳад. Бино ба иттилои узви ҳайати ҳакамон, корманди МД ДҶТИБКСМ А. Начмидинов, Сайлӣ дар ҷараёни дарс методҳои гуногунро истифода карда тавонист. Масалан, омӯзгор дидактика, технология, шунавонидан, ҳондан, гурӯҳбандӣ, тарҷума кардан, қор бо лугат дар тах-

хеле ҷаззоб буд. Дар қисмати таҳлили дарс бошад, довталабон аввал доир ба дарсҳои гузаштаи худ, сипас, оид ба дарси ҳамкасбонашон, ки дар машғулиятҳои яқдигар иштирок доштанд, андешаронӣ карданд.

Маълум, ки омӯзгори имрӯза бе истифодаи технологияи компютерӣ дар раванди дарсҳо муваффақ нахоҳад гардид. Ба ҳар сурат, дар ин самт байни довталабон фарқи кулӣ буд. Маълум гардид, ки иддае аз онҳо ҳанӯз аз технологияи иттилоотӣ ба таври васеъ истифода карда наметавонанд. Чунин ба назар менамуд, ки довталабон тахтаи электрониро, аслан, барои ба назар гирифтани ҳакамон истифода менамуданд, ки ҷойи таассуф аст.

тифода карданд ва тавонистанд диққати «падару модарон» - ро ба ҳалли мавзӯ чалб намоянд. Ҷамҷунин, довталабон дар ташкили дарси тарбиявӣ низ хунари хуб нишон дола тавонистанд

рифтани 198,3 ҳол) ғолиб омад. Ҷойи дуум насиби Дилором Ҷалолова (бо 197 ҳол) ва ду ҷойи сеюм насиби омӯзгори мактаби Президентии шаҳри Кӯлоб Непӯз Турсунзола ва



# Азизбек ЗУМРАТОВ – ҒОЛИБИ «Омӯзгори соли Тоҷикистон – 2020»

бон вобаста ба мавзӯ хотирмон буда, маҳорату хунари омӯзгоронро нисбат ба касбашон собит намуд. Некрӯз мавзӯи дарс – «Саноат ва кишоварзии Украина» - ро дар синфи 11 – ум гузаронд. Вай кӯшид, ки машғулият шавқовар гузарад, аз ин рӯ, хонандагонро ба се гурӯҳ – «Кишоварз», «Саноат» ва «Наклиёт» ҷудо намуда, байни онҳо мусобиқа ташкил намуд. Ба ин васила, аксар масъалаҳо вобаста ба мавзӯи номбаршуда баён гардид. Пурсиши вазифаи ҳонагӣ, алоқамандии он ба мавзӯи нав ва ҷамҷунин, бо мавзӯҳои тақрорӣ хеле хуб мушоҳида гар-

таи синф, қор бо варақаҳо ва монанди инро ҳадафмандона истифода кард. Вай, ҷамҷунин, калимаҳои душворфаҳмо дар тахтаи синф навишт ва ба яқҷо бо шогирдон бо садои бурро талаффуз намуд, ки минбаъд ба лугатдонии хонандагон мусоидат хоҳад кард. Хуллас, омӯзгор ба мақсад расид, дар вақти муайяншуда дарсро ба охир расонд, ба хонандагон баҳои муносиб гузошта тавонист.

Машғулиятҳои довталабон А. Зумратов, Д. Ҷалолова, Т. Ҳолиқов низ бо истифода аз усулҳои нави таълим - технологияи муосир, муносибати босалоҳият ва монанди

Раиси ҳакамон М. Мадатзода, декани факултаи педагогикаи ДДОТ ба номи Садриддин Айни, номзади илми педагогӣ иброз дошт, ки тибқи талаботи Низомнома доварон маҳорату малака ва донишу ҷаҳонбинии ҳар як довталабро ба таври шаффоф таҳлил намуда, баҳогузори карданд. Дар баробари ин, иҷрои талаботи ҳар яке аз шартҳои миёни иштирокдорон муҳокима гардида, андешаҳои онҳо низ аз тарафи ҳайати ҳакамон ба инобат гирифта шуд.

- Тақрибан ҳамаи онҳо дар дарси худ аз маслиҳатҳои равошонинос ва ҳуқуқшонинос ис-

Шарти дигар - ҷавоби дурӯст додан ба даҳ савол бо мақсади донишани асноди меъёрӣ буд, ки мутаассифона, на ҳамаи ҷавобҳо пурра буданд. Дар ин шарт ҳайати ҳакамон, ҷамҷунин, ба дониши ҳаттӣ ва баъд шифоҳии довталабон баҳогузори карданд.

Ниҳоят, озмун ҷамъбаст гардид. Вазири маориф ва илми Тоҷикистон М. Имомзода ба шаффофияти озмун баҳои баланд дода, фаъолияти ҳамаи довталабонро ситоиш намуд.

Дар натиҷа омӯзгори химияи литсейи №3 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе Азизбек Зумратов (бо ги-

омӯзгори забони англисии литсейи Оғохонии шаҳри Хоруғ Сайлӣ Наврӯзбекова (ҳарду бо 194 – ҳолӣ) шуд. Тохирҷон Ҳолиқов, омӯзгори забони русии мактаби миёнаи №8, шаҳри Шаҳринав ҷамҷун иштирокӣ (бо 153 ҳол) эълон гардид. Ба ғолиби озмун аз тарафи Вазорати маориф ва илми ҷумҳури 4000 (чор ҳазор) сомонӣ, ба ҳамаи довталабон нишони «Аълочии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон», Ифтихорномаи Вазорати маориф ва илм ва муқофотҳои хотиравӣ тақдим гардид.

Ҳотаму ҲОМИД,  
«Омӯзгор»

СИТОИШ

## Омӯзгор – ҳуснбахши рӯзгор

Омӯзгор дар меҳвари соҳаи маориф қарор дорад ва сатҳи сифати дониши шогирдон ва тарбияи шоистваи онҳо маҳз ба донишу таҷриба, малакаву маҳорати касбӣ, усули таълим ва дигар пахлуҳои фаъолияти омӯзгор вобастагии зиҷ дорад.

Бачаҳо мактабро дӯст медоранд ва бо шодию хурсандӣ, бо як ҷаҳон умед ба ин даргоҳ қадам мегузаранд. Дар мактаб кӯдакони омӯзгор пешвоз мегирад ва бо тамоми ҳастӣ саъй мекунад, ки ташнагии ин иштиқмандони илму адабро рафъ созад.

Агар муаллим ба роҳу усулҳои гуногун диққати бачаро ба мавзӯи таълимӣ раво на карда тавонад, дар шуури хонанда ҳар дарс нақш менамояд. Омӯзгоре, ки нисбат ба мактабу шогирдон меҳр дорад, ба синфхона танҳо ба мақсади ором кардани шогирдон ё худ нақли умумии мавзӯ намендарад, балки ӯ кӯшиш мекунад, ки бачаҳо фаъол бошанду нисбат ба мавзӯ воқунише нишон диҳанд. Муаллим бояд, пеш аз ҳама, бо дониши муқаммал

мусаллаҳ бошад ва тарзи ба самъи хонандагон расондани донишро донанд.

Омӯзгор баробари меҳробонӣ, саҳтгир буданаш лозим аст. Саҳтгирӣ ба маънои тарсондани бача нест, балки серталабӣ нисбат ба кӯдак аст. Агар муаллим супориш диҳаду минбаъд аз пайи санҷиши он нашавад, бача бепарво шуда, дигар ба сабақомӯзӣ дилғарм намешавад. Масалан, бигирем дафтари хонандаро. Он ба назар як ашёи одӣ менамояд, вале вазифаи он бисёр бузург аст. Дафтар хонандаро савдон мекунад. Агар муаллим саривақт дафтари бачаро санҷида, барои супоришҳои мустакилонанӯ хонагӣ баҳои лоиқ гузорад, шогирд нисбат ба устоду фанни таълимӣ меҳр пайдо мекунад. Ба шогирдон супориш диҳему натиҷаи ин супоришро пурсон нашавем, бачаро нисбат ба ҳеш ва фанни таълимӣ бепарво мекунем.

Сарфи назар аз он ки аз қадом фан дарс медиҳад, муаллим бояд сермутолиа бошад. Агар муаллим рӯзномаву маҷалла ва китоб нахонад,

на донишаш меафзояд ва на таҷрибаву малакаву маҳорат ҳосил мекунад. Мутолиаи китоб баробари васеъ кардани тафаккур ва ҷаҳонбинӣ ҳисси масъулиятшонинии омӯзгорро баланд мебардорад.

Банда бисёр омӯзгорони фанҳои риёзӣ, физика ва кимиёро медонам, ки мутолиаи китоби бадеиро дӯст медоранд ва аз ин рӯ, дарсҳои онҳо хубанд ва шогирдонашон низ пешқадаманд. Маҳз ин қабил омӯзгорон ба шогирдон талқин мекунанд, ки китоб чун офтоб замиру хиради инсонро бедору вучудашонро нурафшон мекунад.

Муаллиме, ки мағрурона «ман ҳама чизро медонам» гӯён аз пайи омӯзиш ва тайёрӣ ба дарси ҳаррӯза намешавад, батадриҷ сифатҳои омӯзгорӣ ва обрӯи ҳешро аз даст медиҳад.

Бале, муаллим меҳвари ҳаёти мост. Рӯзгор бе омӯзгор маъние надорад, балки тираву тор аст.

Сабақг. СУЛАЙМОНОВА,  
омӯзгори таърихи литсейи  
инноватсионии «Душанбе»

КӯДАКИСТОН

Меҳнат фаъолиятест, ки хусусияти иҷтимоӣ дорад ва натиҷаи он ба манфиати аъзои ҷамъият раво на карда мешавад. Аҳамияти чунин усули қор дар он аст, ки калонсолон иҷрои вазифаҳои тарбия, муносибати эҳтиётқорона ба ашёи шахсии ҷамъиятӣ, тозагию озодагӣ, интизом ва ғайраҳоро таъмин менамоянд. Дар навбати худ, кӯдакони бовар ҳосил менамоянд, ки ба воситаи меҳнат мушкилию нобасомониҳоро

тақмил додани методу шаклҳои ташкилу роҳбарӣ ба фаъолияти меҳнатии кӯдакон мебошад.

Хусусияти фарқкунандаи меҳнати кӯдакони синни томактабиро ба таври зайл арзёбӣ намудан мумкин аст:

- Кӯдак дар натиҷаи меҳнати худ арзишҳои моддӣ аҳамияти иҷтимоидоштаро офарида наметавонад, гарчанде меҳнати иҷтимоӣ дошта, он ба манфиати ҷамъият нигаронида мешавад.

## Тарбияи меҳнати кӯдакон

бартараф намудан мумкин аст. Намунаи ибрати волидон, мураббӣ низ дар тарбияи иқтисодии кӯдакон аҳамияти калон дорад.

Мақсад ва вазифаҳои тарбияи меҳнатӣ вобаста ба синну соли бачаҳо муайян карда мешавад. Мақсади тарбияи меҳнатӣ аз ҷиҳати амалӣ ва психологӣ омода намудани кӯдакон ба фаъолияти меҳнатӣ, ташаккул додани муносибати мусбат ба меҳнат мебошад.

Ёд додан, омӯзонидани кӯдакон ба меҳнат, иштирок дар меҳнати ҷисмонӣ ва ақлию зеҳнӣ вазифаи муҳими оила, кӯдакони мактаб аст. Иҷрои ин вазифа дар раванди тарбияи меҳнатӣ таъмин мегардад.

Дар шароити ҳозира яке аз вазифаҳои тадқиқоти илмӣи қормандони муассасаҳои томактабӣ аз ҷиҳати амалӣ тафтиш ва тадқиқ намудани мазмуни меҳнат дар давраҳои синнусолии томактабӣ,

Меҳнати кӯдак хусусияти тарбиявӣ дорад;

- Меҳнати кӯдакони бозӣ наздик аст. Кӯдак бозӣ карда истода, ба меҳнат мегузарад ва ё ҳангоми иҷро намудани супориши меҳнатӣ ба бозӣ мегузарад;

- Дар рафти меҳнат кӯдак маҳорату малакаи аввалини меҳнат карданро аз худ менамояд;

- Меҳнати кӯдакони вобаста ба вазият, имконият ва хусусиятҳои фардиро синнусолии ӯ ташкил карда мешавад;

- Гарчанде ҳама компонентҳои ҷузъҳои таркиби фаъолият вучуд дошта бошанд ҳам, фаъолияти меҳнатӣ дар зинаи инкишофӣ буда, он иштирок намудан дар меҳнат ва ёри расондан ба калонсолонро дар назар дорад.

Зухро ТЕРМИЗОВА,  
мураббияи кӯдакони №55 - и  
ноҳияи Сино

## ▶ ИДЕОЛОГИЯ

Ақоиди ботили  
ифротӣён

Исломгароёне, ки дахсолаҳои Охир пайдо шудаанд, як мударат давлатхоро гирифтори чанги бародаркуш карданд ва ба ин васила ба раванди чомаеи муосир таъсири манфӣ расониданд. Тафаккури исломгароён сад дар сад дигар буда, онҳо на рукнҳои мусулмониро қабул доранду на мафкураи пешсафи олами дунявиро.

Раванди дингароӣҳои хурофотбунёд халқро аз таракқӣ ва рушди фикриву маънавий боздошта, садсолаҳо ба қафо мебарад. Қадамҳои устувор дар роҳи рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ аз ҷумлаи аҳдофи чомаеи дунявӣ мебошад.

Ифротгароён ҳеч гуна давлати мустақил, истиқлолияти давлатҳои мусулмонӣ ва сохтори давлати дунявиро эътироф накарда, меҳонад онҳоро дар таркиби «хилофат»-и худ маҳв созанд. Чунин андеша дар ҳуҷҷатҳои таъсибӣ, низомнома ва варақаҳои таблиғоти гурӯҳҳои ифротии динӣ ба таври расмӣ ва возеҳ ифода ёфтааст.

Масалан, ҳаракати ифротгароӣ «Ҳизбут-таҳрир» солҳост, ки дар оиннома ва варақаҳои таблиғоти худ ба таври расмӣ назарияи «бунёди хилофати ягонаи исломӣ»-ро таблиғу ташвиқ менамояд ва созиши ифротгароӣ «Давлати исломӣ» низ харитаи сиёсии «хилофати исломӣ»-и худро тартиб додааст.

Ташкилоти террористии собиқ Ҳизби наҳзати ислом, ки ҳамчун пайрави гурӯҳҳои ифротгароӣ динӣ ҳисобида мешавад, низоми демократии давлатро барои мусулмонон нолози ҳисобида, муқобили он мубориза мебард. Ин фикр дар тамоми варақаҳои таблиғоти наҳзатиҳо расман баён ва ба таври ошкоро таблиғ мешуд. Айнан ҳамин ақидаҳо ҳам созиши ифротгароӣ «Давлати исломӣ» ва ҳам ташкилоти террористии собиқ Ҳизби наҳзати ислом барои аз байн бурдани давлатҳои дунявӣ ва демократӣ замимагузорӣ карда, аз мақсади нопоки худ хонда буданд.

Хушбахтона, имрӯз мардуми сарбаланди тоҷик аз бозихои пасипардагии кулли ташкилотҳои террористӣ ба хубӣ оғаҳӣ доранд ва ҳаргиз намегузоранд, ки ин хоинон ба мақсадҳои ғаразноқашон бирасанд.

С. ГАФФОРЗОДА,  
омӯзгор

## ▶ НИГОҲ

Худшиносӣ омили асо- ни арзи ҳастӣ дошта- ни халқу миллат ба шумор меравад. Дар ин масъала до- нистани таъриху фарҳанг ва ҳуқуқҳои худ нақши муассир мебошад. Халқе, ки таъриху

Дар Осиёи Марказӣ, Наздик ва Хурд ориёӣҳо ҳазорсолаҳо халқи сершумор, бузург ва ҳукмрон буданд. Дигар халқҳои бузургу кучак, ки дар тасарруфи ориёӣҳо афта- да буданд, тадричан ба онҳо

ҳаматарафа донистани таъ- риху фарҳанги миллати худ ва муқоиса бо фарҳанги ди- гар халқиятҳо пайдо меша- вад. Номи халқ таҷассуми наҷодӣ, ҳуқуқ атвории он мебошад. Ифодаи дигари

Дигар паҳлуи худшиносӣ бофарҳангист. Миллате, ки фарҳанги баланд ва номусу- нанг надорад, ба ҳар чӣ, ки ба сараш меояд, гуломвор итоат менамояд. Дигар маъ- нии он дар дӯст доштани

## Таърихи пурифтихори миллат

фарҳанги худро наметавонад, худшинос шуда наметавонад. Ҳамон тавре ки маълум аст, тоҷикон дар Осиёи Миёна ягона халқи бумии ориёӣнаҷод мебошанд, ки аз давраҳои қадим дар ин сарзани сукунат доранд.

Ориёӣ аввалин номи этникии гузаштагонӣ мо буд ва асрҳои зиёд онҳо худро ба ин ном миёни халқҳои ҷаҳон муаррифӣ карда зистаанд.

пайвастанд. Забони форс- забони тамоми мардумони ориёӣ аз баҳри Миёназамин то марзи Чинро фаро мегирифт.

Бояд таъкид намуд, ки худшиносӣ умри дароз дидани халқу миллатҳоро ифода мекунад. Халқе, ки худро мешиносад, ихтироъкору эҷодкор, мағлубнашаванда ва маъруфу машҳури за- мон мегардад. Он дар асоси

худшиносӣ забони миллат маҳсуб меёбад. Хештанши- носии комил нигоҳбони за- бони модарӣ, пушту паноҳ ва рушду камоли давлат мебошад. Номусу нанги миллат аз худшиносӣ дарак медиҳад. Халқе, ки номусу нанги миллӣ надорад, бози- чаи дасти дигарон, дастнигар ва зерӣ пойи аҷнабиён гарди- да, оқибат забону фарҳанги худро аз даст медиҳад.

Ватан ва сарзамини аҷдодон ва муҳофизи он будан ифода меёбад.

Ин ҳамаро дар ниҳоди хонандагон тарбия карда, онҳоро хештаншинос гардондан бояд вазифаи ҷонии ҳар як омӯзгор, бахусус, омӯзгори фанни таърих бо- шад.

Манучехр КАРИМОВ,  
омӯзгори таърих ва ҳуқуқи  
мактаби №53, ноҳияи Рӯдакӣ

## ▶ КОРРУПСИЯ

## Ҳама бояд масъул бошем

Коррупсия кирдори номатлуб буда, вобаста ба табиати худ хеле мураккаб мебошад. Порагириву порадиҳӣ, азхудкуниву исрофкорӣ, соҳиб шудани амволи давлатӣ, дасткашӣ аз пардозии андозҳо ва дигар пардохтҳо, ки ба қисмати даромади бучаи давлатӣ равона гардидаанд, шаклҳои паҳнғаштатарини коррупсия дар замони муосир мебошанд.

Коррупсия чун дар тамоми ҷаҳон дар кишвари мо низ боиси ниғарони аҳли чомаеа гаштааст. Муқовимат бо коррупсияро Ҷумҳурии Тоҷикистон қисми таркибии сиёсати дохилӣ ва хориҷии худ доништа, омода аст, ки самаранокии фаъолиятҳо дар ин самт бо иштироки тамоми шохаҳои ҳокимияти давлатӣ ва чомаеи шаҳрвандӣ ва воситаҳои ахбори омма, созишҳои байналмилалӣ таъмин намояд.

Айни замон ришваситонӣ таъсири манфӣи худро ба сохти давлатӣ ва ҷамъиятӣ расонда, фаъолияти онҳоро заиф мегардонад. Ба гузаронидани

тағйироти иҷтимоӣ ва баланд бардоштани самаранокии иқтисодиёт ҳалал расонда, дар чомаеа ноадолатиро ҷорӣ менамояд. Коррупсия, ҳамчунин,



поймол гардидани ҳуқуқи инсонро ба миён меорад, нобоварӣ ба мақомоти давлатиро ривоч дода, обрӯи давлатро дар арсаи байналмилалӣ паст менамояд.

Ин зухуроти номатлуб дар рисолаҳо ва асарҳои динӣ низ мазаммат гардидааст. Ин одати бад то ба имрӯз боқӣ монда, бо шаклҳои

мухталиф чомаеа олула сохтааст.

Коррупсия дар ҳама давлатҳо вучуд дошта, ҳавфи бештарро ба ҳамон кишварҳои дорад, ки дар раванди ислохот қарор доранд. Ин зухуроти нангин дар Тоҷикистон ба ин ё он андоза ба тамоми соҳаҳои фаъолияти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ сироят карда, садди роҳи пешрафту такомули кишвар гардидааст.

Бояд гуфт, мубориза ба муқобили коррупсия фақат вазифаи мақомоти хифзи ҳуқуқ нест. Дар ин мубориза тамоми аҳли чомаеа, ҳар як шаҳрванди ҷумҳурий ва чомаеи шаҳрвандӣ бояд бетараф набоянд. Танҳо дар ҳамин сурат мо метавонем сатҳи коррупсияро дар мамлакат коҳиш диҳем. Ба шогирдон фаҳмонем, ки аз ҳоло ба ин гуна одати бади инсонӣ роҳ надиханд, вагарна фардо обрӯи хешро аз даст хоҳанд дод.

Саида САИДОВА,  
омӯзгори коллеҷи тиббии  
ноҳияи Ёвон

## ▶ МУЛОҶИЗА

Ҳиёнат ба давлату миллат Ҳиёносӣ ба обу ҳоки сар- замин мебошад. Бадрафторӣ, чоҳилию нотавонбинӣ ва амалҳои бадӯ зиёновари баъзе нафарон ме- тавонад раванди шуқуфоиву пеш- рафт ва ҳаёти ошоиштаи мардуми кишварро халалдор созад.

Бо меҳнати ҳалол ҷӯёи ризқ шудан иродатмандӣ ва шарафи ин- сонист. Воқеан, агар саъю кӯшиш ва заҳмату талош дошта бошӣ, метавонӣ бо пулу моли ҳалол рӯзгор ва оилаатро таъмин созӣ. Нафароне ҳам хастанд, ки барои пайдо намудани маблағ ва таъ- мини оилаи худ даст ба дудзидӣ горагарӣ, каллобию одамфиребӣ, қатлу куштор ва даҳҳо ҷинояти дигар мезананд. Ин тоифа гурӯҳи одамони бадӯ зиёноваранд. Чун ҳамеша бо амалҳои ноҳуби худ ба чомае зарари моддио маънавий мерасонанд. Аммо баъзе амалҳои бади ғайриинсонӣ низ вучуд до- ранд, ки бахшиданашон гуноҳ аст. Ин хиёнат ба халқу Ватан мебошад. Ҳар он ки ба ин амал пойбанд шуд, бе шакку шубҳа аз зиштқортаринҳои дунёст. Нафа-

## Ба Ватан носипосӣ нашоёд

ре, ки ба ин роҳ қадам мениҳад, нисбати ӯ раҳму шафқат карда нашоёд. Ҳар кӣ ба он мегаравад, баҳри дилсӯзиаш нигоҳе хайф аст. Касоне, ки хиёнаткоранду ба ин амали пасту мазамматшуда даст мезананд, харобихои зиёдеро ба амал меоранд. Мутаассифона, шумори ба чунин чоҳ афтадагон кам нестанд.

Вақте ки хиёнат меғӯем, дар пешорӯямон оинаҳои тозаву пурчилое мисли эътимод, боварӣ, вафо, аҳд ва дӯстиву рафоқат пора мешаванд ва ҷойи онро девори на- фрату кина ишғол менамояд. Бе- шак, пеш назар амали афроде па- дид меояд, ки ба луқмаи ноии ди- гарон дастдарозӣ мекунад. Дар андешаи инсон намегунҷад, ки чӣ гуна метавон ба офарандаву пар- варанда – ба Ватан хиёнатро раво дид?! Шоёд ин кирдорҳо дар боти- ни бадтарин хайвонҳои дарандаи хунҳор дида нашовад.

Ҳар шахси комилҳуқуқе, ки ақли солим дорад, медонад, ки

Ватан зодгоҳи ӯ ва модари ӯст ва ба Ватани хеш хиёнат даҳшат аст. Фарзандоне, ки қалби саршор аз меҳр доранд ва сифати инсонии худро гум накардаанд, Ватани худро ҳамчун инсон дӯст медоранд. Некиву накукорӣ яке аз хислатҳои бузурги инсонист.

Нӯшеровони одил аз вазири худ мепурсад:

-Тавонгар кист?

Бузургмеҳр ҷавоб медиҳад:

-Он ки ба ҳама некӣ кардан меҳонад.

Нӯшеровон боз мепурсад:

-Бадтарин кас кист?

Бузургмеҳр меғӯяд:

-Бадтарин кас онест, ки бадҳои одамон асту ба ошон бадӣ мекунад.

Ҳар шахсе, ки фикри со- лим дорад, медонад, ки Ватан пушту паноҳ ва номусу нанг, муҳофизгари авлоду волидонӣ ӯст.

Тоҷинисо САҒАРОВА,  
омӯзгори забон ва  
адабиёти тоҷик

## ▶ ПЕШАВАР

Шаҳру дехоти Тоҷикистон аз қадим бо хунаҳои миллӣ ва хунармандонашон шуҳрат доштанд. Хунармандони мохир, аз ҷумла, хунаҳои наққошӣ, бофандагӣ, дӯзандагӣ, дуредгарӣ, зарга- риро рушд бахшида, онҳоро хифз намуда, ба шогирдон ва наслҳои оянда интиқол дода- анд.

## Тавачҷуҳ ба тарғиби хунаҳои

Дар доираи тадбирҳои бах- шанда ба Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва хунаҳои мардумӣ дар мактаби рақами 53-и пой- тахт қорҳои зиёде сомон бах- шанда мешаванд.

Омӯзгорони техноло- гия М. Аминова (гурӯҳи духтарона), И.Раҷабов ва А.Мирзоёрова (гурӯҳи бача- гона) оид ба хунаҳои гуно- гуни миллӣ ва хунармандони шаҳру дехоти ҷумҳуриамон ба шогирдон маълумоти ран- гину муассир ироа менамо- янд.

Омӯзгор М. Аминова дар

рафти дарсҳо ба хонандагон хунаҳои дастӣ - гулдӯзӣ, юрмадӯзӣ, кӯкҳои занҷираю зарбӣ, бофишҳои гуногун (ҷӯробофӣ, рӯймолбофӣ, нимтанаи бачагона, дӯхтани куртаи занонаи миллӣ ва пеш- доману доманҳои занона)-ро пайваста меомӯзонад.

Дар таълимгоҳ бо ҳадафи тарғиби хунаҳои миллӣ ва аҳамияти хунаҳои мун-

тазам ҳамоишу чашнвора ва чорабинҳои фарогиру пурмухтаво сомон дода ме- шаванд.

Хунаҳои миллӣ чехра- намои миллат, ифодагари фарҳанги волои мил- лат ва таъмингари рушди миллатанд. Аз ин рӯ, дар таълимгоҳҳо бояд ба ин масъ- ала диққати ҳамешагӣ зоҳир шавад.

Муҳаббат АМИНОВА,  
омӯзгори технология,  
Бунафша ХОЛОВА,  
омӯзгори синфҳои ӯбтидоӣ

АНДЕША

Соли дуом аст, ки дар Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» баргузор мегардад. Ташкил ва гузаронидани ин озмуни умумимиллӣ, пеш аз ҳама, мусоидгар ба худшиносӣ, худогоҳӣ ва эҳёи суннатҳои нийӣ буда, ҳадаф аз он тафаккурсозӣ ва иртифоӣ маънавиёти миллат, ганӣ гардонидани ҳофизаи таърихӣ маърифат мешавад.

Солҳои охир ҷавонону наврасону рӯ ба телефонҳои ҳамроҳу компютерҳои оварда, аз хондани китоб қариб даст кашида буданд, бехабар аз он ки ҳеч қадоме ин васоит ҷойи китобро намегиранд.

Хушбахтона, озмуни ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» мисли нафаси ҷонбахш гардиду китобро аз нав аниси хонандагон кард. Қариб тамоми мардуми ҷумҳурия ба китобхонӣ рӯ оварданд. Дар кӯчаю бозор, дар хонаю мактабҳо, қариб дар ҳама ҷо суҳан аз озмуни «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» мерафт.

Озмуни «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» - и соли 2020 хеле хуб гузашт, хусусан, баҳши адабиёти классикии он. Ҳақамон ҳама донишмандони варзидаи соҳаи худ буданд. Саволу ҷавобҳо байни ҳақамону иштироккунандагони озмун хеле содаю фаҳмо ва одилона буд.

Бисёр хубу гуворост, ки ин озмун ба ҳукми анъана даромада, ҳар сол гузаронида мешавад. Барои ҳамин, лозим аст, ки дар шаклу мазмуни он баъзе тағйироти ҷузъӣ дароварда шавад. Масалан, яқум ба ҷои «номинатсия» «бахш» гӯем, бехтар аст, зеро

# Фурӯғи одамият аз китоб аст

калима «бахш» барои мардум фаҳмотар мебошад.

Дуом, ҳар иштироккунанда вақте ки газал, дубайтӣ, рубоӣ, қасида, китъа, таркиббанду тарҷебанд, мусаммат, мустазод, маснавӣ, фард, байт, себайтӣ мехонад, бояд дар бораи ин навъҳои шеър маълумот дошта бошад. Сабаби ин гуфтаҳо он аст, ки баъзе иштирокчиёни ин озмун «рубойӣ ё дубайтӣ мехонам» гуфта, китъа қироат мекарданд ё ин ки шеъри машҳури Рӯдакӣ «Бӯйи ҷӯйи Мӯлиён ояд ҳаме»-ро чанд иштирокчиёни озмун ҳамчун газал маънидода кард. Дар асл «Бӯйи ҷӯйи Мӯлиён ояд ҳаме» қасида аст.

Дар озмуни «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» дар мавриди хондани мусаммати мухаммас иштирокчиё ба иштибоҳ роҳ доду касе аз азъои ҳақамон ўро ислоҳ накард. Иштибоҳи ў дар он буд, ки шеъре хонд ва онро мухаммас номид. Аммо дар асл, мусалласу мураббаъю мухаммасу мусаддасу мусаббаъю мусамману мутассасю муашшар навъи шеър нестанд, онҳо навъҳои мусамматанд. Мусаммат лафзи арабӣ буда, маънои луғавиаш ба ришта кашидани донаҳои ҷавохир аст. Он дар асл аз калимаи самт-шада, риштаи ҷавохир гирифта шудааст. Ба маънои истилоҳӣ бошад, мусаммат навъи шеърест, ки аз чанд банди 3-10-мисраӣ иборат мебошад, яъне агар шоир мусаммати мухаммас эҷод карданӣ бошад, бояд чанд банди (байт не) панҷмисраӣ гӯяд (аз се банд бояд кам набошад, зиёдаш чи қадаре, ки шоир мехоҳад), ки ё ҳамаи мисраҳои банди яқум бо

мисраҳои охири бандҳои дигар, ё мисраҳои охири ҳамаи бандҳо ба ҳам қофия бошанд. Чи тавре ки мебинед, мисраҳои ҳамқофия ҳамон риштаеро менамояд, ки бандҳои мусамматро ба ҳам мепайванданд. Вобаста ба миқдори мисраҳои бандҳои мусамматро ба ҳашт навъ: мусаммати мусаллас (ҳар банд бояд аз се мисраӣ иборат бошад), мусаммати мураббаъ (ҳар банд бояд аз чор мисраӣ иборат бошад), мусаммати мухаммас

бошад, ки дар баъзе китобҳои адабиётшиносӣ мусалласу мураббаъю мухаммасу мусаддасу мусаббаю мусамманро чун анвои шеър маънидода кардаанд, ки саҳеҳ нест, зеро чи тавре ки дар боло гуфтем, онҳо навъҳои мусамматанд, на анвои шеър.

Сеюм, дар низомномаи баҳши шоирӣ баъзе тағйирот даровардан лозим меояд. Ин тағйирот аз он иборат бояд бошад, ки иштирокчиёни ин баҳш хатман китобҳои «Ҷаҳор

фи Бухороӣ, «Ҷаҳор гулзор»-и Нисорӣ, «Арӯзи тоҷикӣ» ва «Қофия дар назми тоҷикӣ»-и Баҳром Сирӯс, «Вазни шеъри форсӣ»-и Хонларӣ, «Қалом бадеъ»-и Худой Шарифов, «Назмшиносӣ»-и Худой Шарифов ва Урватулло Тоиров, «Санъати суҳан»-и Зехнӣ, «Такмили бадеъи форсии тоҷикӣ»-и Абдунабӣ Сатторзода ва амсоли инҳоро бояд мутолиа карда бошанд. Ҷаро? Барои он ки дар аксарияти шеърҳои, ки иштирокчиёни озмун дар назди ҳақамон хонданд, ҳам дар вазн, ҳам дар қофия, ҳам дар навъ ва ҳам дар истифодаи санъатҳои бадеӣ нукс дида мешуд. Баъзе навиштаҳои онҳо назми хушқу холи буд, аммо чун шеър пешниҳод шуданд.

Хуб мешуд, ки ҳар иштирокчиё баҳши шоирӣ тафовути шеърро назмо донад, баҳрҳои солим ва фаръии арӯзу рукнҳои солим ва зихоф, ҳарф ва ҳаракатҳои қофия, санъатҳои маънавий ва лафзӣ, ҳамбастагии илмҳои арӯзу қофия ва бадею навъҳои шеърро аз худ кунад.

Донистани ин нозуқиҳои шеър ба хондани китобҳо, ки дар боло ном бурдем, муяссар намешавад. Шояд озмуни «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» сабаб шавад, ки хонандаи тоҷик дидори шеъри нобу асилро боз бубинад.

Бовар дорем, рӯзе мерасад, ки аз байни иштироккунандагони озмун шоирону донишмандону нависандагони ҳақиқӣ ба майдони адабиёт меоянду ба дилҳо роҳ меёбанд.

Урватулло ТОИРОВ,  
профессори Дошишгоҳи  
миллии Тоҷикистон



(ҳар бандаш бояд панҷмисраӣ бошад), мусаммати мусаддас (ҳар бандаш бояд шашмисраӣ бошад), мусаммати мусаббаъ (ҳар бандаш бояд ҳафтмисраӣ бошад), мусаммати мусамман (ҳар бандаш бояд ҳаштмисраӣ бошад), мусаммати мутассас (ҳар бандаш бояд нуҳмисраӣ бошад), мусаммати муашшар (ҳар бандаш бояд даҳмисраӣ бошад) чудо кардаанд.

Дар байни анвои мусаммат се навъи он: мусаммати мураббаъ, мусаммати мухаммас, мусаммати мусаддас хеле машҳуранд. Шояд ҳамин чиз сабаб шуда

мақола»-и Низомии Арӯзии Самарқандӣ, «Тарҷумон-ул-балоғ»-и Муҳаммад ибни Умарӣ Родуёнӣ, «Меъёр-ул-ашъор»-и Насируддини Тӯсӣ, «Ал-муъҷам»-и Шамси Қайси Розӣ, «Ҳадоиқ-ус-сеҳр»-и Рашиди Вағвот, «Қобуснома»-и Унсур-улмаолии Қайковус, «Расоил-ул-эъҷоз»-и Амир Хусрави Дехлавӣ, «Бадоеъ-ус-саноеъ»-и Атоуллоҳ Маҳмуди Хусайнӣ, «Бадоеъ-ул-афкор»-и Хусайн Воизи Кошифӣ, «Ҷамъи мухтасар»-и Ваҳиди Табрезӣ, «Рисолаи арӯз» ва «Рисолаи қофия»-и Ҷомӣ, «Рисолаи арӯз»-и Сай-

МАСЪУЛИЯТ

## Китобхонӣ оммавӣ мегардад

Таи ду соли охир бо дастури Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор шудани озмуни ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» барои баланд бардоштани маърифати китобхонии мактаббачагон тамоми шаронтро фароҳам сохт. Озмун имкон дод, ки толибилмон беш аз ҳарвақта ба китобхониву донишандӯзӣ рӯ биёранд ва бо дарназардошти талаботи номинатсияҳои озмун дар санъати суҳандониву суҳанварӣ ва малакаю маҳорати китобхонӣ сабақат намоянд. Чунонки натиҷаи ҷамъбасти соли дуоми озмун нишон дод, дар байни иштирокчиёни озмун дар ҳама номинатсияҳо ҷойҳои намоёнро мактаббачагон ишғол намуданд.

Имрӯз бо ифтихор метавон гуфт, ки мактабҳои таҳсилоти умумии Тоҷикистон кодир ҳастанд дар таълиму тарбияи садҳо чехраи нави китобхон, китобдӯст ба монанди барандаи шохҷоизаи озмун Раъно Насриддинова саҳм гузоранд ва рисолати

хешро дар назди ҷомеа сарбаландона иҷро намоянд.

Дар робита ба натиҷаҳои озмуни ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» ва барои дар солҳои минбаъда боз ҳам хубтар бехтар баргузор шудани он, ба андешаи мо, бисёр хуб мешуд, ки ба ҳаллу фасли ду масъалаи муҳим эътибори ҷиддӣ дода шавад:

1. Таъмини китобхонаҳои мактабӣ бо адабиёти мувофиқи номинатсияҳои оинномаи озмун пешниҳодшуда. Имрӯз вақти он расидааст, ки барои тақмили захираи китобхонаҳои мактабӣ бо адабиёти бадеӣ, илмӣ-маърифатӣ тадбирҳои саривақтӣ андешида шаванд. Бахусус, роҳандозии ҷопи асарҳои илмӣ-маърифатӣ барои кӯдакону наврасон онд ба табиати бихиштосе, бойгариҳои зеризаминӣ, олами набототу ҳайвонот, мавзӯҳои табобативу истироҳатӣ, таърихиву фарҳангии Тоҷикистон ба мақсад мувофиқ аст. Дар мавриди камбудии адабиёти ҷаҳонӣ ва осори классикони адабиёти форсу тоҷик дар за-

хираи китобхонаҳои мактабӣ ба роҳ мондани ҷопи такрорӣ онҳо метавонад то андозае мушкулоти мавҷударо бартараф намояд.

2. Дар ҳайати ҳақамони озмун дар баробари донишмандону чехраҳои шинохтаи илму адаби ҷумҳурияи ворид намудани омӯзгорони соҳибтаҷрибаи мактабҳои таҳсилоти ҳамагонии мамлакат низ барои боз ҳам афзудани нуфузи он мусоидат менамояд. Ин иқдом барои он зарур аст, ки омӯзгорони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ хусусиятҳои хоси равонӣ, вижагиҳои синнусолӣ, дараҷаи фаҳмишу идрок, ҷаҳонбиниву маърифат ва сатҳи дониши заминавии шогирдонро хубтар доништа, таҷрибаи ғании педагогӣ доранд ва метавонанд тавассути муошират ва саволу ҷавоб барои бештар озодона суҳан гуфтани довталабон шаронит муҳайё созанд.

Дилором РАСУЛОВА,  
китобдори мактаби №182-и  
ноҳияи Рӯдакӣ

Масъалаи ба мутолиаи осори бадеӣ ҷалб намудани хонандагон имрӯз дар мадди аввал қарор дошта, аз омӯзгорон тақозо мешавад, ки дар ин самт ҳамарӯза аз роҳу усулҳои гуногун истифода баранд. Бахусус, дар синфҳои поёни бодор намудани шавқи шогирдон ба китобу китобхонӣ муҳим буда, вобаста ба синну соли онҳо омӯзгор дар ҳамдастӣ бо китобдори таълимгоҳ бояд рӯйхати асарҳои бадеиро барои мутолиа тартиб дода, он осорро барои хондан ба хонандагон тавсия ва пешниҳод намояд. Дар ин ростго, роҳҳои дигари шавқманд гардондани хонандагон ба китобхонӣ мавҷуд аст, ки баргузор намудани конференсу маҳфилҳои адабӣ, ҷорабинҳои рангоранги беруназсинфӣ, ташкили мулоқоту вохӯриҳо бо шоиру нависандагон, гузаронидани машғулиятҳои тарбиявӣ

### Тарғиби мутолиа дар дарсҳои тарбиявӣ

дар мавзӯҳои мухталиф, ки ба мутолиа робитаи мантиқӣ доранд ва намоиши китобхон тозанашр аз ин қабил маҳсуб меёбанд. Ба андешаи мо, дар ин масъала, баргузор намудани дарс тарбиявӣ бо роҳи шавқовару ҷолиб, ки хонандаро хаста нагардонад, ба мақсад мувофиқ аст. Дар ин дарс бояд китобдор, омӯзгори забон ва адабиёти тоҷик, падару модарони хонанда иштирок намоянд. Дарс бояд озодона, дар рӯҳияи ошкорбаёнӣ ва роҳҳои тарғиби ину он асари бадеӣ ва мутолиаи он аз ҷониби хонандагон роҳандозӣ карда шавад. Нахуст хонандагон шеърҳои аз бар намудани худро дар васфи китоб мехонанд. Сипас, омӯзгор дар хусуси нақшу аҳамияти китоб дар ҷомеа ва зиндагии инсон нақл карда, аз шогирдон дар бораи асарҳои хондашон пурсон мешавад. Маълум аст, ки хонандагон дар ин масъала ба ҳам баробар набуда, яке бисёр, дигаре камтар мутолиа кардааст. Вале муҳим он аст, ки ҳар яке аз шогирдон дар бораи мазмуни мухтавои китоби хондашон ҳарф задаву ба саволи «Ҷаро ин асар ба ту писанд омад?» посухи қонеъкунанда дода тавонанд. Китобдор, омӯзгори забон ва адабиёти тоҷик ва падару модарон андешаҳои худро дар бораи китобҳои бачагона баён дошта, ба ин васила, муҳим ва зурур будани нақши мутолиа дар ҷомеаи имрӯза таъкид мекунанд.

Ҳайриниссо ОҚУЛБЕКОВА,  
омӯзгори синфҳои ибтидоӣ

## ▶ МУҲОВАРА

## Татбиқи барнома масъулият меҳоҳад

Мусоҳиба бо директори Маркази технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсияи назди Вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ Киromуддин Назаров

-Устоди муҳтарам, нахуст мехостем дар бораи моҳият ва ҳадафи «Барномаи давлатии амалӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022» маълумот медедед.

-Тибқи талаботи барномаи мазкур, вазорату идораҳои дахлдор, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ чиҳати иҷрои банду моддаҳои барнома дар доираи маблағҳои пешниҳодшудаи бучети давлатӣ ва дигар сарчашмаҳои молиявӣ (ки конунгузори ҷумҳурӣ манъ накардааст), чораҳои зарурӣ андешида, аз натиҷааш ҳар се моҳ ба Вазорати маориф ва илми кишвар ҳисобот пешниҳод менамоянд. Бояд зикр кард, ки нақша-чорабиниҳои оид ба татбиқи барнома аз 17 банд иборат мебошад.

-Амалишавии 5 банди он ба зиммаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо ва 12 банди барнома ба Вазорати маориф ва илм вогузор гардидааст. Яке аз талаботи асосии барнома таъмини муассисаҳои таълимӣ ҷумҳурӣ бо компютер, тахтаҳои электронӣ ва видеопроекторҳо ба шумор меравад.

-Ҳамин масъала, яъне иҷрои бандҳои барномаро аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо ба тавре муфассал тавзеҳ медедед.

-Дар соли 2020 нақшаи харидории компютерҳо дар ҷумҳурӣ 10392 адад пешбинӣ гардида бошад ҳам, мутаассифона, дар умум, 3296 адад компютер харидорӣ ва ба муассисаҳои таълимӣ интиқол дода шудааст, ки ин 32 фоизи иҷрои нақшаро ташкил медиҳад халос. Харидорӣ ва таъмини муассисаҳои таълимӣ бо тахтаҳои электронӣ ва видеопроекторҳо тибқи нақша 671 адад буда, дар соли гузашта 498 ададро ташкил медиҳад, ки баробар ба 74 фоизи иҷрои барнома мебошад. (Тездодӣ зиёди харидории тахтаҳои электронӣ ва видеопроекторҳо ба ҳукумати шаҳри Душанбе рост меояд. Айни замон дар муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ 72014

адад компютер, 2991 адад тахтаи электронӣ, 11706 принтер ва 3983 видеопроектор мавҷуд буда, зиёда аз 2579 муассисаи таълимӣ ба шабакаи интернет пайваст гардидаанд, ки аксари онҳо тариқи модем сурат гирифтааст. Тавре аз маълумоти оморӣ бармеояд, соли 2020 нақшаи харидории васоити техникӣ замони муосир (компютер, тахтаҳои электронӣ ва видеопроекторҳо) дар ноҳияҳои Шугнон ва Роштқалъаи ВМКБ, шаҳру ноҳияҳои Ҷ.Балхӣ, Ёвон, А.Ҷомӣ, Норақ, Кӯлоб, Данғараи вилояти Хатлон, Қӯхистони Мастчоҳ, Спитамен, Хучанди вилояти Сугд, Душанбе, Роғун, Рашт тақрибан аз 45 то 100 фоиз иҷро гардидааст.

-Шумо дар ин рӯйхат номи дигар шаҳру ноҳияҳоро номбар накардед. Сабаб дар чист?

-Бале, шумо дуруст пай бурдед. Мутаассифона, шаҳру ноҳияҳое ҳастанд, ки дар давоми соли гузашта умуман ягон васоити техникӣ харидорӣ накардаанд. Ҳамзамон, дигар шаҳру навоҳие низ ба чашм мерасанд, ки васоити техникӣ бо теъдоди кам харидорӣ намудаанд. Аз ҷумла, ноҳияҳои Мурғоб, Рӯшон ва Ванҷи ВМКБ, Сангвор, Муъминобод, Бӯстон, Гулистон ва Истиклол ягон адад компютер, тахтаи электронӣ ва видеопроектор харидорӣ накардаанд. Шаҳру ноҳияҳои Нуробод - 1 фоиз, Ваҳдат - 2, Варзоб - 6, Шаҳринав - 4, Айни, Зафаробод, Истаравшан - 13, Панҷакент, Ҷ.Расулов - 10, Шахристон 13, Н.Хусрав - 3, Қӯшонӣён, Панҷ, Балҷувон, Хуросон - 5, Мир Сайид Али Ҳамадонӣ - 7 фоиз, нақшаи харидории васоити техникӣ иҷро кардаанд, ки ин вазъ хеле ташвишвар мебошад. Худатон қазоват кунед: бо чунин аҳвол ва муносибати форигболона мақомоти ҳокимияти шаҳру ноҳияҳои зикршуда чӣ тавр метавон ба баланд гардидани сатҳи сифати таълим умед баст?

Ҳол он ки ҳамасола рафти иҷрои барномаи дар тӯли ҳар се моҳ аз ҷониби Вазорати ма-

риф ва илм натиҷагирӣ ва ба унвони раисони вилоят ва шаҳру ноҳияҳои кишвар мактуби расмӣ ирсол мегардад.

-Мегуфтед, ки дар самти татбиқи бандҳои барнома аз ҷониби Маркази технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ чӣ қорҳои анҷом дода мешавад?

-Мувофиқи бандҳои 11, 12 ва 13-и барнома, раёсату шӯъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ барои омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ курсҳои омӯзишӣ ва семинару конференсҳои аз технологияи иттилоотӣ бояд ҳамасола

дааст, ки омӯзгорону хонандагон аз он ҳам метавонанд истифода кунанд.

Ба мо чарағи баргузори озмуни ҷумҳуриявӣ «Фурӯги субҳи доноӣ китоб аст» дар шакли фитаҳои DVD аз Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати ҶТ дастрас шудааст, ки ба ҳамаи муассисаҳои таълимӣ паҳн карда хоҳад шуд. Боиси нигаронист, ки бо вучуди талошҳои марказ, истифодаи ҳадафмандонаи технологияи иттилоотӣ аз ҷониби омӯзгорон дар раванди дарсҳо ба талаботи замон пурра ҷавобгӯ намебошад, зеро ҳуди онҳо бо компютер, тахтаи электронӣ ва видеопроекторҳо дуруст қор карда наметавонанд.

-Шумо ҳамчун сарвари марказ сабаби ин вазъро дар чӣ мебинед?

-Бояд хотирнишон намуд, ки сардорони раёсат ва мудирони шӯъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ иҷрои барномаи давлатиро танҳо дар харидорӣ ва таъмини таҷхизоти техникӣ мебинанду халос. Ҳол он ки ҳар як кормандони соҳа вазифадор аст, ки дар раванди фаъолияти худ (шурӯъ аз кормандони раёсату шӯъбаҳои маориф ва устодону омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ) нозукию ҷузъиёти технологияи замонавиро пурра донад ва дар раванди таълим аз он ба таври судманд муассир истифода бурда тавонад. Рисолати ҷони роҳбарони раёсату шӯъбаҳои маориф маҳз аз ҳамин омил вобаста аст. Сабабҳои бо технологияи иттилоотӣ коммуникатсионӣ (компютер тахтаи электронӣ, видеопроектор) қор карда натавонистани бахши аъзами омӯзгорону устодон, пеш аз ҳама, дар қор карда натавонистани мазмуну муҳтавои барномаи давлатӣ, дастури супоришҳои Вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ ва завқу майл надоштани онҳо ба шумор меравад.

-Тавре маълум аст, дар назди раёсату шӯъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои марказҳои технологияи



иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ амал мекунад. Фаъолияти марказҳои номбурдари чӣ тавр арзёбӣ мекунад?

-Имрӯз дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, дар назди раёсат ва шӯъбаҳои маориф зиёда аз 71 марказ, бахшҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ ташкил карда шудаанд, ки қисми зиёди онҳо фаъолияти пурсамар дошта, бо бинои алоҳида ва мустақилияти молиявӣ таъмин мебошанд. Вале дар баробари муваффақиятҳо, дар қор марказҳои норасонӣ ба мушоҳида мерасанд. Аз ҷумла, нарасидани мутахассисони варзида ва фаъолияти нокифояи марказҳо аз ҳамин қабил маҳсуб меёбад.

Бояд қайд кард, ки нокифоя будани воҳидҳои қор дар шаҳру навоҳии Деваштиҷ, Шахристон, Айни, Қӯхистони Мастчоҳ, Истиклол, Рӯдакӣ, Файзобод, Роғун, Рашт, Бохтар, Левакент, Носири Хусрав, Дӯстӣ ва чанди дигар ба пурсамар ва дар сатҳи баланд фаъолият намудани марказҳои ТИК таъсири манфӣ мерасонад. Омилҳои дигаре, ки солхост боиси ташвишу нигаронӣ мебошад, барои харидорӣ намудани васоити техникӣ муосир ва судманду муассир фаъолият кардани марказҳои технологияи иттилоотӣ коммуникатсионӣ дар шаҳру ноҳияҳо аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо ҷудо нагардидани маблағҳои зарурӣ ба шумор меравад.

Мусоҳиба  
Шодӣ РАҶАБЗОД,  
«Омӯзгор»

## ▶ НИГАРОНИ

## Фаъолияти марказҳои дарёфти рушди истеъдодҳо беҳбудӣ меҳоҳад

Маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои ноҳияи Восеъ бо 10 воҳиди қорӣ таъмин мебошад. Тавре ки директори марказ Х.Худойназаров иброз дошт, дар ин ҷо маҳфилҳои химия, Забони англисӣ, таърих ва ҳуқуқ, математика, забон ва адабиёт, физика, технологияи информатсионӣ ва биология фаъолият доранд, ки дар онҳо 211 нафар хонандаи лаёқатманду соҳибистеъдод ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. Аз сабаби нарасидани шароити ҷойи нишаст, машғулиятҳои як гурӯҳи аъзои маҳфил дар муассисаҳои таълимӣ №№12,28 ва 29 гузаронида мешавад. Роҳбарони маҳфилҳо аз омӯзгорони варзида интиҳоб шудаанд. Дар соли хониши 2019-2020 дар озмунҳои фаннии ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ фаъолна ширкат варзида, соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. Дар олимпиадаи байналмилалӣ «MAS» аз фанни математика 5 нафар хонандаи муассисаҳои таъ-

лимии №№ 1,10 ва 69 сазовори сертификатҳои аъло гардиданд. Моҳи майи соли ҷорӣ дар олимпиадаи байналмилалӣ «IPO» аз фанни забони англисӣ 15 нафар хонандаи муассисаҳои таълимӣ ноҳияи иштироки фаъолна намуда, сазовори 1 медали тилло, 9 медали нуқра ва 3 медали биринҷӣ гардиданд. Моҳи апрели соли равон дар байни мактаббачагони муассисаҳои таълимӣ ноҳияи озмунҳои «Хонандаи сол», «Иштироки қорони наврас», «Дӯстдорони китоб», «Донояк», «Барномасозии беҳтарин» ва «Математикаи ҷавон» гузаронида шуд. Базаи моддӣ-техникӣ марказ ба талаботи рӯз ҷавобгӯ намебошад. Омилҳои асосие, ки боиси ҷалб нагардидани хонандагони лаёқатманд ба марказ мегардад, нарасидани воҳидҳои қорӣ ва нокифоя будани маблағгузорӣ мебошад.

Дар назди шӯъбаи маорифи ноҳияи Ховалинг Маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳо амал мекунад, ки на

мустақилияти молиявӣ дораду ба бинои алоҳида. Ба таъкиди директори марказ Д. Убайдов, дар соли таҳлили 2020-2021 дар Маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои ноҳия маҳфилҳои химия, таърих ва ҳуқуқ, таърих, география, фаъолият доранд, ки дар онҳо 40 нафар хонандаи лаёқатманду соҳибистеъдод ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. Аз сабаби он ки марказ бинои асосӣ надорад ва муассисаҳои таълимӣ аз маркази ноҳия дар масофаи хеле дур ҷойгир ҳастанд ва дар фасли сармо омадани хонандагон ба марказ душвор мешавад, машғулиятҳои дар назди гимназияи давлатӣ ва муассисаҳои таълимӣ №3 ва №16 гузаронида мешавад. Хучраи қорӣ директори марказ Дилшод Убайдов дар муассисаи таълимӣ №6 ҷойгир шудааст, ки имкони мунтазам назорат кардани машғулиятҳои маҳфилҳоро номбурда надорад. Дилшод Убайдов меғӯяд, ки барои надоштани бинои асосӣ ва мустақилияти молиявӣ

борҳои тариқи мактуби хаттӣ ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ховалинг муроҷиат карда бошанд ҳам, то имрӯз ягон чораи мушаххас андешида нашудааст. Ҷудо нагардидани маблағ барои иштироки хонандагон дар озмунҳои вилоятӣ ҷумҳуриявӣ мушкилотро ба вучуд овардааст. Ҳатто барои иштироки хонандагон дар озмунҳои вилоятӣ ҷумҳуриявӣ роҳкиро пардохт намешавад. Боиси нигаронист, ки аз 49 муассисаи таълимие, ки дар ноҳия фаъолият доранд, танҳо 40 нафар хонандаи болаёқату соҳибистеъдод дар маҳфилҳо ҷалб шудаанд халос. Марказ дорони 1 адад компютер мебошад. Омилҳои дигаре, ки боиси ҷалб нагардидани хонандагони лаёқатманд ба марказ мегардад, нарасидани воҳидҳои қорӣ, нокифоя будани маблағгузорӣ ва дар масофаи дур воқеъ будани муассисаҳои таълимӣ мебошад.

Шариф АБДУЛҶАМИД,  
«Омӯзгор»

▶ **МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТӢ**

Бо мақсади омӯзонидани таблиггарони низоми ИМД ва омодагии онҳо барои сари вақт шинос намудани ҷомеа, бахусус, омӯзгорону

ва ғайраро омода намудааст. Ба таблиггарон маводи ғирира-сонии иттилоотӣ ва омӯзишӣ, аз ҷумла, дастури иттилоотии методи «Роҳномаи довталаб»

бевосита дар ҳуди муассисаҳои таълимӣ ба роҳ монда мешавад. Дар анҷоми курсҳои шиносӣ сатҳи дониши ишти-

## Курси шиносӣ бо низоми ИМД

хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоии миёнаи касбӣ, бо ин низом курси шиносӣ дар се сатҳ: ҷумҳуриявӣ, шаҳрию ноҳиявӣ ва муассисаҳои таълимӣ ташкилу баргузор мегардад. Вобаста ба ин, 18-уми январӣ соли ҷорӣ дар маҷлисиҳои марказ курси шиносӣ бо иштироки намоёндагони сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои водии Ҳисор ва 20 – уми январӣ соли 2020 дар шаҳри Душанбе доир шуд.

Тибқи иттилои **котиби матбуоти Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Замира Абдусаломзода**, курси мазкур дар доираи барнома ва модули омӯзишӣ давоми 3 рӯз дар ду сатҳ – моҳи январ ва дар сатҳи муассисаҳои таълимӣ дар давоми моҳи феврал роҷеъ ба хусусияти низоми ИМД ва талаботу кондаҳои муқарраршудаи марбут ба он, хусусан, барои бақайдгирии довталабон ва мавзӯҳои дигари дахлдор, дарсо сурат мегаранд. Ҳайати кории Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои шарҳу тафсили мавзӯҳои дарсӣ шаклҳои гуногуни таълимӣ интерактивӣ, аз ҷумла, муаррифии компютерӣ, маърузаҳои хурд, маводи тақсимоти чопию электронӣ



ва модули омӯзишӣ низоми ИМД дода шуд.

Баъд аз баргузори курси шиносӣ бо низоми ИМД дар шаҳри Душанбе ҳайати гурӯҳи корӣ барои ташкилу баргузори ин курс тибқи қадвали тасдиқшуда бо сафарҳои хизматӣ ба минтақаҳои дигари ҷумҳурӣ хоҳанд рафт.

Сатҳи дуҷуми курси шиносӣ барои 3836 намоёндаи муассисаҳои таълимӣ таҳсилоти умумии асосӣ, миёнаи умумӣ ва ибтидоии миёнаи касбӣ дар раёсат ва шӯъбаҳои маорифи 68 шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ аз 27-ум то 29-уми январӣ соли 2021 ва сатҳи сеюми курси шиносӣ барои зиёда аз 150 000 хатмкунандаи муассисаҳои таълимӣ зикршуда давоми моҳи феврал

роқдорони даври аввал вобаста ба мавзӯҳои пешниҳодшудаи барномаи омӯзишӣ тавассути тест санҷида мешавад.

- Тибқи нақшаи чорабиниҳои Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ташкил ва гузаронидани ИМД-2021 аз 1-уми феврал то 5-уми март ё дар баробари мониторинги рафти курси шиносӣ дар сатҳи сеюм, воҳӯриҳои кормандони доимӣ ва муваққатии марказ бо хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ шаҳру ноҳияҳо, омӯзгорон ва падару модари довталабон пешбинӣ шудааст, – қайд кард З. Абдусаломзода.

**Н. ОХУНЗОДА,**  
«Омӯзгор»

▶ **МАШВАРАТ**

## ҲАДАФ:

### Такмили сифати таълим

**Машварати имсолаи омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзии ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе, ки дар давраи таътили зимистонии хонандагон баргузор гардид, ба амалӣ намудани тадбирҳои «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» бахшида шуд.**

Омӯзгорони физика ва химия дар лабораторияҳои факултаи физика ва химияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ, омӯзгорони биология бо экология ва география дар кабинетҳои муҷаҳҳази литсей №3 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе ва омӯзгорони математика ва технологияи иттилоотӣ дар кабинетҳои муҷаҳҳази математика ва технологияи иттилоотии мактаби №8-и ноҳия дар семинари омӯзишӣ иштирок намуданд. Дар кафедраи методикаи таълими физика ва методикаи таълими химияи ДДОТ ба номи С.Айнӣ омӯзгорон ба гузаронидани корҳои лабораторӣ аз фанҳои физика ва химия сафарбар карда шуданд. Дар кори ташкил ва гузаронидани корҳои лабораторӣ ба фаъолияти омӯзгорон декани факултаи физика, дотсент Умарҷон Умаров, номзадҳои илми педа-

гогика Умед Раҷабов, муаллими калон Гулҷеҳра Бобониёзова, муаллими калон Сафаралии Авлиёқул роҳбарӣ намуданд. Дар баробари иҷрои машғулиятҳои амалӣ аз фанҳои физика ва химия омӯзгорони ноҳия бо лабораторияҳои муҷаҳҳази факултаҳои физика ва химия шиносӣ пайдо намуданд. Дар назди иштирокчиёни семинари омӯзишӣ муаллими калони кафедраи методикаи таълими физикаи донишгоҳ Сафаралии Авлиёқул оид ба таълими астрономия дар синфи 10 (ҳоло барнома ва китоби дарсии астрономия дастраси омӯзгорону хонандагон нагардидааст) маълумоти муфассал дод.

Дар бахшҳои дигар низ семинар бо роҳбарии омӯзгорони варзида дар сатҳи баланд баргузор гардид.

**Тўрақул ҶУМЪАЕВ,**  
**собиқадори соҳаи маориф**

## Ҳамоиши судманд

Дар мактаби миёнаи № 8-и ноҳияи Исмоили Сомонӣ семинар - машварати омӯзгорони математика ва физика барпо гардид, ки дар он аксари омӯзгорони фанҳои математика ва физика ҷамъ омада, масъалаҳои рӯзмарраро муҳокима ва табодули таҷриба намуданд.

Дар кори семинар 62 нафар омӯзгори математикаю физика иштирок намуданд. Дар семинар мушовири кабинети методи шӯъбаи маориф Н.Бехбудов, роҳбари иттиҳодияи методи омӯзгорони фанҳои математика Л.Ҷабборова, мушовир Б.Ҷумъаев ва даъватшудагон, муаллифи китобҳои дарсии фанҳои математикаи синфҳои 5 ва 6, алгебраи синфи 7, дорандаи Ҷоизаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф, роҳбари гурӯҳи ҳамоҳангсоз оид ба таҳияи китобҳои дарсӣ аз математика А.Шарифзода иштирок намуданд.

Мавзӯҳои ироанаудани «Усулҳои ҳалли системаи муодилаҳои якҷинса ва симметрия», «Ҳалли масъалаҳои доир ба бисёррӯяҳо», ки аз тарафи омӯзгорони литсей №3 Б.Шодиев ва М.Султонов диққатҷалбкунанда буданд.

Дар семинар мутахассиси соҳа А.Шарифзода оид ба таҳияи китобҳои дарсӣ аз фанҳои математика сухан ронд. Ӯ қайд намуд, ки китоби дарсӣ дастурест, ки дар он мазмунӣ асосии маводи таълимӣ дар асоси барномаи таълимӣ таҳия мешавад. Самаранокии таълими фанҳо аз сифати китобҳои дарсӣ вобастагии калон дорад. Аз ин рӯ, ба таҳияи китобҳои дарсӣ бояд диққати зарурӣ дода шуда, онҳо бояд аз тарафи олимони соҳа, методистҳо ва омӯзгорони ботаҷрибаи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ таҳия карда шаванд. Иштирокдорони семинар, инчунин, доир ба баъзе камбудии норасоии китобҳои дарсӣ, аз ҷумла, китоби алгебраи синфи 10, (муаллифон Н.Усмонов, Р. Пиров наҷри соли 2017), китобҳои дарсии фанҳои геометрияи синфи 8-ум ва геометрияи синфи 9-ум (муаллифон Ҷ. Шарифов, У.Бурҳонов) сухан ронданд.

**Н. ДАГИЕВ,**  
**мутахассиси пешбари**  
**Маркази ҷумҳуриявӣ**  
**таълимию методи назди**  
**Вазорати маориф ва илм,**  
**М.АЗИЗОВА,**  
**омӯзгори математикаи**  
**литсейи ДМТ**

▶ **ЭҶДО**

## Тақдими «Тоҷикон» ба сокинони ноҳияи Ишқошим

12-уми январӣ соли равон аз ҷониби гурӯҳи кории Ҳукумати кишвар дар ҳайати намоёндагон аз Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илм, Вазорати корҳои дохилӣ, Кумитаи давлатии амнияти миллий, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ишқошим бо роҳбарии Нурали Собирзода-муовини вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳадаи гаронбаҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон шохасари аллома Б.Ғафуров «Тоҷикон» ба мардуми ноҳияи Ишқошими ВМКБ дастрас гардид.

Ба таъкиди масъулин, ба сокинони ноҳияи Ишқошим 3952 нусха китоби «Тоҷикон» тақдим шуд.

Гурӯҳи корӣ дар баробари тақсими китоби мазкур ба аъдати собиқадорони меҳнат Мамадсаҳӣ Азиззонов, Бибигулшод Мирҷонова, Бибӣ Давлатшоева, Мамнур Қурбоналиев, Бибихаво Шохдӯстмамадова, Зулайҳо Турдиева рафта, тухфаи Пешвои миллат – китоби «Тоҷикон»-ро тақдим намуданд.

▶ **НАТИҶАГИРӢ**

Дар ташкилоти ибтидоии «Ганҷ»-и Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки Мухаммадҷон Саломӣ-муовини аввали вазири маориф ва илм, Гулнора Бобоева-мудири шӯъбаи кор бо занон ва масъалаҳои ген-

ираи сиёсати маорифпарваронаи раиси ХХДТ, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар давраи ҳисоботӣ дар кишвар як қатор корҳои назаррас анҷом дода шуд. Аз ҷумла, дар соли 2020 дар қаламрави ҷумҳурӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 154 муассисаи

## Фаъолияти «Ганҷ» вусъат меёбад

дери дастгоҳи Кумитаи иҷроияи марказии ХХДТ, Иброҳим Мирзоода - раиси Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар шаҳри Душанбе, Зулфиқор Гулаҳмадзода - раиси Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар ноҳияи Шохмансур, Латофат Назирӣ-муовини вазири маориф ва илм, сардорони раёсату шӯъба ва кормандони вазорат маҷлиси солони ҳизбӣ баргузор гардид.

Нахуст ҳисобот доир ба фаъолияти ташкилоти ибтидоии «Ганҷ» дар соли 2020 шунида шуд. Л.Назирӣ-муовини вазири маориф ва илм зимни ироаи ҳисобот зикр кард, ки дар ташкилоти ибтидоии «Ганҷ» 43 нафар узви ҳизб буда, ҷиҳати иҷрои вазифаҳои барномавӣ ва оинномавӣ ҳизб фаълони қўшиш менамоянд. Дар до-

таълимӣ ва бинои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ барои 29652 ҷойи нишаст сохта ба истифода дода шуд. Инчунин, дар охири соли 2020 дар сатҳи ҷумҳурӣ баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявӣ «Фурӯги субҳи доной китоб аст» саҳми аъзои ҳизб ва ташкилоти ибтидоии «Ганҷ» назаррас буд.

Сипас, Гулнора Бобоева-мудири шӯъбаи кор бо занон ва масъалаҳои гендерии дастгоҳи Кумитаи иҷроияи марказии ХХДТ қайд кард, ки бо тавачҷуҳ ва дастгириҳои пайвастаи раиси ХХДТ, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши занону бонувон дар идоракунии давлат бештар мегардад.

**М.УБАЙДУЛЛОЕВА**

## БИСТСОЛАИ ОМУЪЗИШИ ФАНҲОИ ДАҚИҚ

**Ҳар замон махсусиятҳои худро дорост, ки аз табиат, талабот, эҳтиётот ва хусусияти марҳилаи муайяни ҳаёти одамон ба миён меояд. Замони моро давраи рушди босуръати илму техника ва кашфиёти навин меноманд.**

Вобаста ба ин, тақозо мешавад, ки мутахассисони варзидаву соҳибистеъдод бо ҳадафи идомии минбаъдаи ин раванд тарбия карда шаванд. Ин, дар навбати худ, самти тахсилотро дар таълимгоҳҳо муайян мекунад. Вобаста ба рӯҳияи замон, махсусиятҳои рушди ҷумҳурӣ ва талаботи воқеияти айём дар кишвари азизамон Бистсолаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон шудааст, ки солҳои 2020-2021-

## Фаъолияти бавусъат мебояд

ро дар бар мегирад. Маълум, ки имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳонӣ нақши техника хеле барҷаста аст ва тақмили истехсолоту беҳдошти ҳаёти мардумро бидуни истифодаи бавусъату фарогири техника тасаввур кардан имконнопазир аст. Ба ибораи дигар, барои тақмили ҳаёти одамон, барои пешрафти ҷумҳурӣ имрӯз, муҳимтар аз ҳама, ба фанҳои техникӣ, ба тафаккури техникӣ бояд таваҷҷуҳи бештар зоҳир кард. Нахустҳадафу нахустхидояти Бистсолаи мазкур низ ҳамин аст. Моҳиятан илмҳои техникӣ қонуниятҳои равандро ҳодисаҳои меомӯзанд, ки барои ба даст овардан ва оқилона истифода кардани захираҳои сарватҳои

табӣ, сохтани дастгоҳҳои таҷҳизоти муҳиму самаровари замонӣ равона карда шудаанд. Ҳамчунин, барои баланд бардоштани самараю маҳсулнокии меҳнат тақмили омӯзиши фанҳои дақиқ муҳим аст. Агар шоғирдони мо имрӯз дар омӯзиши фанҳои математика (риёзӣ), физика, геометрия, табиатшиносӣ ғайратманду муваффақ бошанд, фардо метавонанд дар мактабҳои олии тахсил намуда, ҳамчун мутахассисони варзида ба камол расанд.

Мо – омӯзгорони математикаро мебояд, ки вобаста ба нақшаи тадбирҳои Бистсолаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф фаъолияти худро вусъат

бахшида, пеш аз ҳама, сатҳу сифати таълими фанҳои дақиқро боло бардорем. Бо шоғирдон бояд оид ба моҳияту аҳамияти тадбири мазкури Ҳукумати ҷумҳурӣ силсиласухбатҳо ва дарсҳои маҳсули тарбиявӣ баргузор намоем. Дигар: бояд дар таълими фанҳои риёзӣ аз муосиртарину босамартарин усулҳои таълим ва маҳсусан, аз низоми тахсилоти салоҳиятнок истифода кард. Дар тамоми таълимгоҳҳо дарсгоҳҳои (кабинетҳои) риёзӣ бояд дар сатҳи баланд ва бо навтарин ашёи таълимӣ мучаҳҳаз бошанд.

Рушди фанҳои дақиқ бо ҳадафи ҷорими стратегияи сиёсати Сарвари кишвар ва Ҳукумати ҷумҳурӣ – саноатикунони бо-

суръати мамлакат пайванди қавӣ дорад.

Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд, ки аз 1 январи соли 2021 теъдоди гирандагонии стипендияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои тахсилоти миёнаи умумӣ аз 400 то 3000 нафар зиёд карда шавад. Ҳамчунин, аз шумораи умумии ин стипендия 70 дарсад барои фанҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ ҷудо гардад.

Акнун вақти амали бештар самаровар аст, - чунин аст посух ба ҳама ибтикороти пурманфиати мазкур.

**Шоҳмур ДИЛОВАРШОЕВ,**  
*омӯзгори математикаи  
литсейи ДССХ*

## Табиат ва ҳодисаҳои физикӣ

Ҳар он чизе ки дар табиат мавҷуд аст ва Ҳбо инсон алоқамандии зиҷ дорад, яке аз ҳодисаҳои физикӣ маҳсуб меёбад. Баъзе зарраҳои ҳастанд, ки мо онҳоро намебинем, вале онҳо дар табиат вучуд доранд ва ҳамеша дар ҳаракат ҳастанд. Фанҳои физика тамоми намудҳои ҳаракатро, ки дар натиҷа қонунҳо ва ҳодисаҳои табиат ба амал меоянд, меомӯзад. Ҳаракати рӯшноӣ, ҳаракати механикӣ, электрикӣ ва ғайра. Ба қонунҳои асосии табиат масса, заряд, энергия, ва монанди инҳо дохил мешаванд. Ин қонунҳо аз мо вобастагӣ надоранд, бинобар ин, онҳоро қонунҳои асосии табиат мегӯянд. Об, хок, чирмҳои осмонӣ, наботот, ҳайвонот, худи мо, яъне ҳамаи он чизҳое, ки моро иҳота кардаанд, табиат ном доранд. Табиат ҳамеша буд ва боқӣ мемонад. Табиат тағйир меёбад, ҳаракат мекунад, сайёраҳо ва ситораҳо мавқеи худро дар осмон тағйир медиҳанд, об дар рӯи Замин гардиш мекунад, дарё маҷрои худро дигар мекунад, наботот месабзад ва ин қонуни табиат аст. Инсон бо шарофати ақлу меҳнати худ дар табиат дигаргунӣ меофаранд. Одамон шаҳру деҳаҳо, заводи фабрикаҳо сохта, майдонро васеъ намуда, ба киштзорҳо табдил дода, мошинҳои гуногунро ихтироъ менамоянд. Дар натиҷаи табиатро дарк намудани инсон илмҳо пайдо шудаанд. Табиатпажӯҳои давраи атиқа табиатро чун як чизи том медидаанд, манзараи умумии табиатро ба дурустӣ дарк карда буданд, вале ҷузъиёти он манзараро ҳанӯз фаҳм карда наметавонианд. Чандин садсолаи дигар лозим буд, ки пажӯҳандагонии табиат рӯйдодҳои муайяноҷудо-ҷудо муоина карда, сабабу оқибати ҳар як падидаҳо ҳам ҷудоғона ва ҳам дар ҳамбастагӣ бо падидаҳои дигар фаҳм карда, дар заминаи онҳо манзараи табиатро дида тавонанд. Ҳамаи он дигаргунӣҳое ки дар табиат рӯй медиҳанд, обшавии яҳ, ҷушидани об, афтидани санг, боридани борон, раъду барқ, ивазшавии шабу рӯз ва ғайраҳо дар физика ҳодисаҳои табиат меноманд. Масалан, ҳар кадоме аз мо мушоҳида кардаем, ки агар чисмҳо бо ягон чиз дошта нашаванд, ба замин меафтаанд. Дар физика ҳар гуна ашё - ҷӯб, оҳан, мошин, об, ҳаво, қалам ва ғайраҳо чисм меноманд. Модда чизест, ки чисм аз он таркиб ёфтааст. Оҳан, об, ҳаво, намак, алюминий ва ғайра. Об модда буда, ҷақраи он чисми физикӣ аст. Олимони низ донишхоро аз мушоҳидаҳои ҳосил мекунаанд. Ғайр аз ин, онҳо таҷрибаҳои маҳсус мегузаронанд. Барои гузаронидани таҷрибаҳои асбобҳои гуногуни физикӣ лозиманд. Баъзеи ин асбобҳо бисёр содда буда, барои ченкуниҳои одӣ пешбинӣ шудаанд. Масалан, хаткашак барои чен кардани дарозӣ, цилиндри андозагир барои чен кардани ҳаҷми моеъ, тарозу ва амсоли инҳо аз қабилҳои ҳамин гуна асбобҳоянд.

**Замира НУРИДДИНОВА,**  
*омӯзгори физика*

## НИЗОМ

**Муносибати босалоҳият ба таълим, мо - омӯзгоронро водор менамояд, ки ҳамеша дар ҷустуҷӯ ва истифодаи роҳи усулҳои самарабахши таълим бошем.**

Таҷрибаи нишон медиҳад, ки дар ҷараёни дарс фаъолияти хонандагон нисбат ба фаъолияти омӯзгор зиёд аст, яъне онҳо фаъоли-

фишор овардан лозим нест. Муҳим он аст, ки аз рӯзҳои аввал сар карда, омӯзгор дар дарсҳои забони модарӣ бо мақсади инкишофи нутқ ва тафаккури хонандагонии хурдсол мақсади вазифаҳои бозиро бо мақсади вазифаҳои мавзӯи дарс барои ҳар як лаҳза дар равшан пешкаш намояд.

Дар бозӣ мусобақа мавқеи асосиро ишғол мекунад. Зеро ҳар як хонанда дар мусобақа фаъолияти хуб нишон дода, барои галаба қардан талош ме-

барояд (оғтоб).

Бозии «Ёфтани калима» - дар ин бозӣ омӯзгор ҳарфҳои аввалу охири калимаҳоро мегӯяд. Худи калимаҳоро бошад, хонандагон меёбад. Масалан, ҳарфи калима «в», ҳарфи охираш «н» мебошад. Бачаҳо мегӯянд «втан» ё ин ки аввали ҳарфи калима «б», ҳарфи охираш «р» аст. Бачаҳо мегӯянд «бахор» ва ба ҳамаи монанд.

Бозии «Аз рӯи ҳичо охири» - дар ин бозӣ хонандагон бештар фаъол

## Бозӣҳои грамматикӣ дар дарс

яги гуногунро иҷро мекунаанд. Ба монанди таҳлили грамматикӣ шифоҳӣ ва хаттӣ, ҳулоса баровардан, аз ёд қардани шеърҳо ва қандаҳои грамматикӣ, рӯйнавис қардани ҳичо, калимаю ибораҳо ва ҷумлаҳо. Вақте ки вазифаҳои хонандагонии ин қадар зиёданд, акнун дар таълими грамматика ва имло методе зарур аст, ки бояд ҳамаи ин фаъолияти хонандагонро ба тартиб дароранд. Ҳамаи гуна метод, яъне методи ягонаи таълими грамматика ва имло дар синфҳои ибтидоӣ методи таҳлил ва таркиби овозӣ мебошад. Табиист, ки чанд соли охири омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ дар раванди дарсҳои саводомӯзӣ аз ин метод истифода менамоянд.

Бозӣҳое, ки фикркуниро талаб мекунаанд, на ҳама вақт барои хонандагон шавқангезанд. Аз ин рӯ, ҳангоми иҷрои ин қабил бозӣҳо ба навомӯзон



варзад.

Бозии «Ёбед, ки ин чист?» - як навъ бозии таълимиест, ки ҳангоми иҷрои он хонандагон ба ду гуруҳ ҷудо мешаванд. Омӯзгор калимаҳои пароканда-ро номбар мекунад ва хонандагон меёбад, ки сухан дар бораи чӣ меравад. Масалан:

А) сафед, хурд, зимистон, ҳарҳела, аз осмон меояд (барф)

Б) гарм, тафсон, кӯҳ, ҳар субҳ ме-

будад, дар шакли давра гирд меоянд. Яке аз онҳо калимаеро ҳичо ба ҳичо талаффуз мекунад. Хонандае, ки дар назди хонандаи якум истодааст, бояд калимаи навбатиро, ки ҳичои аввалаш ҳичои охири калимаи якум бошад, талаффуз кунад. Масалан, хонандаи якум «ош-хо-на», хонандаи дуюм «нав-рӯз», хонандаи сеюм «рӯз-но-ма» ва ғайра.

Бояд ба монанди ин ва дигар бозӣҳои миёни хонандагонии синфҳои ибтидоӣ зиёдтар усулҳои босалоҳият истифода шаванд. Зеро таҳкурсии до-ниши хонандагон мустақам гашта, хушёру зирак мешаванд. Ба тамоми омӯзгорон тавсия дода мешавад, ки аз чунин бозӣҳо ба таври васеъ истифода баранд.

**Гулнисо РАСУЛОВА,**  
*омӯзгори синфҳои ибтидоӣ  
мактаби №9, ноҳияи Айни*

## Каломи дилнишин

Дар таърихи адабиёти классикии форсу тоҷик Ҳофиз Шерозӣ ҳамчун устои барҷастаи ғазал шинохтаву эътироф гардидааст. Дуруст аст, ки дар эҷоди ғазал Ҳофиз худро шоғирди Саъдию Ҳоҷӯи Қирмонӣ меҳисобад. Вале равшан аст, ки дар сурудани ғазал шоир бо истеъдоди фавқуллодае, ки дошт, ба қуллаи баланд расида, дар ғазалҳои ҷаҳи доштани худро бо тафохур баён кардааст. Нубуғи шоиронаи Ҳофизро шоирони дигар, ки пас аз ӯ ба майдони адабиёт қадам ниҳода, ба таълифи қасидаву достону ғазал пардохтаанд, тавсифу ситоиш намудаанд. Аксару шоирони ҳамасри Ҳофиз ва баъдӣ дар пайравии ӯ ғазал эҷод кардаву ба ғазалҳои муҳаммас бастаанд. Ҳофиз дорой лутфу таъби баланди Худододи шоирӣ буда, ҷое ошкоро изҳор медорад, ки «қудсийи шеърӣ варо (яъне

Ҳофизро) аз бар мекарданд». Воқеан, ғазалҳои шоир бо истифода аз саноеи гуногуни бадеӣ, мазмуну гоияи баланд, образнокӣ, таносуби суҳан, тавсифу мачоз, оҳанги дилнавози худ дар қабил кас шӯро изтироб, эҳсоси дӯст доштани оламу одам, меҳру муҳаббат, тарғиби сифатҳои неки инсонӣ ва бовару эътимод ба худро бедор ва ангезиш медиҳад. Тарғиби ахлоқи воло дар тамоми ғазалҳои Ҳофиз инъикос ёфта, вай аз ҷумла, некию наққориро беҳтарин амали инсонӣ дар зиндагӣ мешуморад:

*Бар ин равоқи забарҷад навиштаанд ба зар,  
Ки ҷуз нақуши аҳли қарам наҳоҳад монд.*

Ҳуллас, ғазалҳои Ҳофиз дилнишину ҷаззоб буда, бо муҳтавои гоияи ҷовидонаи худ номи шоирро ба таври абадӣ дар саҳифаҳои адабиёти форсу тоҷик сабт намудаанд.

**Гулишан НУРОВА,**  
*омӯзгори мактаби №38,  
ноҳияи Сино*

► ХУНАР-БЕҲ АЗ СИМУ ЗАР

## Соҳибхунарӣ - ифтихору тавоноӣ

**Ба таъкиду тасдиқи умум, муҳимтарин ҳадафи таълиму тарбия ба зиндагии мустақилона ва ба меҳнати муфиду босамар омода намудани насли наврас мебошад. Барои ин, муҳимтарин аз ҳама, дар ниҳоди хонандагон бояд нисбат ба касбу ҳунар меҳру муҳаббат парвариш намуд. Ҳунар кафолати зиндагии осоиштаю бофароғат ва таъмингари мавқеи фаъоли ҷамъиятии ҳар шахс мебошад.**

Дар кишварамон Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон шудааст, ки яке аз ҳадафҳои асосии он эҳёи ҳунарҳои ниёгон ва тақвиятбахшии ба ҳунаромӯзии наврасону ҷавонон махсус мебошад. Тарғибу тавзеҳи ҳунарҳо, ошноӣ бо онҳо танҳо марбут ба зинаҳои болоии таҳсилот нест, балки ба ин кор аз синфҳои ибтидоӣ шурӯъ бояд кард. «Илм дар ҳурдӣ - нақш бар санг», - мегӯянд. Шавқу ҳаваси хурдтаракон низ дар ҷодаи ҳунаромӯзӣ моҳияти зиёд дорад, зеро ба қавли маъруф, «аз шарора аланга сар мезанад». Агар дар умқи дили кӯдакон нисбат ба касбеvu ҳунаре оташаки муҳаббат пайдо шавад, аз эҳтимол дур нест, ки дар оянда он боиси дилгармию пайвандии амиқаш ба касбу ҳунари мазкур гардад. Муҳимтарин омил дар самти бедор намудани шавқу рағбати кӯдакон нисбат ба касбу ҳунарҳо маълумоти ҷолибу дилангезу муассир оид ба пешаҳои гуногун аст. Барои ин омӯзгори синфҳои ибтидоӣ метавонад аз мавзӯҳои дарсҳои ҳамарӯза, аз китобҳои рангаи махсус, аз нақлу ривоятҳои шеърҳои тоҷикӣ, аз суратҳо, аз намоишҳои сахнаҷаҳо, аз воситаҳои техникӣ... васеъ ва пурсамар истифода намояд. Масалан, дар ситоишҳои ташвиқи касбу ҳунарҳо як силсила зарбулмасалу мақолҳои таъсирбахшу самимӣ гуфта шудаанд, ки дар маҷмӯъ маводи хеле муфиду таъсиргузоранд барои омӯзгор зимни таълиму тарбияи шогирдон. Чанде аз онҳоро мисол меоварем: «Ба як ҷавон чил ҳунар кам», «Шаҳси боҳунар хор намешавад», «Ҳунар дорӣ, ҳазинаи зар дорӣ», «Ҳунар-тоҷи сар», «Ҳунарманд ҳар ҷо бувад арҷманд», «Сари баланди ҳар кас ҳунари ӯст», «Касби ман-ифтихори ман».

Дар мадҳу санои ҳунарҳо шоирон низ абъти баланду дилрас ва хидоятгар иншо бинмудаанд, ки аз онҳо низ омӯзгорон метавонанд бамавриду пурсамар истифода намоянд. Яке аз бехтаринҳои ин абът байти зер аст:

*Ҳунар омӯз, к-аз хунармандӣ  
Дарқушӣ кунӣ, на дарбандӣ.*

Дар афсона ва нақлу ривоятҳои мардумӣ низ соҳибони касбу ҳунарҳо ситоиш мешаванд. Онҳо ба ҳама кори нек қодиранд ва бо шарофату бо имдоди ҳунарашон аз банди бисёр мушқилиҳо, аз вартаҳои муҳлик мераҳанд. Нақлу тафсири ин гуна афсонаҳо аз ҷониби омӯзгор барои хонандагони хурдсол, албатта, бетаъсир нахоҳад монд.

Бояд таъкид кард, ки зимни тарғибу тавзеҳи ҳунарҳоро ситоиши ҳунармандон дар машғулиятҳои тарбиявӣ, омӯзгор бояд танбалию беҳавсалагӣ, муфтхӯрию коҳили барин хислатҳои ношонстари, ки ҳаргиз бо ҳунаромӯзию ҳунармандӣ мутобикат надоранд, танкиду маҳкум намояд ва батақрор гӯшзад созад, ки шахси коҳилу танбал ҳаргиз ҳунарманди асил намешавад ва аз ин рӯ, бояд ҳамеша кӯшову фаъол буд.

Умуман, тарғиби ҳунарҳо, тавсифи онҳо ва таъкиди моҳияти ҳунармандӣ бояд ҳамеша дар меҳвари фаъолияти омӯзгорон, аз ҷумла, муаллимони синфҳои ибтидоӣ қарор дошта бошад. Хушбахтона, дар ин мавзӯ аз ҷониби олимони варзидаи соҳа ва омӯзгорони эҷодкор соҳибтаҷриба китобу мақолаву рисолаҳои пурарзишу пурмуҳтаво навиштаву эҷод шудаанд, ки истифода аз онҳо фаъолияти омӯзгоронро аз ин лиҳоз вусъат мебахшад.

*Саидаҳмад САИДОВ,  
омӯзгори синфҳои ибтидоии мактаби  
№12-и ноҳияи Зафаробод*

► ЗАБОНОМӯЗӢ

Дар шароити рушди босуботи ҳамкорихон байналмилалӣ ва воридшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ, талабот ба мутахассисоне, ки забонҳои русӣ ва англисиро медонанд, зиёд шуда истодааст. Дар робита ба амалӣ гардонидани «Барномаи давлатии тақмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва

лиф Тарасов Д.А. ш. Смоленск) фаъолона иштирок намуда, сазовори ҷойҳои ифтихорӣ мешаванд. Олимпиада дорои 15 саволи мантиқӣ воқеа ба синну соли хонандагон аст, ки хеле шавқовар буда, ба рушди ҷаҳонбинии хонандагон ёрӣ мерасонад.

Дигар ин, ки дар литсей синфҳо-

омӯзгорону хонандагон мебошад.

Мавриди зикр аст, ки аз фанҳои забони русӣ ва забони англисӣ дар литсей 2 маҳфил амал мекунад: «Русское слово» (роҳбар С.Мирзоева ва «English Club» (роҳбар О.Султонова). Шумораи хонандагон дар ҳар ду маҳфил 15-нафариро ташкил медиҳад. Аъзои

## Татбиқи барнома дар литсей

англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020» дар литсейи Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон як қатор корҳо ба анҷом расонида шуданд.

Аз ҷумла, бо ташаббуси омӯзгорони иттиҳодияи методи забонҳои хоричӣ ва дастгирии маъмурияти литсей, хонандагони литсей аз фанҳои забонҳои русӣ ва англисӣ соли панҷум аст, ки дар 3 даври олимпиадаи байналмилалӣ фосолавӣ - лоиҳаи «Инфоурок» (муаллиф Жабаровский Д.В. ш. Смоленск) ва «Видеоурок» (муал-

наи забони хоричӣ бо воситаҳои техникӣ таълимӣ-тахтаи интерактивӣ «Smart Board», компютер ва проектор таҷхизонида шудааст.

Аз рӯи анъана, ҳамасола дар литсей ҳафтаи забонҳои хоричӣ гузаронида мешавад. Омӯзгорон ва хонандагон фаъолона омодагӣ дида, машғулиятҳои гуногун мегузаронанд. Мақсади «Ҳафтаи забонҳои хоричӣ» ин ташаккули ҳамаҷонибаи шахсияти ҳар як хонанда, ҷаҳонбинӣ, нигоҳи эстетикӣ, маданият, инкишофи имкониятҳои эҷодӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ байни

маҳфил дар охири ҳар моҳ фаъолияти худро муаррифӣ намуда, дар тамоми ҷорабиниҳои умумилитсейӣ ва донишгоҳӣ фаъолона иштирок менамоянд.

Ҳамчунин, дар литсей пайвасти аз ҷониби омӯзгорони забонҳои русӣ ва англисӣ дарсҳои кушоди намунавӣ гузаронида мешавад, ки дар баланд бардоштани савияи дониши хонандагон ва самаранокии сифати дарсҳо мусоидат мекунад.

*Орзу СУЛТОНОВА,  
роҳбари иттиҳодияи методи  
забонҳои хоричии литсейи ДДТТ*

► ФАРҲАНГИ МУТОЛИА

## Китоб омили муҳими забаномӯзист

Китоб дӯсту ҳамдами Ҳинсон буда, шаҳро ба дунёи рангини илму маърифат раҳнамун месозад. Омӯзиши васеи китоби бадеӣ донишу ҷаҳонбинии шахсро тавсеа бахшида, ӯро дар ҷомеа соҳибхитром мегардонад. Аз тарафи дигар, ҷомеае, ки аҳли он соҳибмаърифатанд, ҳамеша инкишофу пешрафт мекунад. Аз ин ҷост, ки Ҳукумати кишвар ба масъалаи омӯзиши фарогири осори бадеӣ тавачҷуҳи махсус зоҳир менамояд. Бо ташаббуси Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмуни ҷумҳуриявӣ «Фурӯги субҳи доноӣ китоб аст» роҳандозӣ гардид, ки ба рушди инкишофи ҷаҳонбинӣ наврасону ҷавонон тақдир бахшид. Ин ҷо як нуктаро махсусан таъкид бояд кард,



ки озмуни мазкур аз як тараф, ба рушди ҷаҳонбинии насли наврас ташаккул бахшад, аз ҷониби дигар, онҳоро забондон мегардонад. Имрӯз бисёриҳо

беғалат менависад, ки захираи луғавияш ғайӣ бошад. Забон оинаи таҷомномаи миллат буда, соҳибони ин забон бояд чунон сухан ронанд, ки мусоҳиби мо дар ҳар қалимаву ибора ва ҷумла як ҷаҳонмаънӣ ба худ гирад. Хуб донистани забони модарӣ имкон фароҳам меорад, ки забонҳои хоричиро низ дар сатҳи баланд азхуд намоем. Аз ин рӯ, хангоми омӯзиши забони модарӣ ин нуктаро ба хонандагон бояд гӯшзад намуд, то ба қадру манзалати забони хеш бирасем. Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бамаврид таъкид намуданд: «Ҳар як фарди бедордил бояд барои ғайӣ гардидани забони модарӣ ва омӯхтани забонҳои хоричӣ кӯшиш кунад, ба

мutoлиаи китоб диққати авваландарача диҳад ва ҷиҳати баланд бардоштани маърифатнокии худ саъю талаш намояд». Барои ғайӣ гардонидани захираи луғавии хонандагон роҳҳои гуногун вучуд дорад. Масалан, самаранокӣ муфид пешниҳод намудани порчаҳои назми-ву насрӣ барои азёд наму-дан муҳассилин нақши бузург мебозад. Аз як тараф, бо ин роҳ хонандагонро сухандон мегардонад, аз ҷониби дигар, хангоми навишт ба иштибоҳ роҳ намедиҳанд. Мо, омӯзгорон, хангоми дарс метавонем барои сухандону суханвар гардидани хонандагон аз роҳу усулҳои гуногуни таълимӣ истифода намоем.

*Курбонгул  
РАҲМОНОВА,  
омӯзгори синфҳои  
ибтидоӣ*

► ГЕОГРАФИЯ

## Дили дарё ҷаҳони бекарон аст

Яке аз муҳимтарин, пахшудатарин, ҷолибтарин ва пурҳаводортарин фанҳо дар ҷомеаи мо, бешубҳа, география ба шумор меравад. Аҳамияти ин фан марҳила ба марҳила бештар мешавад ва сафи пажӯҳишгаронаш низ меафзояд. Дар мактаби таҳсилоти умумӣ барои таълими география соатҳои зарурӣ ҷудо шудаанд ва аксари хонандагон ба омӯзиши ин фан тавачҷуҳи зиёд доранд. Омӯзгорони географияро мебо-яд, ки таълими ин фанро ҳар чӣ бештар ҷолибу шавқовар ва ба тариқи мароқовар ба роҳ монанд. Барои ин воситаҳои гуногун мавҷуданд. Масалан, зимни таълими мавзӯи дарёҳо омӯзгори огоҳманд дар баробари воситаҳои дигар аз адабиёти бадеӣ низ метавонад бамавриду пурсамар истифода бурда, дарсаҷро боз ҳам шавқовартару хотирмон созад.

Дар илми география дарё (наҳр, рӯд) оби равонест, ки аз чандин чашмаю ҷую соӣ маҷро мегирад ва ба самте ҷорӣ мешавад. Дарёҳо хурду бузург, дарозу кӯтоҳ мешаванд. Дарёҳои кӯҳӣ тезҷараён ва дарёҳои водихо нисбатан ороманд. Муҳимтарин манбаи обҳои ширин ва воситаи обёрӣ дарёҳо мебошанд. Дарёҳои калонтарини ҷаҳон Нил (Африко), Миссисипи (Амрикои Шимолӣ), Амазонка (Амрикои Ҷанубӣ), Об, Амур (Россия)... эътироф гардидаанд, ки аз 6800 км то 4400 км дарозӣ доранд. Тоҷикистони мо манбаи обҳои ширин аст ва дарёҳои зиёд аз худди он ҷорӣ мешаванд, ки калонтаринашон инҳо мебошанд: Ому, Сир, Панҷ, Кофарниҳон, Зарафшон, Вахш, Ғунд, Варзоб... Хангоми таълими мавзӯи дарёҳо аз ашъори шоирон метавон истифода кард, то дарси география бо фанни

адабиёт алоқаманд ва мавзӯи муассир гардад. Устодон М.Турсунзода, А.Лоҳутӣ, М.Миршакар, М.Шералӣ, Қ.Киром, Лоик, Гулназар, Ҳ.Ғоиб, К.Насрулло дар тавсифи ситоиши дарёҳо шеърҳои пурмазмуну хотирмон гуфтаанд. Шеърҳои «Рӯди кӯҳӣ» ва «Рӯди ман»-и устод М.Турсунзода хеле машҳуранд.

Як силсила шеърҳои хуби шоирони тоҷик дар бораи дарёҳои алоҳидаи кишвар иншо шудаанд. Ин шеърҳо ба Вахшу Сиру Зарафшону Варзоб... мутааллиқанд ва баёнгари муҳаббат ба диёри маҳбуб мебошанд.

Таъкид менамоем, ки вобаста ба дигар мавзӯҳои дарси география низ аз ашъори шоирон метавон намунаҳои мувофиқ дарёфту истифода кард.

*Шаҳрбону ҚАЛАНДАРОВА,  
омӯзгори география*



## ШЕВАИ ДАРС

## Эҷодиёти халқ ва тарбияи насли наврас

**Эҷодиёти халқ дорои бехтарин намунаҳои адабиёти бачагона буда, ҳиссае аз онҳо дар маҷмӯаҳои «Афсонаҳои халқи тоҷик», «Латифаҳои тоҷикӣ», «Зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикӣ», «Намунаҳои фолклори диёри Рӯдакӣ», «Фолклори сокинони сарғаҳи Зарафшон» ва ҳоказо ворид гаштаанд ва дар инкишофу ганӣ гардонидани адабиёти тоҷик саҳми арзанда доранд.**

Эҷодиёти халқ (дахонӣ ва шиғоҳӣ) роҳнамои ҳаёти мардум буда, барои инкишофи завқи эстетикӣ хонандагон низ нақши муҳим мебошад. Муҳаббату шавқи онҳоро нисбат ба табиати зебо, наботот, ҳайвонот афзун намуда, захираи луғавии онҳоро бой мегардонанд. Донистани қонунҳои табиат дар кӯдакон аз синни 1,5 солагӣ ибтидо мегирад ва барои инкишофи завқи баланди кӯдак замина мегузорад.

Аз ин ҷост, ки чи дар муҳити оила, чи дар муҳити муассисаҳои таълимӣ мутолиаи асарҳои фолклорӣ ҳатмист. Дар китобҳои дарсӣ намунаҳои

фолклор ба чашм мерасанд. Дар адабиёти тоҷик намунаҳои аввалин асарҳои фолклорӣ барои бачагон ҳанӯз аз солҳои бистуму сиёми асри гузашта ба воситаи китобҳои дарсӣ ба таъби расидааст. Асарҳои фолклорӣ бачагона аз ҷиҳати шакл хеле гуногунанд, вале аз ҷиҳати мазмун бештар ба ҳаёти маишӣ ва расму ойинҳои халқ нигаронида шудаанд. Дар дарсҳои ҳаррӯза омӯзгор бояд аз фолклор истифода бурда, мазмуну мақсади гуянҷаро ба шогирдон кушода диҳад. Аксарияти қаҳрамонони асарҳои фолклорӣ ҳайвонот ва парандагон мебошанд ва ҳамчунин,

ба воситаи ин персонажҳо - меҳнаткаш қурбонқаш-танбалу хулқи неку бади одаи инъикос ёфтааст. Масалан: рӯбоҳ дар ҳамаи афсонаҳо фиребгача



ру маккор, дурӯя, хушмадгӯ, гург - даранда, бераҳму чоҳилу нодон, харгӯш - тарсончаку буздил, саг- содиқ ва вафодор, шағол - дузду торочгар, мӯрча

чанд намуди истифодаи фолклор дар синфҳои ибтидоӣ. Ҳангоми хондани зарбулмасали «фарзанди нек боги падар, фарзанди бад доғи падар»-ро гуфта аз кӯдакон мазмунро онро мепурсам. Онҳо мувофиқи фаҳмиши худашон маънидод мекунанд. Ҷавоби шогирдонҳо ин буд: Касе аз фармони падару модар набарояд, ҳамеша ба хизматҳои омода бошад, меҳнатдӯст бошад, ӯ фарзанди нек аст. Фарзанде, ки дурӯғгӯй кунад, супоришҳои волидонро иҷро накунад, ӯ фарзанди бад аст. Ҳамин тариқ, хонандагон бо навбат зарбулмасалро мувофиқи қобилиятҳои маънидод намунанд. Мисоли дигар, истифодаи чистон низ мувофиқи мақсад аст, чунки барои ёфтани чистон кӯдакон фикрронӣ намуда, мекушанд, ки ҷавобашро ёбанд.

Назира ТИЛЛОЕВА,  
омӯзгори мактаби №72-и  
шаҳри Душанбе

## ПЕДАГОГИКА

## Дарси муҳтавомад

Омӯзиши пайваستا ва ҳамешагӣ аз муҳимтарин ҷанбаҳои фаъолияти омӯзгорон аст. Дар баробари тақмили донишҷӯ оид ба фанҳои таълимӣ ҳар як омӯзгорро мебояд, ки аз як силсила фанҳои муҳими соҳаи таълимӣ тарбия, чун педагогика, психология ва физиологияи оғаҳии комил дошта бошад ва донишҷӯро худро оид ба ин фанҳои мунтазам вусъат бахшад. Зарурати донишҷӯи педагогӣ дар ҳар машғулияти омӯзгор бо шогирдон амик эҳсос мешавад. Илми педагогика низ пайваста рушд меёбад, навгонии бозёфтҳои тоза, вобаста ба ин фан марҳила ба марҳила ба миён меоянд. Замоне мафҳумҳои дарсҳои ҳамгиро, методи тафрика, таълими салоҳиятнок ва амсоли инҳо дар илми педагогика маъмул набуданд, имрӯз бошад, бидуни онҳо ин илмро тасаввур кардан имкон надорад. Ҳоло аз методу усулҳои мазкур омӯзгорони фаъол бомуваффақият истифода мекунанд.

Дар педагогика мафҳуми навъи дарсҳо (типи дарсҳо, гурӯҳи дарсҳо, хели дарсҳо...) маъмул ва серистифода аст. Фаъолияти омӯзгор дар ҷодаи таълиму тарбия хеле фарогиру домандор мебошад, вале асоситарин самти амали ӯ маҳз дарс эътироф шудааст. Аз ин рӯ, омӯзгоронро мебояд, ки ҳар чӣ бештар ба дарсҳои худ эътибор диҳанд ва ба самаранокии дарсҳоиашон тавачҷӯх зоҳир намоянд. Дарс машғулияти ҳамарӯзаву бардавомӣ (аз 4 то 5-6 соат дар як рӯз) омӯзгору хонандагон аст ва агар он якрангу қолабию сатҳӣ сурат бигирад, барои

шогирдон дилбазану камтаъсир ва камсамар мешавад. Аз ин рӯ, омӯзгоронро мебояд, ки вобаста ба мазмуну муҳтавои мавзӯҳо дарсҳои худро рангину равшанро ба иштироқи шавқовар баргузор намоянд ва диққати хонандагонро ҷалб созанд, онҳоро хастаю дилгир насозанд. Педагогҳои маъруф ва пажӯҳишгарони комёби соҳаи дарсҳо ба риштаи таҳқиқи кашаида, мундариҷаву сохтани тарзи гузариш ва махсусиятҳои дигарашонро ба инобат гирифта, навъҳои дарсро муқаррар кардаанд, ки маъмултаринашон инҳо мебошанд: дарси омехта, дарси шиносӣ бо маводи нав, дарси мустақкамкунӣ, дарси чамъбасти, дарси мустақкамкунӣ мавзӯҳо ва тақвияти малакаю маҳорат, дарси санҷиши хонандагон.

Умуман, оид ба навъи дарсҳо олимони зиёде изҳори назар кардаанд, муҳолифати ақидаҳо низ дар ин боб мавҷуд аст, вале он навъҳои дарс, ки дар боло номбар кардем, алоқаманд аст ба нуктаи назари аксар муҳаққиқон. Ҳоло ифодаи дарси ғайримукаррарӣ низ маълум аст, аммо қисми зиёди педагогҳо таъкиди намуданду соҳит сохтаанд, ки ин гуна дарс, аслан, аз нигоҳи мазмуну муҳтаво аз навъҳои маъмулии дарсҳо тафовутӣ чашмгире надорад. Ба ҳар ҳол, омӯзиши ҳаматарафаи навъҳои дарс ва қорбасти онҳо дар ҷараёни таълиму тарбия аз самтҳои имтиёз-манди худомӯзӣ ва тақмили ихтисоси омӯзгорон махсус меёбад.

Ҷумагул ЁРОВА,  
омӯзгори синфҳои  
ибтидоӣ

## МУЛОҶИЗА

Дар замони ҷаҳонишавӣ, ки гурӯҳҳои тундгароӣ динӣ бо амалҳои даҳшатбори хеш ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардаанд, масъалаи худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ дар ҷойи аввал қарор мегирад. Гурӯҳҳои ифротгаро меъёрҳои ахлоқӣ ва арзишҳои умуминсониро поймол намуда, барои расидан ба ҳадафҳои нопоки хеш аз роҳи воситаҳои гуногун истифода мекунанд. Имрӯз, ки технологияҳои гуногуни иртиботӣ фароҳам омадааст, соҳитро террористӣ ба ин васила дар мафкураи ҷавонони ноогоҳ ғояҳои ғаразноки хешро таҳмил намуда, онҳоро барои иҷрои

амалҳои даҳшатбор ва ҳалалдор намудани амнияти субот ва оромии кишварҳои гуногуни дунё ташвиқ мекунанд. Бинобар ин, ба масъалаи тарбияи насли наврас дар муассисаҳои таълимӣ тавачҷӯхӣ махсус зоҳир

## Тақвияти ҳамкориҳо

бояд кард. Барои ин зарур аст, ки дарсҳои тарбиявиро самаранок истифода бурда, ҳамкориҳои оила, мактаб ва ҷомеа тақвият бахшида шавад. Дар ин масъала наврасону ҷавонон хушёриву зиракии сиёсиро бояд аз даст надиханд ва мо, омӯзгорон, онҳоро дар рӯҳияи ифтихори миллӣ ва садоқат ба арзишҳои

миллӣ умуминсонӣ ба камол расонем.

Дар ҷумҳурӣ барои дарсҳои тарбияи худшиносӣ миллӣ ба камол расонидани наврасону ҷавонон қарор барномаҳои қабул гардидаву иқдомҳои шоиба ба анҷом ра-

дагону донишҷӯёнро аввалан, дар рӯҳияи ифтихори миллӣ тарбия менамояд, аз ҷониби дигар, қаҳрамониву ҷоннисорӣ фарзандони фарзонаро муаррифи менамояд. Арзиши таърихӣ китоб баланд буда, дар заминаи асарҳои муҳтамади илмӣ таълиф гардидааст ва заҳмати чандинсолаи академик Бобочон Ғафуровро дар бар мегирад. Аз ин рӯ, мо – омӯзгоронро зарур аст, наслеро ба камол расонем, ки дар рушду пешрафти бештари Ватани азизамон – Тоҷикистон саҳми босазо гузоранд.

Моҳира  
ЛАВУНҶАЕВА,  
омӯзгори синфҳои  
ибтидоӣ

## НЕРУИ СОЗАНДА

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба нақш ва мақоми ҷавонон дар ҳаёти фарҳангиву иҷтимоии кишвар баҳои баланд дода, ба донишандӯзӣ, қорҳои илмию озмоишӣ, тарбияи маънавию варзишии онҳо аҳамияти ҳамешагӣ доданд. Ҳамзамон, дар ҳаёти сиёсӣ ва ҷамъияти ва таҳияи лоиҳаҳои нави инноватсионӣ онҳоро ҳамачониба пуштибонӣ мекунанд.

Дар ин робита, ҳар чӣ бештар шудани қорҳои созандагиву бунёдкорӣ, кашфу ихтироот ва қорҳои эҷодиву фарҳангии ҷавонон айни муддаост. Зеро мо ҳама умедворем, ки ояндаро ҷавонони донишманду бахуш месозанд.

Пешвои миллат дар яке аз суханронҳои худ ишора карда буданд, ки аҳли кишвар дар муаррифии ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ тамаддуни бостонии халқамон бештар фаъол бошанд. Ба ин мазмун, ҳар кас метавонад новобаста аз касбу қорӣ хеш дар тарғиби дастовардҳои замони

## Ҷавонон ва интернет

истиклол ва талқини дурусти таъриху маданияти миллӣ саҳм бигирад.

Аз ҷумла, метавонем тавассути интернет, ки ҳазинаи бузурги маълумот ва воситаи бехтарини муошират аст, ба ҷаҳониён гӯшаҳои сайёҳии кишвар, манзараҳои дилрабо, олами ҳайвоноту наботот, қадамҷоҳои таърихӣ ва бузургони илму адабадонро муаррифи намоем. Аксардор метавонад аксҳои бехтарин гузорад, хунарманд дастранҷи меъмориву қандакорӣ худ, аҳли санъат навору намунаҳои хунарии худ ва қаламкашон асарҳои гуногунҷанри худро пешкаши муҳлисони маҷозии худ намояд.

Намунаи он дар микёси ЮНЕСКО муаррифи шудани аксҳои Тоҷикистон аз ҷониби суратгари ҷавони тоҷик Дидор Саъдуллоев аст. Аксҳои зебову бомазмунӣ ӯ тавонистанд тақвими «ЮНЕСКО-2021»-ро зебу оро бахшанд. Ба

ин монанд қорҳои неки ҷавонони боғайрати мо идома доранд.

Мутаассифона, аксари ҷавонони мо аз интернет, ки укёнуи беканонеро монад, чанд қатрае бо худ мекунанд. Ҳоло имкониятҳои пурвусъат ва ҳайратовари ин системаи иттилоотиро хуб дарк накардаанд.

Бо шарофати амалӣ шудани Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф бовар дорем, ки сабақҳои илмӣ, озмунҳои илмиву интеллектуалӣ ва ҷарабаниҳои муҳталиф бо иштироқи иқдоми ҷавонон вусъати тоза мегирад. Дар давоми бистсола аз ҷавонони фаъолу донишманд ва ҷустуҷӯи намунаҳои бехтарини қорҳои эҷодиву илмӣ ва нишондодҳои баланди варзиширо интизор мешавем.

Лолабегим ИСОБОВА,  
омӯзгори забони англисӣ

► ХУСНИ БАЁН

Муаллифи «Тухфат - ул - шахобоб» вожаи «парвона» - ро чунин тафсир кардааст: «Парвона чароғвора бошад ва ӯ парандае бувад, ки худро ба чароғ занад ва бисӯзад ва ӯро магаси чароғ хонанд» (Душанбе, 1992, сах. 140).

Дар «Бурҳони коғеъ» вожаҳои **шабпара** ва **шабпарак** ва **парвона** чунин маънидод шудаанд: «Шабпара» ва «шабпарак» маъруф аст, ки мурғи Исо бошад ва ба арабӣ «хуффош» хонанд. Гуянд, чун ӯро бикушанд ва бар зихори кӯдакон пеш аз булуғ бимоланд, манъи баромадани мӯй кунад ва агар ӯро дар сӯроҳи муш ниҳанд, хама бигрезанд» (Душанбе, 2004, ҷ. 2, сах. 205).

«Парвона» бар вази **фарзона** маъруф аст ва он чонвареке бошад, ки шабхо худро ба шуълаи шамъу чароғ занад» (Душанбе, 1993, ҷ.1, сах. 234).

Дар «Ғиёс - ул - луғот» **парвона** чунин шарҳ дода шудааст: «Парвона номи чонвари маъруф; ва ин мураккаб аз *парв*, ки ба маънии *ситора* аст ва маҷозан ба маънии *нури чароғ* ва *шамъ* ва лафзи *она*, ки калимаи нисбат аст, чунон ки *ангуштвона* ба маънии *зеҳир*» (Душанбе, 1987, ҷ. 1, сах. 164); Ба вожаи «хуффош» чунин шарҳро овардааст: «Хуффош номи тоир, ки онро **шабпар** гӯянд (аз «Қомус» ва «Мунтахаб» ва «Мадор» ва «Баҳр - ул - ҷавоҳир» ҷ.1, сах. 208).

Дар «Мунтахаб - ул - луғот» вожаи **хуффош** ин тавр маънидод шудааст: «Хуффош - шапара; ва дар «Қомус» **хуффош** - ро ба **ватвот** баён карда; ва дар «Ватвот» гуфта, ки ватвот хуффош бошад» (Душанбе, 2003, сах. 185 - 186).

Дар «Фарҳанги форсӣ» - и Амид **шабпарак** чунин тафсир шудааст: «Шабпара» - 1. хаффош - шабпарак (нигоҳ **хаффош**) (сах. 661).

«Хаффош чонваре аст сиёҳранги шабеҳи муш, дасту пояш ба пардаи нозуке ва ба ҳам муттасил ва ба шакли бол мебошад, ки бо он метавонад мисли парандагон парвоз кунад... Ба арабӣ **ватвот** мегӯянд. Дар форсӣ **шабпара** ва **шабпарак** ва **шаббоза** ва **шабёза** ва **шабқур**, харбевоз, харбвон ва харбевоз ва харпезов ва певоз ва харбӯз ҳам гуфта шуд» (сах.457).

Шарҳи «парвона» чунин омадааст: «Парвона хашарае аст, дорои болҳои хушнӯг, ки рӯи гулҳо ва гиёҳҳо менишинад ва шириан онҳоро мемакад ва онро шоҳпарак ва парвонаи рӯз ҳам мегӯянд. Ва низ хашароти болдори кучаке аст, ки шабхо гирди чароғ ё шамъ мегардад ва гоҳе дар шуълаи чароғ месӯзад ва онро

# Шабпарак ё шапалак?

**Ҳангоми мутолиаи осори адибони пешину муосир бо вожаҳои вохӯрдан мумкин аст, ки тарзи навиштани онҳо шубҳаоваранд. Ин нукта зимни таҳлили сарфӣ қардани ин ё он калима ошкор мегардад. Масалан, вожаи **шабпарак** дар шаклҳои **шабпарак**, **шабпара**// **шапалак** дар фарҳангҳо оварда шудааст. Перомунӣ калимаи «парвона» низ метавон чанд сухан гуфт, зеро парвона аз **шабпарак** фарқ дорад ва онро «шабпарак» номидан, ба назари мо, саҳеҳ нест. Дар қадами аввал мо шарҳи додаи фарҳангҳо оид ба вожаҳои «шапарак» ва «парвона» оварда, сипас нуктаи назари хешро баён мекорем. Мо зимни шарҳу маънидод ба таърихи баромади вожаҳои мазкур дахл намекунем, зеро он вазифаи мутахассисони таърихи забон аст.**

парвонаи шаб ҳам мегӯянд» (сах. 266).

Доктор Муҳаммад Муин дар «Фарҳанги форсӣ» вожаҳои «шабпарак» ва «парвона» - ро чунин шарҳ додааст: «Шабпара - шабпарак - хуффош» (Техрон, 1375, ҷ.2, сах. 2015);

«Парвона» - 1. Як фард аз тираи парвонагони чузву раддаи хашарот, ки гунаҳо ва аксоми мутаъдад дорад. Парвонагон чамъ.

**Парвонагон** аз тираи хашарот, ки дорои 4 боли нозуки пӯшида аз пулакҳои латифи кучаке аст, ки ғолибан рангинанд, қитъоти даҳони ин чонварон ҷихати мақдани мӯеот тағйир шакл ёфта бад ин сурат ду орвораи (чоғи) хайвон ба шакли лӯлае даромада ва хартуми тавилеро ташкил медиҳад...

**Парвонаҳои шабона** парвонагоне ҳастанд, ки гунаҳои мутаъддеро шомил мешаванд. Болҳои ин парвонаҳо дар мавқеи истироҳат ба ҳолати уфуқӣ қарор мегиранд.

**Парвонаҳои ғуруб** парвонагоне ҳастанд, ки монанди парвонагони шабона болҳояшон дар мавқеи истироҳат уфуқӣ аст. Гунаҳои аз ин даста парвонагон, ки дар дохили амоқини марғуб ва зери заминҳои торик мезиянд ва ба рӯи болҳои қаҳваيرانгашон нақши сари мурдаеро доранд. Навзоди гунаи ахир муфтхӯри (паразити) себи заминӣ мешавад. (ҷ.1, сах.761).

Доктор Муҳаммад Муин дар «Фарҳанги форсӣ» дар шарҳи шапарак чунин овардааст: «шабпара, шабпарак, хаффош» (ҷ. 2 сах. 2015).

Вожаи «хаффош» - ро Муин чунин шарҳ бастааст: «**Хаффош** пистондоре аст аз ростай хаффошонӣ сиёҳранг, шабеҳи муш. Дасту пой вай бо пардаи нозуке

ба ҳам муттасил ва ба шакли бол аст ва бад он парвоз мекунад. Дастаи хаффош панҷ ангушт дорад. Шасти (ангушти) вай кӯтоҳ аст ва ба чанголи тез хатм мешавад.



Пузаҳои (фукҳои) борик ва ду гӯши барҷаста ва дандонҳои тез дорад. Чашмҳояш ҷид аст ва бад - ин сабаб рӯзхоро дар торикӣ ба сар мебарад ва хангоми ғуруб парвоз мекунад» (1375, ҷ. 1, сах. 1430)

Мураттибони «Фарҳанги форсӣ имрӯз» Ғуломхусейни Афшор ва дигарон (Техрон, 1375, 1240 сах.) вожаҳои мазкурро бад - ин тарик шарҳ бастаанд: «Шабпара - шабпаракҳо, шабпаргон. 1. Ҳар яке аз хашароти тираи шабпараҳо; шоҳпарак. Шабпараҳо тирае аз хашароти ростай пулакболон бо рангҳои тира ва лорвҳои (қирмҳои) бисёр зиёд, ки дастачамъӣ ба дунболи ҳам ҳаракат мекунанд ва шабпарвозанд» (сах. 721). «Парвона» (парвонаҳо, парвонагон): 1- гунаҳои аз хашароти рӯзпарвоз аз ростай пулакболон бо болҳои паҳнпӯшида аз пулаки рангеза-

дори интиҳои шоҳак нисбатан дурушт ва зиндагии ҷаҳормарҳалай (тухм, навзод, шуфро (пулаки чашм ва булуғ; шабпара) (сах. 269).

Дар «Фарҳанги русӣ ба форсӣ» (М. 1965), ки зери таҳрири Алий Асадуллоев ва Л. С. Пейсиков нашр шудааст, вожаҳои **бабочка** ва **мышь** чунин тарҷума шудаанд: «бабочка - парвона». Шабпарак (ноҷное) (сах. 39); **мышь** - муш; **летучая мышь** - хаффош, шабпара (сах. 412).

Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» вожаҳои «шабпарак», «хаффош» «қуршапарак» ва парвона» чунин маънидод шудаанд: «**Шабпарак**» ниг. ба шабпара; шабпарак - хаффош» (ҷ.2, 1969 сах. 556); «**Хаффош**// хуффош - қуршапарак (ҷ.2, сах. 472); «**Қуршапарак** чонварест, ки да-

наи аз қирмаки абрешим рӯянда ҳам ба ин дохил аст» (сах. 466);

«Парвона» хашароти парандаест, ки шабхо ба пешӣ шамъ меояд ва худро ба шуълаи шамъ мезанад. **Парвона шудан** ба қасе аз ҳад зиёд меҳрубонӣ қардан (маҷоз) (сах. 285).

Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» вожаҳои «парвона», «шапарак», «қуршапарак», «хаффош» чунин тафсир шудаанд:

**Парвона** зоол. хашароте, ки дар шаб гирди чароғ, шамъ ва ғайра мегардад ва худро ба онҳо мезанад; парвонаи чароғ, 2. маҷ. ошик; муштоқ, иштиёқманд; парвона шудан ба чизе, қасе а) гирди чизе, қасе гаштан, дар атрофи чизе, қасе чарҳ задан; б) ба чизе, қасе бисёр наздик шудан; дил додан ба қасе, чизе (ҷ. 2, 2010, сах. 69).

**Шабпара**// шабпарак - қуршапарак, хаффош, муши паррон (ҷ. 2, сах. 644).

**Қуршапарак** зоол. чонварест болдор, ки бинобар заиф будани биноии чашмаш рӯзхо хобида, шабона парвоз мекунад, хаффош, ватвот, шабпара (ҷ.1, сах. 671).

**Хоффош** - қуршапарак, муши паррон (ҷ. 2, сах. 449).

И. В. Абдусаломов, В. Г. Баева, И. И. Линдт дар дастури таълимии «Олами хайвоноти Тоҷикистон» (Душанбе, 1979, сах. 96), ки барои хонандагони синфи 7 пешбини шудааст, танҳо оид ба шапалакҳо (парвонаҳо дар назар дошта шудааст - С. А.) маълумот додаанд.

Баррасии чанде аз фарҳангҳои тафсирии пешину имрӯза ва фарҳангҳои дузабона моро ба чунон хулосаҳо овард:

Аввалан, шакли дурусти калима **шабпарак** махсус мегардад. Шапалак, чунон ки устод С. Айни дар «Луғати нимтафсирии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷикӣ» таъкид кардаанд, шакли вайроншудаи **шабпарак** аст.

Сониян, зеро мафҳуми шабпарак ҳамон хуффош ва қуршапарак дар назар дошта мешавад.

Севум, парвонаҳо гуногуннавъ буда, парвонаҳои рӯзона, шабона ва гирди чароғ парвозкунандаҳо фаро мегиранд. Парвонаи аз қирмаи пилла баромада низ ба навъи гуногуни парвонаҳо дохил мегардад.

Чорум, агар вожаи **шапарак** - ро ба назардошти қалимасозӣ таҳлил кунем, носаҳеҳ будани он баръало равшан мегардад (он аз ду реша - шаб ва пар сохта шудааст).

С. АМИНОВ,  
Д. НУРИДДИНОВА

► КИТОБИ ДАРСӢ

Маълум, ки китобҳои дарсӣ вобаста ба барномаҳои таълимӣ навишта мешаванд. Китоби дарсӣ воситаи асосии омӯзиш барои хонанда ҳисоб меравад ва дар он мундариҷаи асосии фанни таълимӣ инъикос меёбад. Вазифаи китоби дарсӣ ба хонанда барои мустақилона мустақаму амиқ намудани захираи донишҳои дар дарс омӯхтааш ёрӣ расондан мебошад.

Баробари китоби дарсӣ мактаббачагон аз дастурҳои гуногун низ истифода мекунанд: маҷмӯан, маъсалаву машқҳо, хрестоматияҳо, фарҳангу маълумотномаҳо, атласҳо ва ғайра. Ҳамаи ин воситаҳои дидактикии ёррасон барои мустақам шудани фаҳмишу маҳорати амалии хонандагон мусоидат мекунанд.

Китобҳои дарсӣ дастурҳои гуногуни таълимӣ ба омӯзандагон чун манбаи муҳими таъсиррасонии ғоявӣ хизмат менамоянд.

# Раҳнамои ҳамешагии хонандагон

Дар баъзе аз кишварҳои олам китобҳои дарсӣ бо гаразҳои синфию ғоявӣ олула қарда мешаванд, ки ин ҳаргиз раво нест.

Хушбахтона, китобҳои дарсӣ кишвари мо аз ҳама гуна маҳдудиятҳо орианд ва дар онҳо ба донишҳои воқеию ҳаётӣ бадтарӣ дода мешавад.

Илми дидактика тавсия медиҳад, ки зимни таълифи китобҳои дарсӣ ба равиши ғоявӣ мундариҷаи маълумот эътибор дода, ба назари хонандагон манзараи олами воқеиро бегаразона ошкор намуда, сабабу натиҷаҳои инқишофи ҳодисаҳои табииву ҷамъиятӣ нишон дода, муносибатҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, меҳнатӣ ва ахлоқии одамон равшан қарда шавад.

Истиқлолият такозо намуд, ки китобҳои дарсӣ таҷдид назар шаванд.

Аз нав сохтани мундариҷаи маълумот табиист, ки вобаста ба талабҳои нав боиси тағйир ёфтани китобҳои дарсӣ шуданд. Дар онҳо баробари дохил қарда шудани қомебиҳои навтарини илму фарҳанг чанбаҳои назариявӣ пурқувват гашта, маълумотҳои қуҳнашуда аз китобҳо бароварда шудаанд. Китоби дарсӣ дар асоси риояи талаботи нав бояд тавре таҳия шаванд, ки хонандаро хавасманд намуда, ба фикру андешаронӣ водор созанд ва боиси вусъати ҷаҳонбиниву дар омӯзиши донишхо, мустақилона амал қардани ӯ гарданд. Ҳар китоби дарсӣ бояд ба талаботи умумии педагогӣ ҷавоб диҳад ва ба таълим рӯҳияи ғоявӣ бахшида, ҷаҳонбинии воқеии хонандагонро

бавусъат намояд.

Дар ин китобҳо донишҳои боъътимоди дар амал санҷидашуда дар шакли ба фаҳмиши хонандагон дастрас ва дар ҳаҷми муайянқардаи барномаи таълимӣ дода шаванд. Китоби дарсӣ фаъолияти мустақилона ва эҷодии хонанда, тафакқури ӯро бояд инқишоф диҳад, дар оянда хонандаро ба мустақилона омӯхтани донишхо тайёр намояд. Дар китоби дарсӣ расмҳо, нақшаҳо, таблитсаю схемаҳои зарурӣ бояд ҳар чӣ бештар истифода шаванд.

Ба он ноил бояд шуд, ки китоби дарсӣ ба дӯсти ҳақиқии хонанда, ҳамсафару такаҷоҳи доимии ӯ табдил ёбад.

Парвина ҲАКИМОВА,  
омӯзгор

## КАЛОМИ ВОЛО

**Ниёғони мо дар бахшҳои гуногуни илму адаб аз худ осори гаронбаҳое боқӣ гузоштаанд. Зиндагинома ва осори шахсиятҳои илмдӯсту ватандӯст барои имрӯзиён ва фардоиён дарси илму адаб буд, ҳафт ва мемонад.**

Яке аз чунин абармардон дар нимаи дуоми асри 19 ва аввали асри 20 Ҳочӣ Муҳаммад Ҳусайни Хатлонӣ ё Кангуртӣ мебошад.

Шоирӣ ширинкалому рангинхаёл, хаттоти хушсалиқа Ҳочӣ Муҳаммад Ҳусайни Хатлонӣ соли 1868 дар маҳаллаи Қарақамиши Кангурти вилояти Хатлон дида ба олами ҳафтӣ кушодааст.

Баъд аз омӯхтан ва аз

## Файзи суҳан

худ намудани илмҳои замон Муҳаммад Ҳусайн ба ҳаҷ рафта, Эрону Афғонистон, Ҳиндустон, Ироқ ва Арабистонро сайр менамояд. Пас аз сафар ба зодгоҳаш баргашта, пурра ба кори эҷодӣ мепардозад. Таҳаллусашро Ҳочӣ ва баъзан Ҳоч интиҳоб намуд. Нуфузи шоиронаш ба зудӣ хатто берун аз зодгоҳаш ба Бухоро ва Самарқанд расид.

Фаъолияти адабии Ҳочӣ ба шакли «Куллиёт» соли 1913, хангоми дар қайди ҳаёт буданаш дар матбааи шаҳри Тошканд чоп гардидааст. Бояд гуфт, ки дар заминаи ин ва дигар маъхазҳои доир ба аҳволу

осори Ҳочӣ бо ташаббуси маорифпарваронаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2009 «Куллиёт»-и Ҳочӣ аз нав бо ҳуруфи кириллӣ ва форсӣ дар ҳаҷми 1280 саҳифа чоп шуд. Дар ин асари нодир ва гаронарзиш ғазалиёт, рубоӣёт, қасоид, марсияҳо, мусаддасот, моддаҳои таърихӣ, номаҳо, маснавиҳои «Комде ва Мадан», «Таърихи чавда», «Василат-ун наҷот» гирдоварӣ шудаанд.

Осори лирикии Ҳочӣ, хусусан, рубоӣёташ, фарогири мавзӯҳои шарҳиҳолӣ, пан-

ду ахлоқӣ, инсондустӣ ва дигар ҳислатҳои неки инсониро доро мебошад. Чунончи, шоир дар рубоии зерин таъкид менамояд, ки инсон даврони ҷавониашро, бояд самаранок ва бо қору пайкори нек сипарӣ намояд. Бо хардамхаёли ва беҳудагӣ фурсате роҳ надиҳад, чунки ин айём ҳамчун тири аз камон часта зуд мегузарад.

**Бо булҳавасӣ гузашт айёми шубоб,**

**Андар пайи молу қоҳу**

**фиқри асбоб.**

**Чун дид, ҷавонӣ ҳамчу тире**

**бигузашт,**

**Пирӣ ба қадӣ ҳамчу камон**

**кард шитоб.**

Воқеан ҳам, рубоӣёти Ҳочӣ Ҳусайн аз лиҳози маънӣ ва санъати суҳанварӣ дар пояи ниҳоят баланд меистад. Ҳочӣ таъкид месозад, ки ҳар як ин-

сон дар зиндагӣ ҳамнишини шахси хунарманду оқилу доно бошад ва аз нишасту суҳбати ҷохилону нолоикон дурӣ ҷӯяд:

**Бо аҳли хунар нишини**

**шахси доно,**

**Гар захр диҳад, бихӯр чу**

**шаҳду ҳалво.**

**В-аз суҳбати ноаҳлу**

**қасони ҷоҳил**

**Пайванд агар бувад,**

**табарро бинмо.**

Ҳочӣ дар айни камолоти эҷодӣ, соли 1917 ҷаҳони фониро падруд гуфтааст. Уро дар мазори ҳазрати Мавлавӣ Юсуф ба хок супориданд. Имрӯзҳо мазори Ҳочӣ зиёратгоҳи аҳли илму адаб ва сайёҳон мебошад.

**Файзулло ИБРОҲИМЗОДА,**  
**омӯзгори мактаби № 17-и**  
**шаҳри Роғун**

## РОБИТА

## Фазои оила беғубор бошад

Оила муҳимтарин воситаи тарбияи шонстан насли наврас буда, фарзандонро ба фаъолият дар ҳаёт тайёр мекунад. Мақсадҳои муҳиме, ки ҷамъият дар назди мактаб гузоштааст, ба тарбияи оилавӣ ҳам вобаста мебошад.

Оила бояд дар доираи қору бори хона ташкили оқилонаи ҳаёти кӯдакро таъмин созад, ёрӣ расонад, ки бача таҷрибаҳои мусбат ва меҳнати насли калонсолро аз худ карда, дар фаъолият, одад ва муносибат ба таҷрибаҳои фардӣ мушарраф шавад.

Дар Қонуни ҚТ «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» асоситарин вазифаҳои падару модарон қайд карда шудаанд. Аз ҷумла, оила бояд шароити заруриро ба вучуд оварад, ки бачагон сари вақт дорои маълумоти миёна гашта, ба ин ё он касбу кор тайёр шаванд; бачагонро бо рӯҳияи ахлоқи ҳамида тарбия намояд; онҳоро ба малакаҳои меҳнатӣ одад кунонида, ба моликияти ҷамъиятӣ эҳтиёткор буданро ёд диҳад; нисбат ба саломати кӯдак ҳамеша ғамхор буда, барои аз ҷиҳати ҷисмонӣ ҳаматарафа инкишоф ёфтани ӯ тамоми шароитҳоро муҳайё созад.

Ҳанӯз дар оила зерин таъсири тамоми хусусиятҳои ҳаёти оилавӣ равиши маънавию ҷамъиятӣ, майлу рағбату ҷабҳаи психологӣ насли наврас ташаккул меёбад. Ҳамин аст, ки бачагон аз рӯи марому мақсади худ кӯшишу муносибатҳои нисбат ба одамон доштани худ, пеш аз ҳама, ҳислатҳои падару модаронашонро тақдор мекунад. Хулқи аъво ва рафтори шонстан калонсолон дар оила ба рушди ахлоқи кӯдак ҳамеша ёрӣ мерасонад.

Дар инкишофи талабаоти маънавию ва майлу рағбатҳои бачагон нақши оила хеле

бузург аст. Муносибатҳои ҳаррӯзаи қушоду равшани калонсолону бачагон барои азхудшавии бойгариҳои маънавӣ имкониятҳои хубе ба вучуд меорад. Фарзандонро нағз доништану омӯхтани падару модарон имконият медиҳад, ки онҳо аз хурдсолӣ майлу рағбатҳои фардӣ бачагонӣ худро ошкор намунанд, барои истеъдодҳои худро инкишоф додани онҳо ёрӣ расонанд. Дар хона бачагон баробари донишу маҳорат ва малакаҳои дар мактаб азхудкардашонро мустақкам намудан дорои таҷрибаҳои мустақилонаи қорҳои фикрӣ мегарданд. Китобу маҷалла ва рӯзномаҳои аз китобхонаи хонагӣ дастрас намудани онҳо, гӯш кардани барномаҳои радиову телевизион ҳамсафари доимии мактаббачча дар оила буда, хираду ҳисси кӯдакро бой мекунаду боиси васеъ шудани ҷаҳонбинии маданияи ӯ мегарданд.

Оила муҳимтарин манбаи ҳиссиёт, баҳодихӣ ва муҳокимаҳои амику нозуки маънавию эстетикӣ мебошад, ки дар асоси он чунин муносибатҳои хуби инсонӣ ташаккул меёбад: муҳаббат, дӯстӣ, ғамхорӣ, ҳурмат кардани калонсолон, амалан кӯшиш намудан барои беҳтарсозии шароити гирду атроф ва худтарбиякунӣ.

Ҳаёти оилавӣ бо хусусиятҳои гуногуни психологӣ, маънавию ва маишии худ мактаби ҳосе ба шумор меравад, ки дар он шахси комили фардо тайёр карда мешавад.

Аз ин рӯ, дар ҳар оила бояд фазои эҳтиром ба ҳамдигар, таваҷҷуҳ ба одоби ҳамида, иштиёқ ба китобу дониш ҳукмфармо бошад.

**Муҳаббат АЗИЗОВА,**  
**омӯзгори мактаби махсус**  
**барои ношунавоён,**  
**шаҳри Душанбе**

Тарбия бояд аз рӯзи ба дунё омадани тифл ибтидо гирад. Махсусан, дар даврае, ки фарзанд ба кӯдакитон фаро гирифта мешавад, ҳамкориҳои оила бо дабистон зарурат пайдо мекунад. Дар шароити деҳот ин ҳамкорӣ бештар ва муҳим аст. Табиист, ки дар деҳоти имрӯза

тарбияи фарзанд» ва ҳам талаботи замон тақозо менамояд, ки аз рӯзҳои аввали мактабҳои падару модарон бо муассисаҳои томактабӣ алоқаи доимӣ дошта бошанд.

Махсусан, дар муассисаҳои томактабӣ ин ҳолат шарт ва зарур мебошад. Ҳислатҳои бадро

Вобаста ба ин, Пешвои миллат масъулияти падару модарро дар таълиму тарбияи фарзанд дар ҷойи аввал гузошта, таъкид намудаанд, ки «Фарзанд меваи умри одамитон мебошад, то замоне ки ҷон дар бадани инсон аст, набояд ӯ аз тарбияи фарзанд канораҷӯӣ намояд».

## Ҳамкориҳои волидон дар тарбияи кӯдакон

қариб теъдоди кӯдакитонҳо ангуштшуморанд. Дар баъзе муассисаҳои таълимӣ марказҳои инкишофи кӯдак фаъолият доранд. Ин ҳанӯз кам аст, зеро на ҳамаи наврасон ба ин марказҳо фаро гирифта мешаванд. Аз ин рӯ, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму

наврасон аз калонсолони оила, аз хешу табор ва онҳое, ки ба хонашон рафтумод доранд, ёд мегарданд.

Қонун омӯзгорон ва падару модаронро дар якҷоягӣ вазифадор намудааст, ки «Фарзандро дар рӯҳияи эҳтиром ба Ватан, арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ тарбия намоянд.

Хулоса, оиларо узви мактаб ва мактабро манбаи таъмин намудани хушбахтии оилаҳо бояд тасаввур кард. Пас, бояд барои хушбахтии фарзандон ва ояндаи дурашони онҳо дар якҷоягӣ камари ҷимнат бандем.

**Гулсара БАЙЗАЕВА,**  
**мураббияи кӯдакитони №130,**  
**ноҳияи Фирдавӣ**

## РИСОЛАТ

## Омӯзгорӣ истеъдод аст

Дар замони муосир нақшу саҳми омӯзгор дар тарбияи насли наврас, такомулу ташаккули фаҳмишу ҷаҳонбинии хонандагон ва ба камолоти маънавӣ расондани онҳо ниҳоят бузург мебошад. Қабл аз ҳама, омӯзгор таълимдиҳанда мебошад, аз ин рӯ, вай бояд соҳиби истеъдод, донишу фаҳмиши васеъ ва сифатҳои востарини инсонӣ бошад. Барои он ки дарси навро ба шогирдон бо тамоми паҳлуҳояш фаҳмонда тавонад, ба омӯзгор зарур аст, ки пурхонда, донову зақӣ буда, ягон лаҳзаи умри худро бе омӯзишу мутолиа нагузаронад. Вай бояд аз адабиёту маъхазҳои илмию назариявӣ, методӣ, педагогӣ, психологӣ, фалсафӣ ва ғайра ба таври мунтазам омӯзаду баҳравар гардад. Ҳамзамон, аз равандҳои навине, ки дар соҳаи маориф, таълиму тарбия роҳандозӣ мешаванд, оғаҳӣ дошта, асноди меъёрӣ, стандарту барномаҳои таълимиро аз худ карда

бошад. Омӯзгорӣ воқеан санъат аст, санъати маърифатманду худшинос гардондани шогирдон.

Пешаи муаллимӣ заҳматталаб буда, аз омӯзгор меҳнати шабурузӣ, омӯзиши бардавом ва таҳаммулро талаб мекунад. Ба замми ҳамаи ин, омӯзгор бояд эҷодкору донишманд буда, дар хусуси сабқу шеваҳои таълимии худ таҷрибаи омӯзгорияшро ба дигар ҳампешагонӣ хеш дар шакли мақолаю матолиби ибратомӯз расонида тавонад. Аз дигар тараф, вай бояд психолог бошад, ҳамарӯза вазъи рӯҳию равонии шогирдонро ба мушоҳида гирифта, бо онҳо муносибати самимонаю некхоҳонаро ба роҳ монад. Танҳо он вақт метавон гуфт, ки муаллим ақл, шараф ва вичдони ҷомеа ба шумор меравад.

**Ҳусноро ЭГАМБЕРДИЕВА,**  
**муовини директори мактаби №19,**  
**шаҳри Панҷакент**

## МУЛОҶИЗА

## Бояд фарҳанги ҳақиқиро бипарастем

Тарбияи маънавию инсонӣ яке аз масъалаҳои муҳими рӯзгор аст. Дар замони мо бо таъсири равияҳои гуногуни фарҳангзудоянда (филмҳои фаҳш, сурудҳои гумроҳкунанда, мусиқҳои беарзиш, либосҳои фарсуда) тавачҷуҳ ба фарҳанги ҳақиқӣ, ки мартабаафзо ва шукӯҳбахш аст, кам шуда истодааст. Мутаассифона, ба ин ҳолати ваҳмангез ва харобгар на ҳамаи волидайн ва аҳли зиё эътибор

медиданд. Натиҷаи чунин саҳл ангоштан ва нодида гирифтани ҳақиқат аст, ки як гурӯҳ ҷавонони мо (хусусан, шаҳришӯро) урфу одади тоҷикона, ахлоқи ҳамида ва шарму ҳаёро фаромӯш кардаанд. Чи духтару чи писар дар ин гурӯҳ бетараф, беодоб, бешарм ҳастанд. Либоспӯшии онҳо ҳам бисёр тааҷҷубовар аст. Шимҳои рангпаридаву дарида, пироханҳои булҷабубу занҷирдор, нимтанаҳои чар-

мини аҷоибдӯхт ин гурӯҳро аз дигарон фарқ мекунонад. Ин тоифа забони тоҷикиро кайҳо фаромӯш кардаанд, чи дар хона ва чи дар кӯчаю хиёбон бо забонҳои ғайр ва махлут суҳан мегӯянд. Ҳол он ки муҳимтарин сифати ҳар як инсон хулқи хуш доштани, хушсуҳан будан ва миллатпараст будан аст.

**Имомбердӣ РИЗОЕВ,**  
**омӯзгори литсейи**  
**инноватсионии «Душанбе»**

▶ БЕҲДОШТ

## Ақли солим дар тани солим

Точикон табиатан мардуми тозаву озодаанд ва ба поку беолоиш будани хонадону муҳити зист ва покизагию тамизи сару либосашон таваччуҳи хамешагӣ доранд. Дар байни ин халқ мақолҳои «Тани сихат – беҳи давлат», «Саломати – гавҳари ноёб», «Тозагӣ – гавраи саломати»... маълуми машхуранд ва дар зиндагонияшон қотеъона риоя мешаванд. Аз ин чост, ки мардуми тоҷикро дар баъзе сарчашмаҳо озодагон низ меноманд. Аслан, саломати бо тозагӣ, бо риояи тартибу низом дар ҳама қорҳо хамбастагии устувор дорад.

Кӯдакон бояд дар бораи баъзе бемориҳои бештар пахншуда ва маъмул, ба гунаи шамолхӯрӣ, дарди чашму гӯш, дарунравӣ, дарди сар, бемориҳои пӯст ва сироятӣ донишҳои ибтидоӣ дошта бошанд ва донанд, ки асосан чӣ тадбирҳо, риояи қадом қоидаҳо ба пешгирии ин бемориҳо мусоидат мекунанд. Дар як сарчашмаи тиббӣ таъкид шуда, ки дар 16-солагӣ қариб 30 дарсади наврасон тамоқу ё нос мекашанд, дар ин син дар 10-15 дарсади мактабиён фишори рағҳои хунгузар ба мушоҳида мерасад, беш аз 20 дарсади муҳассилини мактабҳо мубта-



Барои он ки миллат солим бошад, рушди устувору бомароми имрӯзу фардошро таъмин намояд, он, пеш аз ҳама, бояд солим бошад. Яъне саломати оммавии миллат омилҳои асосии сафою бақон он аст. Махсусан, ба вазъи сихати насли наврас таваччуҳ зоҳир бояд қард. Аз ин лиҳоз муассисаҳои таълимӣ рисолати қиддӣ ва бори масъулияти гарон ба дӯш доранд. Дар мактабҳо бояд вобаста ба тарғибу тавзеҳи аҳамияти саломати ва риояи тозагӣ мунтазам тадбирҳо андешида шаванд. Бояд ҳам дар дарсҳо, ҳам дар машғулиятҳои махсус ва ҳам зимни чорабиниҳои беруназсинфию беруназмактабӣ ба ин масъала дахл қарда шавад. Ба иборати дигар бигӯем, вазиҳои гуманистии таълиму тарбия бевосита ба тарғиби тарзи ҳаёти солим, ба хидояти риояи қоидаҳои таълиму ҳифзи саломати вобаста мебошад. Ҳар як омӯзгорро зарур аст, ки бо асосҳои донишҳои тиббию физиологӣ мусаллаҳ гардад, организми кӯдаке ва сохтору функцияҳои асосии онро хуб бидонад. Ин барои тарбияи саломати наврасон хеле муҳим аст. Бояд хуб донист, ки асоси саломати ҳар фард, аз ҷумла, кӯдакон системаи асаби хубу бенуксон мебошад. Кӯдак бо ҳамин гуна системаи асаб ба олам меояд ва он дар марҳилаҳои аввал бағоят нозуку зуд осебпазир аст. Омӯзгор бояд бикӯшад, ки системаи асаби кӯдак осеба набинад, мустаҳкам гардад, неру бипазирад. Ба асаби нозуки кӯдак дар қатори омилҳои маъмули дигар танбеҳи зиёд, тақдир ва сухани ношоиста таъсири манфӣ мерасонанд. Кӯдакро аз тарсу ваҳм ва хавотириро парешонхотирӣ ҳифз бояд қард, зеро ин ҳама омилҳои эмотсионали пурхавфанду асаби кӯдакро ҳаставу сактадор мекунанд, боиси хоҳиши саломати ва гирифторӣ ба бемориҳои хавфнок (аз ҷумла, касалиҳои рӯҳӣ) мешаванд.

Нихоят, хангоми аз курсҳои тақмили ихтисос гузаштани омӯзгорон ба масоили мавриди арзёбии ин нигоштаҳо қарорёфта таваччуҳ зоҳир қардани масъулин айни муддаост.

**Матлуба НОСИРОВА,**  
дотсенти ДДТТ ба номи  
Абӯалӣ ибни Сино,  
духтури кӯдакон

▶ ПЕШРАФТ

Варзиш дар ҳаҷони муосир аз маъмултарин соҳаҳои донишда мешавад, ки ҳар нафари ба он машғул хамеша тандуруст, неруманд чусту чолок ва рӯҳану ҷисман солим мебошад. Варзиш боиси дурӣ ҷустан аз омилҳои номатлуб мегардад. Хушбахтона, имрӯз наврасону ҷавонон ва ҷавондухтарони кишварамон дар риштаҳои гуногуни варзиш ба машғулиятҳои машғул буда, вақти қимати хешро самарнок истифода мебаранд ва дар баробари ин, бо истифода аз малакаву истеъдоди хеш дар чорабиниҳои гуногуни варзишӣ иштирок қарда, бо ишғол намудани мақомҳои ифтихорӣ обрӯи кишвари хешро дар сатҳи байналмилалӣ баланд мебардоранд. Замони соҳибистиклолӣ бо дастгирии ва ғамхории Ҳукумати кишвар варзишгарони тоҷик ба дастовардҳои зиёде ноил гарди-

данд. Боварии Пешвои миллат ба кишри ояндасози кишвар, ҷавонон, боиси пешрафт ва инкишофи тамоми соҳаҳои ҷумхури шуд. Ба иттилои Сарвари кишвар, имрӯз дар ҷумхури 10 ҳазор иншо-

оянда низ ба оммавиғардонии варзиш ва таблиғи тарзи ҳаёти солим диққати аввалиндарача диҳем ва барои тандурустии ахли ҷомеа шароити боз ҳам бехтар фароҳам оварем». Ин аст, ки сол

## Варзиш рушд меёбад

оти варзишӣ фаъолият дошта, дар давоми солҳои 2018-2020 қариб 2200 иншооти соҳаи варзиш бунёд ва 1059 иншоот таъмиру таҷдид гардидааст. Инчунин, дар соли 2019-ум 358 иншооти варзишӣ, аз ҷумла, зиёда аз 200 иншоот дар пойтахти кишвар сохта шудааст, ки дар онҳо барои ба варзиш машғул шудани сокинони пойтахт тамоми шароит фароҳам мебошад. Ҳамзамон, Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ибраз доштанд, ки «Мо бояд дар

то сол соҳаи варзиш дар ҷумхури новобаста аз баъзе мушкилоти ҷойдошта рушд мекунад. Достовардҳои панҷсолаи охири варзишгарони тоҷик дар арсаи байналмилалӣ тавонист варзиши тоҷикро дар сатҳи баланд муаррифӣ кунад, ки ин боиси ифтихори мо, ахли кишвар, аст.

**Абдураул НАЗРИЕВ,**  
омӯзгори кафедраи фанҳои  
ҷамъиятшиносии коллеҷи кӯҳии ба  
номи С.Юсунова

## Маъвои варзишгарон

Дар дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ дар мактабҳо ба хонандагон оид ба варзишгарони номвар, таърихи варзиши миллӣ, мусобикаҳои ҷаҳонӣ, ҳодисаҳои ҷолибу варзишӣ ва варзишгоҳову майдонҳои бавусъати кишварҳо нақл қардан аз ҷониби омӯзгори ин фан амали ҷолиб буда, ҳам диққати шогирдонро ба варзиш бештар ҷалб мекунанд, ҳам донишҳои онҳоро оид ба варзиш вусъат мебахшад ва ҳам боиси рангину пурмухтаво гардидани машғулиятҳо мешавад.

Зимни яке аз дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ ман дар доираи чанд дақиқа дар бораи яке аз калонтарин маҷмаҳои варзиши ҷумхури – Варзишгоҳи марказии Тоҷикистон ба хонандагон нақл қардам. Ин варзишгоҳ соли 1956 дар ҳамвори соҳили рости дарёи Душанбе сохта шудааст. Варзишгоҳи марказӣ ҳудуди 20 гектарро дар бар мегирад ва аз 12 иншооти варзишӣ иборат мебошад. Майдони асосии варзишии ин маҷмаи бузург (майдони футбол) 20000 ҷои нишаст дорад. Ин ҷо, ҳамчунин, 3 майдони

дигари футболбозӣ ва 1 майдони хурди футбол дар ихтиёри варзишгарон гузошта шудааст. Дар ҳудуди Варзишгоҳи марказии Тоҷикистон ҳавзи шиноварӣ, қасри теннис, толори «Зӯрхона», толори тӯби дастӣ, қасри солимии «Тоҷварз», 4 толори обутобдиҳии бадан, меҳмонхонаи «Варзиш» ва хучраҳои маъмурӣ ҷойгир мебошанд. Барои варзиши сабук дар маҷмаа тамоми шароит фароҳам оварда шудааст. Ин мавзеварзишӣ обод, тозаю озода ва сабзу хуррам мебошад. Дар ин варзишгоҳи боҳашамат якҷанд мусобикаи бонуфузи байналхалқӣ баргузор қарда шудааст ва аз ҷумла, Бозиҳои панҷуми Осиёи Марказӣ дар ҳамин мавзеварзишӣ гардидааст.

Варзишгоҳи марказии Тоҷикистон дар тарбияи варзишгарони ҷавон, рушди варзиш дар мамлакат ва дар ҷалби оммаи васеи мардум ба варзиш нақши шоишта дорад.

**Муҳаммадҷон БУРҲОНЗОДА,**  
омӯзгори тарбияи ҷисмонӣ

▶ АРЗИ СИПОС

## Муаллимае, ки дӯсташ медорем

Набераам дар синфи 9-и гимназияи №1 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе таҳсил мекунанд. Дар қатори дигар устодону омӯзгорон, машғулиятҳои муаллимаи забони англисии муассиса Умеда Сафарова барои шогирдон хеле писанд аст. Мавсуф шурӯъ аз синфи панҷ то ин дам дар синфе, ки набераам таҳсил мекунанд, роҳбари синф мебошад. Борҳо мушоҳида қардаем, ки Умеда Сафарова ба хонандагоне, ки ба сабаби беморӣ



ба мактаб омада натавонистаанд, меҳрубонии хоса зоҳир намуда, ба хабаргирияшон ба хона ва агар дар беморхона бошанд, ба аёдаташ меравад. Муаллима соҳибтаҷриба буда, психологияи наврасонро хеле хуб ва ҳамаҷафа медонад. Ман дар машғулиятҳои тарбиявии муаллима борҳо иштирок қардам ва аз панду насихатҳои, ки Умеда Сафарова ба шогирдон дар бораи ҳислатҳои неки инсонӣ, аз қабилӣ ростӣ, ростқавлӣ, ростгӯӣ, хайру

эҳсону саховатмандӣ, хурмату иззати волидону калонсолонро баҷо овардан, парҳез қардан аз дурӯғу фиреб, хабарқашию суханчинӣ ва ғайра ба шогирдон медихад, хушхол шуда, ба муаллима аҳсан гуфтааму мегӯям. Мо бо ҷунин муаллимаи меҳрубону мушфик, ки таълиму тарбияи шогирдонро аз ҳаёти худ боло гузошта, тамоми неруи худро ба ҳақи ташаккулу рушди зехнии насли наврас равона қардааст, фахр мекунем.

**Зулрат ҲАМИДОВА,**  
нафақахӯр, сокини  
шаҳри Душанбе

▶ ТАҶРИБА

## Маҳорати омӯхтану ҳамкориҳои хонандагон

Тавре ки маълум аст, дар усули муносибати босалоҳият ба таълим ҳамкориҳои хонандагон бо якдигар дар мадди аввал қарор дошта, омӯзгор ҳамчун роҳнамою хидоятгар андешаҳои шогирдонро таҳлил ва баррасӣ менамояд. Ҷанбаҳои ҳамкориҳои хонандагон баёни андешаҳои онҳоро ба таври озод, бо иҷрои вазифаи гурӯҳӣ ва таълими муштарак дар бар мегирад. Муносибати босалоҳият ба таълим ба ташаккули салоҳиятҳои асосӣ равона шуда, эҷодкорӣ, тафаккури интиқодӣ, маҳорати омӯхтан, коммуникативӣ ва ҳамкориҳои хонандагонро ташкил медиҳад. Дар ин раванд ташкил ва баргузориҳои дарсҳо бо фарогирии панҷ намуни салоҳият амали саҳлу осон намебошад. Нақш ва мавқеи омӯзгор дар баёни мавзӯи нав, ба шогирдон расондани нуктаҳои асосии он муҳим аст. Вале масъалаи мустаҳкам қардани мавзӯи нав аз ҷониби хонандагон ҷавҳари дарсро ташкил

медихад. Ин гуфта маънои онро дорад, ки вобаста ба моҳияту ҳадафи матни пешниҳодшуда, хонандагон ба таври мустақилона бояд ҷанбаҳои ибратомӯзу ахлоқии онро дарёфт ва дар ин бобат изҳори назар намоянд. Ба ҷуз ин, онҳо дар иҷрои саволу супоришҳои додашуда фаъолона иштирок намуда, андешаҳои худро перомони мухтавои матн ва воқеаҳои ба он монанд, ки мушоҳида қардаанд, ё ҷое шундаанд, метавонанд бо дарку фаҳмиши худ баён кунанд. Ҳадафи асосии усули муносибати босалоҳият ба таълим низ рушд бахшидан ба ташаккули мантиқии андешаҳои хонандагон мебошад. Хонанда бояд дар дарсҳои мазкур фаъол, чусту чолок, ҷўёву қушо ва дар баёни фикри хеш (бигзор, ки посухҳои ӯ галат бошанд) озоду мухтор бошад.

**Тоҷиддин НЕҒМАТОВ,**  
омӯзгори мактаби №47, ноҳияи Рӯдакӣ

► ХАЙРУЛЛО АБДУЛЛОЕВ 90-СОЛА ШУД


*Дар байни аҳли деҳаи Ромитиёни ноҳияи Балҷувон усто Абдулло Алиев асбобҳои мусиқиро аз ҳама беҳтар менавохт ва сурудҳои шӯху дилангез низ месароид. Усто Абдулло чанд муддат дар Кӯлоб низ зиндагӣ карда, аз он ҷо ба Афғонистон ҳичрат мекунад дар мусофират умр ба сар мебарад.*

Соли 1927 ба зодгоҳаш Сбармегардаду бо Давлатбӣ ном духтари ҳамдеҳааш оиладор мешавад. Аз онҳо соли 1930 писаре ба дунё меояд, ки ба ӯ номи Хайрулло мегузоранд. Хайрулло аз хурдсолӣ бо хислатҳои наҷибаш аз ҳамсолони худ фарқ мекард ва нисбат ба асбобҳои мусиқӣ таваччуи хоса дошт. Диккат меод, ки падараш чӣ гуна мусиқӣ менавозад, иҷрои онро азхуд мекард ва ҳамроҳ суруд ҳам мехонданд. Рӯзе падараш ӯро ба ҳонаи муаллими деҳа мебарад ва дар он ҷо мардуми зиёд чамъ шуда, мошингазал (патефон) гӯш мекарданд. Сурудҳои «Дидам ба мулки Хисор», «Пули Вахш», «Ҷсмаш намеҳом», «Султоно-

ту маданияти вилояти Кӯлоб гузаронида мешавад. Барои гузаронидани ин чорабинии фарҳангӣ аз навоҳии гирду атрофи шаҳри Кӯлоб санъаткорону хунармандон даъват карда мешаванд. Даъватшудагон дар спектакли мусиқии «Саргароши камгап» ва барномаи консерти иштирок менамоянд.

Ҳангоми омодагиҳо Х. Абдуллоев бо оҳангсози машҳури тоҷик З. Шаҳидӣ ошно мешавад ва ин шиносӣ ба ӯ роҳи нави эҷодиро дар санъати мусиқӣ мекушояд.

Рӯзҳои санъати вилояти Кӯлоб дар шаҳри Сталинобод бомуваффақият баргузор гардид ва чанд нафар аз иштирокчиёни он бо мукофотҳои давлатӣ ва ифтихорномаҳо



гуфтааст.

Ҷаъолияти эҷодии устод Х. Абдуллоев хеле пурсамару гуногунпаҳлу аст. Соҳои 60-80-уми асри ХХ як силсилаи асарҳои дар жанрҳои гуногун навиштаи ӯ аз қабил мусиқӣ барои намоишномаи Театри академӣ - драмаи ба номи А. Лоҳутӣ «Баҳроми Чӯбина», оҳанги «Ҷиротӣ» барои оркестри соҳҳои миллӣ, як силсила сурудҳои барои солистони гуногун ва хор тасдиқи гуфтаҳои болоянд.

Мавзӯи ватандӯстӣ дар асарҳои устод Х. Абдуллоев мақоми хоса дорад. Мавқеи шаҳрвандии устод нисбат ба воқеоти ҷанги шаҳрвандӣ, ки дар кишвари мо рух дода буд, дар як қатор асарҳои аз қабил «Бародар ба пеши бародар наояд ба ҷанг», «Пароканда лашкар наояд ба қор» (мағна аз Фирдавӣ) ё худ сурудҳои бахшида ба ҷашни 1100-солагии давлати Сомониён офаридаи ӯ «Бӯи ҷӯи Мулиён» ё «Эй аз гули сурх» (шеърҳо аз Рӯдакӣ) ва «Исмоили Сомонӣ» (шеърҳои К. Насрулло) хеле равшан инъикос ёфтааст.

Аҳли ҷомеа Х. Абдуллоевро на танҳо ҳамчун оҳангсоз, балки ҳамчун муаллифи ҷандин мақола оид ба мусиқӣ, сценарияҳои телевизионӣ ва радио низ мешиносанд. Аз ҷумла, нигоштаҳои вай «Нахустин симфонияи тоҷикӣ», «Комде ва Мадан»-и З. Шаҳидӣ, «Парасту»-и Ф. Одина, достони «Кишлоки тиллоӣ»-и Ш. Сайфиддинов, «Рапсодияи тоҷикӣ»-и Ф. Солиев ва ғайра аз беҳтарин мақолаҳо дар соҳаи мусиқӣ дониста мешаванд. Устод Х. Абдуллоев симоҳои эҷодии оҳангсозони машҳури тоҷик З. Шаҳидӣ, Ш. Сайфиддинов, А. Ҳамдамов ва ҷанде дигаронро ба риштаи тасвир кашида, аз бурду боҳти эҷодии эшон бо завқи олимона суҳан гуфтааст.

Хидматҳои барҷастаи ин марди хунар дар соҳаи санъату мусиқии тоҷик ҳаргиз аз ёдҳо фаромӯш нахоҳанд шуд. Ҳанӯз ҳам аз тариқи садову симо сурудҳои оҳангҳои дилнишини ӯ пайваста танинандоз асту мардуми тоҷик аз онҳо ҳаловат мебаранд.

**Раҳмоналӣ ШАРИФОВ,**  
доктори илмҳои таърих,  
профессор, декани факултаи таърихи ДМТ,  
**С. АҚРАМОВА,**  
доктори илмҳои таърих,  
сарҳодими илмии шӯъбаи илмҳои иҷтимоӣ-гуманитарӣ ва иқтисодии Институти илмӣ-таҳқиқотии ДМТ

► ОЛИМОНИ МО

Дақиқназар

*Устод Давлат Солиҳов омӯзгори дақиқназар, олими мушоҳидакор 15 январи соли 1956 дар ноҳияи Фарҳор ба дунё омадааст. Азбаски Д. Солиҳов аз ҷавони ба улуми табиатшиносӣ, махсусан, физика майлу шавқӣ беандоза дошт, бинобар ин, пас аз хатми мактаби миёна (соли 1973) ҳуҷҷатҳояшро ба шӯъбаи рӯзонаи факултаи физикаи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В.И. Ленин (ҳоло ДМТ) супорид.*

Дониши баланд ва ҷаҳонбинии илмӣ ва сеи Давлат Солиҳовро ба инбат гирифта, пас аз хатми курси сеюм (соли 1975) роҳбарияти вақти факулта дар тақсмот ӯро ба кафедраи физикаи назариявӣ гузарониданд. Мудири вақти кафедра яке аз физикдонҳои номвар ва соҳибмактаб, профессор Фотех Ҳакимов ин



донишҷӯи фаъол ва аълоҳони кафедраашро дар катори донишҷӯёни курси панҷуми дигар кафедраҳо барои иҷрои кори дипломӣ ва шиносӣ пайдо кардан ба рафти қорҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ба Институти физика ба номи П. Н. Лебедеви АИ ИСФС (шаҳри Москва) аҷфбар менамояд. Соли 1978 рисолаи дипломи худро ба анҷом мерасонад ва ба Душанбе баргашта, имтиҳонҳои давлатиро сарбаландона месупорад ва донишгоҳро ба дипломи аъло хатм менамояд.

Бо қарори Комиссияи давлатии тақсмоти мутахассисони ҷавон ва Шӯрои олимони факултаи физика ба устод Давлат Солиҳов барои дохил шудан ба аспирантураи ДМТ аз рӯи ихтисоси физикаи назариявӣ тавсия дода мешавад. Барои идомати таҳсил дар ин зина ва иҷрои рисолаи номзадӣ боз он муассисаи илмӣ таҳқиқотӣ, ки кори дипломӣ иҷро карда буд, фириристода мешавад. Пас аз хатми аспирантура (соли 1981) ба ҳайси ассистенти кафедраи физикаи назариявии факултаи физикаи ДМТ ба қор қабул гардид.

Устод Давлат Солиҳов рисолаи номзадии худро дар мавзӯи «Равандҳои ғайрихаттии пароканиш дар плазма» соли 1987 таҳти роҳбарии доктори илмҳои физикаю математика, профессор Л.М. Горбунов дифоъ меенамояд. Пас аз химояи рисолаи номзадӣ ба ҳайси ходими илмӣ Институти физикаю техника ба номи С. У. Умарови АМИ Тоҷикистон (солҳои 1989-1991) фаъолият кард.

Сипас, барои идомати фаъолияти илмӣ омӯзгорӣ ба таври гузариш ба кафедраи физикаи Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шохтемур ба фаъолият пардохт. Солҳои 1991-2001 дар вазифаҳои ассистент, муаллими калон, дотсент, и. в. мудири кафедраи физика, муовини декани факултаи гидромелиоративӣ ва сардори шӯъбаи таълими ин донишгоҳ фаъолият намудааст.

Устод Давлат Солиҳов аз моҳи сентябри соли 2002 то соли 2009 ба ҳайси дотсенти кафедраи физикаи назариявии факултаи физикаи ДМТ фаъолият карда, солҳои 2009-2011 роҳбарии Институти илмӣ-таҳқиқотии назди ДМТ-ро бар уҳда дошт. Қобилияти ташкилотчиӣ ва маҳорати роҳбарии ӯро ба инбат гирифта, Д. Солиҳовро аз моҳи майи соли 2011 инҷониб дар вазифаи декани факултаи физикаи ДМТ фаъолияти пурсамар дорад.

Пас аз роҳбарии факулта таъйин гардидани устод Давлат Солиҳов аз соли 2011 то имрӯз беш аз 25 нафар донишҷӯи курсҳои болоӣ барои анҷом додани қорҳои дипломӣ ба донишгоҳу институтҳои илмӣ-таҳқиқотии мухталифи Россияву Беларусу фириристода шуданд.

Ҳамзамон, ташаббус ва сарвари декани факултаи физикаи ДМТ Давлат Солиҳов ба хотири гирифтани устодони соҳибмактаби илми физика ва дигар санаҳои муҳими таърихӣ як қатор чорабиниҳои илмӣ байналмилалӣ чумхуриявиро дар факулта роҳандозӣ намуд.

Бо вучуди қорҳои роҳбарии таълиму тарбияи мутахассисони ояндаи физика, устод Давлат Солиҳов фурсат пайдо карда, натиҷаҳои илмӣ таҳқиқотии солҳои зиёд пажӯҳишкардаашро дар мавзӯи «Назарияи пароканиши мавҷҳои электромагнитӣ дар плазма дар майдони дученаки маҳдуди мавҷи афтада» гирдоварӣ ва 25 декабри соли 2015 рисолаи доктории худро бомуваффақият дифоъ намуд, ки он асосан ба назарияи равандҳои пароканиши маҷбурии мавҷҳои электромагнитӣ дар плазма бахшида шудааст. Ҳамчунин, устод натоиҷи илмӣ худро дар конференсияҳои байналхалқии кишварҳои мухталиф, аз ҷумла, Австрия, Россия, Украина, Туркия, Қирғизистон маъруза намудааст. Дастовардҳои илмӣ профессор Давлат Солиҳов дар беш аз 80 мақолаи илмӣ ва 15 дастури таълимию китоби дарсӣ инъикос ёфтааст.

Устод Д. Солиҳов барои хизматҳои шоистааш бо нишони «Аълоҷии маорифи Чумхурии Тоҷикистон» сарфароз гардонидани шудааст.

**Номвар ҚУРБОН,**  
номзади илми техника, устоди факултаи физикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Резагуфторҳо

*Фариштагон ба модаре, ки ба навозиши тифлаш машғул аст, ба ҳава мансубанд.*

xxx  
Сабурӣ ҷавианест, ки ҳеч тире ба он қорагар намешавад.

xxx  
Ҳар субҳ сафҳаи тозаест барои дарҷи қиссаҳои навини зиндагӣ.

xxx  
Модар хуришест, ки ҳарорати он аз ҳама пештар қалби фарзандашро гарм месозад.

xxx  
Хушбахт касест, ки мусиқиро дарк

*ва гӯш мекунад, хушбахттар касест, ки мусиқӣ менавозад ва хушбахттарин касест, ки мусиқиро меофарад.*

xxx  
Хушбинӣ ҷазирачаи сабзу хуррамест дар биёбони беканори тасфон.

xxx  
Нияти нек фонуси пуртавоност, ки кӯчаҳои тору зулмони зиндагиро равшан месозад.

xxx  
Зиндагӣ майдони ҳарбест, ки дар он ҳар кас василаи химоя ва аслиҳаи ҷангии худро дорад.

**ПАРТАВИЁН,**  
Шарофатullo Раҳимӣ  
омӯзгори мактаби №42-и деҳаи Басмандаи ноҳияи Деваитиҷ

Оҳангсоз, омӯзгор ва рӯзноманигор

ви номдор»... ки Хайрулло аз мошингазал шунд, барояш хеле писанд афтанд.

Солҳои 30 – юми асри гузашта солҳои хеле пурташвиш буд. Ҳукумати Шӯравӣ дар деҳот хоҷаҳои коллективӣ бунёд мекард ва мардум ба умеди зиндагии оянда ва осоишта меҳнат мекарданд. Усто Абдулло, ки шаҳси хунараманду санъаткор буд, барои ривоҷи касб аввал ба Кӯлоб рафта, дар театр ба қор даромад ва соли 1936 ба Душанбе омад ва ба ҳайси танбӯрнавоз дар Театри академӣ - драмавии давлатии ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ба фаъолият пардохт.

Усто Абдулло соли 1938 боз ба Кӯлоб баргашт ва дар театр ба сифати танбӯрнавоз идомати фаъолият намуд.

Соли 1942 усто Абдулло бо хоҳиши худ ба фронт рафт ва дар муҳорибаҳои озодкунии Украина қаҳрамонона ҳалок гашт.

Дар он солҳо вазнинии рӯзгори оилавӣ ба дӯши Хайруллои 12 - сола буд. Ӯ ба театри мусиқии шаҳри Кӯлоб ба ҷойи падараш ба сифати рубобнавоз ба қор мебарояд. Дар ин айём театро шоири халқӣ Сайидали Валізода сарварӣ мекард. Ӯ барои тарбияву рушди Хайрулло чавон ғамхорӣ падарона зоҳир менамояд. Яъне Хайрулло ҳамроҳи Сайидали Валізода дар сахна сурудҳои ҳаҷвӣ мехонду нақш мебозид, ки ин дар ташаккули ӯ ба сифати санъаткори асил бетаъсир намононд.

Соли 1943 ба Театри мусиқӣ – мазакавии шаҳри Кӯлоб ходими театри В.Смирнов ба ҳайси режиссёр меояд, ки ӯ аз ташкилкунандагони ансамбли бачагонаи Помир буд. Вай шахси қордон ва ташкилотчи хуб буд ва бо ташаббуси ӯ соли 1945 дар Душанбе Рӯзҳои санъа-

кадронӣ шуданд. Аз ҷумла, Х. Абдуллоев бо Ифтихорномаи Совети Олии РСФСР Тоҷикистон сарфароз гардид.

Минбаъд вохӯри ва шиносоии Х. Абдуллоев бо ходимони намоёни санъати тоҷик З. Шаҳидӣ ва М. Мавлонов роҳи нави эҷодиро барои ӯ фарох месозад.

Х. Абдуллоев соли 1946 дар шаҳри Душанбе дар шӯъбаи оҳангсозии омӯзишгоҳи санъат бо сарвари бастакори машҳур А. Ленский ба таҳсил шурӯъ мекунад. Айёми донишҷӯӣ суруди «Сталинобод» - ро меофарад, ки то имрӯз дар ҳазинаи тиллоӣ маҳфуз аст.

Маҳз бо ибтиқори А. Ленский аз маҳорат ва истеъдоди Х. Абдуллоев котиби аввали КМ ҲК Тоҷикистон Бобочон Фафуров боҳабар мегардад ва бо дастгирии ӯ Х. Абдуллоев барои идомати таҳсил ба Консерваторияи ба номи П.И.Чайковскийи шаҳри Москва фириристода мешавад. Соли аввали таҳсил аз оҳангсозии машҳур А. Пахмутова сабақ гирифта, сипас, шоғирди бевоситаи профессор А. Н. Александров мегардад. Баъд аз хатми консерваторияи Х. Абдуллоев дар баробари эҷодии асарҳои гуногун ва сурудҳои тару тоза, инчунин, дар вазифаҳои масъул, аз ҷумла, сармуҳаррири редаксияи мусиқии телевизионии Тоҷикистон, мудири кабинети мусиқии Хонаи чумхуриявии эҷодиёти халқ, роҳбари бадеии Филармонияи давлатии Тоҷикистон ва узви коллегии репертуарӣ - редаксионии Вазорати маданияти Тоҷикистон ифои вазифа намуда, дар рушду нумӯи санъати тоҷик сахми муайяне мегузорад. Инчунин, солҳои зиёд дар Донишдаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ба ҳайси устод ба шоғирдон дарс

САДОҚАТ

Соли 1987 буд. Банда бо амри тақдир донишҷӯи бахши забону адабиёти тоҷики ДДОТ ба номи С.Айнӣ гардидам.

Мо, сад нафар, ба чаҳор бахши биступанҷнафарӣ тақсим гардидем. Гурӯҳи биступанҷнафараи мо, ки баробар духтарону писаронро ташкил мекард, қариб аз ҳама навоҳии Тоҷикистон намоянда дошт.

Ман, ки фарзанди Раштонзамин будаму то донишҷӯ гардидан ба ҷое сафар накарда ва ба сокинони минтақаҳои дигари ҷумҳурӣ боре ҳам суҳбат накарда будам, шеваи гуфтори ҳамсабақонам бароям аҷоиб менамуд.

Гоҳо бо шеваи онҳо тақлид кардаву гоҳо хашмашонро овардан мехостам. Аҷаб шахсиятҳои ҳалиму меҳрубон буданд эшон. Ба ҷои хашму ғазаб маро себфурӯш гуфта механдиданд.

Зебуннисои конибодомӣ, ки ситорагарму меҳрубон ва ҳалиму хоксор буд, бештар бо ӯ мувоҳиза ва муҷодала мекардам. Ин баҳсу мунозира ва шӯхиву тақлидкорихо дар охир қорашро кард. Ман ба ин зебосанамии конибодомӣ ноаён шепфаҳо шайдо шудам. Тули чаҳор соли донишҷӯӣ ба ӯ ҳамчунун унс гирифтаам, ки лаҳзае бе ӯ худро тасаввур карда наметавонистам.

Даргириҳои солҳои 90-ум маро нагузошт, ки бо ҳамсабақон

# Ёди рӯзгори ширин

бо таври дилхоҳ хайру хуш намоем. Ба ҷои чаҳор имтиҳони давлатӣ ҳамаги як имтиҳон супорида, дипломҳоямонро ба даст дода, моро ҷавоб доданд. Зеро ки беҳатари ҳаёти моро дар ҷунин шароит касе кафолат дода наметавонист. Аз ҷанги шаҳрвандӣ дида, ки акнун дар ҷумҳурии азизамон шуруъ мегардид ва ғаму дарди зиёдеро дар пай дошт, барои мо ҷудой аз ҳамсабақон вазнинтару дардноктар буд.

Хуллас, бо аҳду паймони ҳамсарӣ ман бо Зебуннисо видоъ гуфтаам. Тайи якуним сол бо сабаби ноҷӯриҳои замона ва банд гардидани роҳҳо мо аз ҳоли ҳамдигар беҳабар мондем. Танҳо нимаи соли дуҷум модари азизу ғамхорам бо пуштибонӣ аз ман роҳи Конибодомро пеш гирифт. Бо неву нестони модар ва хоҳарони Зебуннисо (ӯ падар ва бародар надошт), ки дар Фарм ҷангу хунрезист ва ҳаёт чун ашқи сари миҷгон аст, нигоҳ накарда Зебуннисо ҳамроҳи модарам ба зодгоҳи ман омад. Баробари омадани ӯ кулбаи назарногири бобоии ман гумонам равшан гашт, баракат дар дастурхонам афзуд, хандаву

шодӣ танинандоз гашт.

Мувофиқ ба шароити замона тӯи хоксоронае барпо намуда, зиндагиро оғоз кардем. Зиндагии ширину рангин, оромӣ осуда, орь аз ғаму дард ва ташвиши рӯзгор. Ҳар ду, ки соҳибмаълумот будем, дар як муассиса қору фаъолият намуда, бо маоши ками муаллими аробаи зиндагӣ наморо пеш мебардем. Соҳибӣ чаҳор фарзанд- як духтару се писар шудем. Баъди 16 соли зиндагӣ дар хонаи падар китъаи замин гирифта, хона бино карда, ҷудо ва мустақил гаштем.

Мутаассифона, баъди 24 соли ҳаёти оромӣ осоишта ба зиндагии мо ҷашм расид. Ҳамсари нозанину меҳрубонам дар айни камолоти ҳаёт ба беморие мубтало гашт, ки ҳар лаҳзае бо ба ёд овардани он тору пудамро ваҳшат фаро мегирад.

БАС (Боковой амитропический скелероз). Ман, ки ҷунин бемориро бори аввал меиддам, умед доштам ба ҳар он ҳамсару ҳамсабақ ва дӯсти шафику ба имтиҳони зиндагӣ мувофиқамро табобат хоҳам кард. Барои табобати ҳамсари азизам ман омода будам, ҳама дороямро,

ки ҳамагӣ аз як китъаи замин хурде, ки дар он боғдориву зироаткорӣ карда, илова ба маоши омӯзгорӣ зиндагӣ наморо пеш мебардам, фурушам. Аммо сухани охирини табии асабшинос, ки ҷунин беморӣ табобатнашавандаву машаққати сангинеро думболдор аст, умедамро ба якборагӣ барбод дод.

Тафсилоти ин намуди бемориро аз забони табии шунда, натиҷаашро рӯз то рӯз, ҳафта ба ҳафта ва моҳ ба моҳ дар ниҳоди ҳамсари азизам мушоҳида мекардам.

Аввалан пойҳо, баъдан дастӣ чап ва сипас, дастӣ ростӣ ҳамсарам аз ҳаракат монданд. Ҷор моҳ қабл аз марг забонаш аз гуфтор монда, ба ману фарзандон бо ҳасрат нигариста, гиря гулӯгираш мекард, зеро харчанд кӯшиши гуфтор мекард, ин неъматӣ худовандӣ ба ӯ муяссар намегашт. Рӯз ба рӯз пеши ҷашмам гули руҳсораш пажмурда гашта, пӯсту устухон мегашт. Қариб ҳама шогирдон ба аёдати Зебуннисо омада, ҳарчи зудтар шифоёбии ӯро мехостанд. Охир, ҷаро ба аёдат намеоманд, ки ҳамсари ман ба эшон дарси одобу ахлоқ,

иффату покдоманӣ ва шикаста-нафсию фурутаниро омӯхта, ба эшон дар баробари муаллимаи дӯстдошта ҳукми модарӣ дошт. Ҳатто баъзе аз волидон ба дастам барои доруву дармон кумақпулӣ медоданд.

27-уми август, дар 47-солагии ҳамсари азизу мушфиқ ва фариштахисолам бевасияту бенасихат оламро падруд гуфта, хонаи биҳиштосори маро ба мотамқада табдил дод. Он хонае, ки ҳама дар он танинандоз буду рафтору гуфтори мо барои дигарон намунаи ибрат буд, якбора ба мазори хомӯшон бадал гашт.

Баъди ин зиндагӣ таровату ҳаловати худро бароям аз даст дод. Талхӣ ҳичронро чашида, хоҳони истикболи марг будам. Аммо ёди рӯзҳои ширину хотираҳои рангини даврони донишҷӯӣ ва зиндагии шоиства бо ҳамсарам ва тарбияи Шарифҷони 6 - солаи ятимам ба ман имконияти зистан медиҳад. Охир, ҷӣ гуна аз зиндагӣ даст шӯям, ки чехраи Шарифҷонам чехраи ҳамсари ғурамаргамро ба ёд меорад. Ин чехра маро ба зиндагӣ рӯз ба рӯз дилғармтару моилтар мегардонад. Ман барои ӯ бояд зиндагӣ намоям. Акнун барои Шарифҷонам ман ҳам падару ҳам модарам...

Қиёмиддин ИДИЕВ,  
омӯзгори забон ва адабиёти  
мактаби №23-и ноҳияи Раит

ТОЗАНАШР

## Дурахши «Адаб»

«Адаб» аз ҷумлаи маҷаллаҳои адабии бонуфузи ҷумҳурист, ки фарогири навиштаҳои ҷолибу хонданӣ ва омӯзанда мебошад. Инак, шумораи навбатии он ба нашр расид, ки навиштаҳои хонданиву ҷолибро дар бар гирифтааст. Дар ин шумора навиштаи меҳварӣ муаррифии барандаи Ҷоизаи Нобели адабиёт дар соли 2020 Луиза Глюк аст. Ин шумора, ҳамчунин, саҳифаҳои «Ҷашнвора», «Машриқу Мағриб», «Анҷуманоро», «Сехри ҳалол», «Қошонаи меҳр», «Аз ганҷинаи адабиёти ҷаҳон» ва «Арзишдоварӣ»-ро фаро гирифтааст.

Дар мақолаи донишманди тоҷик Фахриддин Насриддинов «Заминаҳои тасхеҳи бунёди ашъори Камоли Хучандӣ дар замони соҳибистиклол», «Тасхеҳи ҷиҳил байти Камоли Хучандӣ» ва «Ҷазалҳои нав бишнавед аз Камол» оварда шудааст, ки дар он ба таври фарогир ашъори Камоли Хучандӣ дар муқоиса бо дигар куллиёти муътамад мавриди таҳлил қарор гирифта шуда, шакли дурусти онро пешкаши хонанда намудааст.

Доктори илмҳои филологӣ, профессор Замира Ғафорова дар навиштаи худ дар хусуси «Маҷмаъ-ун-нафоис», яке аз тазкираҳои пураъзаҳои форсӣ, ки ба қалами шоир, муҳаққиқи мумтоз, наққоди баландруфта ва тазкиранигори маъруфи асрҳои XVII-XVIII Ҳиндустон Сирочуддиналихони Орзу (1685-1775) тааллуқ дорад, маълумоти муфассал додааст. Адиб, мутарҷим ва адабиётшинос Қодир Рустам дар мақолаи «Насри маънавии Ҳерман Хессе» мавқеи ин нависандаи олмониюро дар адабиёти ҷаҳон нишон додааст. Инчунин, бо номи «Пайванди

амики порсизабонон бо Самарқанд» мусоҳибаи Ҳасани Қарибӣ бо профессори Донишгоҳи давлатии Самарқанд Садри Саъдӣ оварда шудааст.

Сардабири маҷалла Шодӣ Шокирзода дар мақолаи муҳтавомади хеш «Луиза Глюк – маликушшуарои Амрико» ба таври фарогир марҳилаҳои эҷодиёти ин шоираи амрикоӣ, ки баъди 27 сол нахустин зани амрикоӣ барандаи Ҷоизаи Нобели адабиёт гардидааст, маълумоти муфассал дода, ашъорашро таҳлилу арзишдоварӣ кардааст. Ҳамчунин, мусоҳибаи Л. Глюк таҳия ва намунаи ашъораш пешкаши хонандагон гардидааст.

Меҳрномаи профессор Матлубаи Мирзоюнус дар бораи академик Носирҷон Салимӣ бо номи «Ҳамтабори рӯдҳо» ба фаъолияти илмӣ ин донишманди тоҷик бахшида шудааст.

Ҳамчунин, аз эҷодиёти нависандаи Амрикоӣ Ҷанубӣ Улиам Фолкнер бо номи «Гули сурхе барои Эмили», нависандаи машҳур Маҳмуди Давлатободӣ бо номи «Оина» ва нависандаи фаронсавӣ Анн – Мари Шапунтон бо номи «Дӯстӣ зебост» оварда шудааст, ки басо омӯзанда мебошад.

Дар қисмати охир силсилаи асарҳои номзади илмҳои филологӣ Шодӣ Шокирзода, ки дар соли 2020 таълиф шудаанд, муаррифӣ гардидааст.

Дарвоқеъ, шумораи навбатии «Адаб» барои ахли маориф, илму адаб ва дӯстдорони адабиёти тухфаи арзишманд мебошад.

Лубат АЗИМОВА,  
омӯзгори забон ва адабиёти тоҷики  
мактаби №92-и ноҳияи Сино

Чанде пеш китоби рӯзноманигор Насрулло Тӯйҷизода бо номи «Дунёи соҳибдилон» аз ҷоп баромад, ки дар он мусоҳиба, ёддошт ва сафарномаҳои мавсуф гирдоварӣ шудааст.

Китоб мусоҳибаҳои Н. Тӯйҷизодаро бо донишмандону олимони адабон,

фарогир баррасӣ намояд. Мусоҳибаҳои ин китоб аҳамияти баланди омӯзиширо касб мекунад ва дар муаррифии чехраҳои саршиноси илму фарҳанги кишвар мусоидат менамоянд. Инчунин, ёддоштҳои сафарномаҳои китоб низ рангин буда, аҳамияти ба-

## «Дунёи соҳибдилон»

хунармандон ва дигар кишири зиёни кишвар дар бар мегирад. Аз ҷумла, мусоҳибаҳо бо Акбар Турсон, Бозор Собир, Абдумалик Баҳорӣ, Шарофиддин Сайфиддинов, Сайрам Исоева, Фирӯз Баҳор, Марат Орифов, Дӯстмурод Ҷуроков ва амсоли инҳо ҷолибу хонданӣ буда, муаллиф тавонугуни эҷодиёт ва масъалаҳои матраҳшавандро ба таври

ланди омӯзишӣ доранд ва пахлуҳои гуногуни зиндагиро барои хонанда равшан менамоянд.

Дар муқаддимаи китоб доктори илмҳои филологӣ, профессор, шодравон Баҳриддин Камолитдинов зикр намудааст: «Насрулло Тӯйҷизода кӯтоҳсухан аст. Матлабашро бо якдуҷумла ифода мекунад. Маҷрои суҳбатро бардошта, гайриҷашмдошт зимомӣ



суханро ба сӯи дигар намегардонад, ба масъалаҳои ҳаёти шахсии мусоҳибакам дахлат мекунад. Пурсишҳои мучаз, саҳеҳ ва боэҳтиромона аст. Ба назарам, ҷунин ҷиҳатҳои фаъолияти журналистии Насрулло ба мисли худаш рӯзноманигорони навкор ибратомӯз аст!».

Китоби «Дунёи соҳибдилон» барои доираи васеи хонандагон муфиду судманд мебошад.

## «Алифбои телевизион»

Тақмили ихтисоси рӯзноманигорон аз ҷумлаи вазифаҳои меҳварии фаъоли Академияи ВАО-и Тоҷикистон махсуб меёбад. Барои самаранок гузаронидани дарсҳо, пеш аз ҳама, китобу дастурҳои таълимии муҳим аз ҷониби Академияи ВАО дастурҳои зиёде таълиф гардида истодааст. Китоби собикадори телевизион Иззатманд Саломов бо номи «Алифбои телевизион» далели гуфтаҳои болост. Дар он раванди омода намудани барномаҳои телевизион зина ба зина барои журналистони ҷавон нишон дода шудааст. Ҷолибияти китоб дар он аст, ки дар он ҳар мафҳуми истилоҳот барномаҳои телевизионӣ ба таври сода



шарҳу тавзеҳ ёфтааст. Инчунин, барои рангину ҷолиб гузаронидани барномаҳои телевизионӣ маслиҳату пешниҳодоти судманд ироа гардидааст.

Дар муқаддимаи китоб директори Академияи ВАО Зиннатullo Исмоилзода қайд кардааст: «Дарвоқеъ, донишгари алифбои кор дар телевизион журналисти телевизионро ба ҷодаи муваффақият раҳнамоӣ мекунад ва ин китоб роҳнамоӣ хуби эҷодист».

Ҳамин тариқ, дар китоб дар 15 қадам тамоми пахлуҳои фаъолияти эҷодии журналисти телевизион нишон дода шудааст.

Н. ОХУНЗОДА,  
«Омӯзгор»



## СҮТВОРӢ

## Дӯстмурод ӮРОҚОВ

15 январи соли 2021 риштаи умри яке аз устодони донишманду сермаҳсули ДМТ, иктисодшиноси варзида, олим ва адиби шинохта Дӯстмурод Ӯроқов дар 79-солаги қанда шуд.

Устод 5 майи соли 1942 дар шаҳри Ҳисор, дар оилаи хизматчи таваллуд шудааст. Хатмкардаи риштаи иктисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад. Фаъолияти меҳнатӣ аз хамин донишгоҳ шурӯ шуда, дар вазифаҳои гуногун адои вазифа намудааст. Солҳои 1969-1974 муаллими калон, 1974-1991 дотсент, солҳои 1998-2003 мудири кафедраи бахисобгирӣ бухгалтерӣ ва соли 1981 декани факултаи бахисобгирӣ иктисодӣ буд. Мавсуф дар ҳамаи таълими тарбия ва илму истеҳсолот мактаби хосаеро созмон дод.

Мактаби илми профессор Дӯстмурод Ӯроқов яке аз мактабҳои бонуфузи соҳаҳои муҳосибот, аудит ва таҳлили фаъолияти хоҷагидорӣ дар қаламрави пасошӯравӣ маҳсуб мешавад.

Устод рисолаи номзадиро соли 1969 дар аспирантураи Академияи молияи Москва ва рисолаи докториро соли 1989 дар докторантураи Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дифоъ кардааст.

Д. Ӯроқов дар Осиеи Миёна аввалин олимост, ки дар ин соҳаи мушқил рисолаи докторӣ дифоъ намуда, зеро роҳбарии профессорон А.Д. Шеремет ва А. Ф. Аксёненко назарияи бахисобгирӣ идоракуни аз рӯи фаъолиятро таҳқиқ ва тавсияҳои муфиди илмӣ пешниҳод кардааст. Ин пешниҳод аз

ҷониби аксар олимони мамлаки гуногун мавриди эътироф қарор гирифт.

Дар давраи таҳсил дар докторантураи Донишгоҳи давлатии Москва ҳамчун мушовири илмӣ ҷиҳати тайёр кардани мутахассисон дар соҳаҳои иктисодиёт барои кишварҳои Озарбойҷон, Туркменистон, Қирғизистон, Афғонистону Ӯзбекистон саҳм гузоштааст.

Натиҷаи корҳои илми Д. Ӯроқов оид ба ташкили бахисобгирӣ хароҷоти истеҳсоли дар низомии идоракунии субъектҳои хоҷагидорӣ аз рӯи фаъолият дар бузургтарин корхонаҳои Иттиҳоди Шӯравӣ, аз ҷумла, дар ширкати «АвтоВАЗ», заводи дастгоҳбарории «Красный пролетарий» (Москва), «Тоҷиктекстильмаш» (Душанбе), саноати сабуки Тоҷикистон (қолинбофӣ,

т р и к о т а ж б а р о р ӣ, бофандагӣ, истеҳсоли семент) қарор дода шудаанд. Аввалин рисолаи илми Д. Ӯроқов оид ба бахисобгирӣ идоракуни бо теъдоди 50 000 нусха дар нашриёти «Финансы и статистика»-и шаҳри Москва аз чоп баромад.

Зери роҳбарии Д. Ӯроқов беш аз 20 нафар рисолаи докторӣ ва номзадӣ дифоъ бинмудаанд. Устод борҳо дар конференсияҳои байналмилалӣ дар Туркия, Олмон, Эрон, Бугория, Голландия, Боку, Санкт-Петербург ва дигар минтақа дар бораи дастовардҳои илмиаш маъруза кардааст.

Д. Ӯроқов аз соли 2000-ум раиси Ассоциатсияи муҳосибон ва аудиторони ҷумҳурии буд. Бо ташаббуси устод солҳои 2000-2008



гранти ширкати «Прага» барои ташкили омӯзиш ва қарор кардани СБХМ дар субъектҳои хоҷагидорӣ ҷумҳурии ба даст оварда шуд.

Ҷиҳати омӯзиш ва қарор кардани стандартҳои нави муҳосибавӣ аз ҷониби ҷамъият бо роҳбарии Д. Ӯроқов ба Фаронса, Туркия, Голландия, Ирландия, Ӯзбекистон, Россия, Қазоқистон ва Қирғизистон сафар карда буданд.

Шодравон зиёда аз 200 китоби тадқиқотӣ, дарсӣ, илмию методӣ ва мақолаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ба нашр расондааст.

Барои саҳми шоиста дар рушди илму маориф ва тарбияи мутахассисон бо нишони «Аълочии мактабҳои олии Иттиҳоди Шӯравӣ» (1985), унвони «Арбоби илму техникаи Ҷумҳурии Тоҷикистон» (1998) сарфароз шудааст. Узви вобастаи Академияи байналмилалӣ мактабҳои олии (1995), академики Академияи илмҳои иктисодии АвруОсиё (2003), узви Иттифоқи журналистон (2011) ва Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон (2014) мебошад. Инчунин, Дӯстмурод Ӯроқов бо таҳаллуси «Самимӣ» чандин роман, девони шеър ва очеркҳои таърихӣ низ ишро кардааст.

Ӯроқов ин инсонии наҷибу олимӯ адиби варзида дар дилҳо ҷовидонист.

## ӔДВОРА

## Ҳаёти ибратомӯз

Меғӯянд, ки зиндагӣ мисли китоб аст. Ҳар кас дар он нақши худро дорад. Қаҳрамонхоеро вохӯрдан мумкин аст, ки як лаҳза амал мекунад. Онҳо танҳо барои тобиши маъноӣ бахшидан ба сатрҳои китоб оварда мешаванд.

Лекин персонажҳои наз ҳастанд, ки аз қаҳрамонони асосӣ кам нестанд. Онҳо роҳи дурустро нишон медиҳанд. Дурро гавҳари қаъри баҳри бекарони зиндагиро ба сохили он мебароранд.

Ибодулло Мачидовро (рӯхашон шод бод) дар ноҳияи Рӯдакӣ ҳамеша шиносанд. Навобаста аз синну сол ва табақаи иҷтимоӣ, маърифатнокӣ, интизом, меҳнатдӯстӣ, масъулиятшиносӣ хислатҳои ҳастанд, ки ба шахсияти комилу муваффақ тааллуқ доранд.

Талашу ҷустуҷӯи бардавом баҳри баланд бардоштани сифату самаранокии кор, ҳалолкорӣ аз зумраи хислатҳои неки устод ба шумор мерафтанд. Шодравон ҳам вақт аз пайи таълиму тарбия буданд. Ҳамагон ӯро ҳамчун омӯзгори асилу обрӯманд ёд мекунанд.

Омӯзгор, Аълочии маорифи Иттиҳоди Шӯравӣ, Аълочии маорифи ҚШСТ, Корманди шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ибодулло Мачидов соли 1946 Омӯзишгоҳи педагогии шаҳри

Сталинобро (ҳоло шаҳри Душанбе) сарбаландона хатм намуда, фаъолияти ҳешро аз омӯзгор, назари шӯбаи маорифи ноҳияи Ҳисор оғоз кардааст.

Шурӯ аз соли 1978 то 2000-ум директори мактаби №44-и (он замони №197) ноҳияи Рӯдакӣ таъин гардид. Дар ин давра шоғирдони зиёдеро тарбияву ба камол расонид, ки дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти мамлакат фаъолияти пурсамар доранд. Омӯзгор дарсҳои раҳбаронро раҳбаронда, талқин менамуд, ки соҳиби илму пешае гарданд.

Хизмати устод Ибодулло Мачидов назди ҷомеа хеле бузург аст. Ӯ аз соли 1978-то 2000-ум мактабро аз мактаби ибтидоӣ ба муассисаи миёнаи умумӣ табдил дода, нахустин маротиба дар Тоҷикистон кӯдакестони наздимақтабӣ ташкил намуд.

Ибодулло Мачидов дар баробари омӯзгори асил будан, фарзандони соlexро ба камол расонид, ки бо амалу пайкори худ баҳри ободӣ ва шукуфоии Ватани азизамон заҳмат мекашанд. Ҳарчанд ки аз марғи устод 3 сол гузашта бошад ҳам, ҳамагон ӯро бо неки ёд мекунанд.

Шарофуддин ТАЛБАКОВ,  
омӯзгори география ва биологияи  
мактаби №14-и ноҳияи Рӯдакӣ

## ҶИҚМАТИ РӮЗГОР

## Адаб хоҳӣ, зи ҳад берун манеҳ пой

Тарбияи насли наврас вазифаи басо душвор ва масъулиятнок аст. Зин рӯ, на танҳо волидайн, балки омӯзгоронро низ зарур аст, ки ба одоби рафтори хонандагон диққати ҷиддӣ диҳанд. Чунончи, шоир меғӯяд:

Тифлро аз кӯдакӣ омӯз адаб,  
К-аз камали тарбия одам шавад.

Фарзандоне ҳастанд, ки дар оила тарбияи хуб мегиранд, бинобар он, на танҳо аълохон, ҳатто боодобу ташкилҷӯ ҳам мебошанд. Баъзе хонандагон сӯст мекунанд, лекин хеле ором ботамизанд. Хонандагоне ҳастанд, ки бо баҳои хубу аъло мекунанд, лекин боодобу бетамизанд. Ба ин гурӯҳ мақоли «Олим шудан осону одам шудан душвор» мувофиқ меояд. Ногофта намонад, ки то хонанда одоби хуб надошта бошад, дониши андӯхтаи ӯ бефоида аст. Зеро бачаи боодобу натавонанд дарсро вайрон мекунад, балки ба дигарон низ халал мерасонад. Камалидин Биноӣ хеле хуб фармудааст:

Толиби илму адаб бояд,  
Бо адаб сабӣ дар талаб бояд,  
Дар талаб ҳар касе, ки беадаб аст,  
Гар ба мақсуди худ расад, аҷаб аст.

Ногофта намонад, ки одоби ахлоқи ҷавонону наврасон боиси нигаронӣ аст. Аксари онҳоро дар ҷойҳои ҷамъиятӣ дучор меоем, ки суҳанони қабехро ба забон мегиранд, баланд-баланд гап мезананд, ҳамдигарро дашном медиҳанд. Ба фикри ман, агар ҳар як муаллим пеш аз оғози дарс ба хонандагон дар бораи одоби суҳан ронад, аз гуфтаҳои бузургон мисол орад, хеле судманд аст. Дар роҳи мактабу сахни он низ ба онҳо аҳамият дода, ҳар

рафтори ноҷояшонро маҳкум намоем, то хонанда ҳис наояд, ки ӯ ҳам вақт дар зери назорат аст. Барои ин, пеш аз ҳама, худӣ мо, омӯзгорон низ намуна бошем, зеро хонанда на танҳо ба дониши мо, балки ба рафтору гуфтору тарзи либоспӯшии мо низ диққат медиҳад. Бехуда Ҷомии ширинкалом нагуфтааст:

Бояат аввал адаб андӯхтан,  
Пас дигар ҳоро адаб омӯхтан.

Фарзона ЮСУПОВА,  
омӯзгори мактаби №82,  
ноҳияи Сино

Таманиёти солинавӣ

Аз Худо хоҳам, ки дар ин Соли нав,  
Бахти нав ояд ҳаме, иқболи нав.  
Дарду гамҳоро барад аз ин ҷаҳон,  
Шодӣ орад баҳри ҷумла мардумон.  
Кас набошад мубталои Куруно,  
Пок гардад рӯи олам зин бало.  
Пушти абри гам намонад офтоб,  
Хандаро дигар напӯшонанд ниқоб.  
Боз меҳру улфату ҳамбастаӣ,  
Ҳар киро бошад шиори зиндагӣ.  
Соли Нав орад ба мардум рӯзи нек,  
Ҷамнишину ҳамдаму дилсӯзи нек.  
Ҷумла одам - кӯдаку пиру ҷавон,  
Шодмон бошанд дар рӯи ҷаҳон.  
Сулҳу оромӣ бимонад пойдор,  
Ваҳдати миллӣ ҳамеша барқарор.  
Ин Ватан обод гардад беш аз ин,  
Тоҷикистон чун биҳиште дар замин.  
Маҳмудҷони АБДУЛАҲАД,  
омӯзгор, ноҳияи Кубодиён

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар даргузашти олими номвар, профессори ДМТ Дӯстмурод ӮРОҚОВ ба аҳли оила ва ҳешовандони марҳум ҳамдарди амиқ изҳор мекунад.

Раёсат, устодону командони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз даргузашти устоди донишгоҳ, олими маъруф Дӯстмурод ӮРОҚОВ андухгин буда, ба аҳли оила ва ҳешовандони марҳум изҳори ҳамдарди менамоянд.

Кормандони ҳафтаномаи «Омӯзгор» аз даргузашти устоди ДМТ, профессор, муаллифи фаёли нашрияи Дӯстмурод ӮРОҚОВ андухгин буда, ба аҳли оилаи марҳум изҳори ҳамдардию таслият менамоянд.

## Эътибор надорад

Шаҳодатномаи гумшудаи Т-АТА №0024318 дар бораи хатми синфи 9, ки онро соли 2014 муассисаи таҳсилоти миёнаи умуии №71 ба номи Юсуф Ақобирови шаҳри Душанбе ба Мухаммадсалими Мухаммадкарим додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гумшудаи Т-АТУ №0001063, ки онро соли 2014 литсей-интернати Президентӣ барои кӯдакони болаёқати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Сатторзода Парвиз Ҷамшед додааст, эътибор надорад.

Дипломи гумшудаи ДТК №0152231, ки онро соли 2016 коллеҷи тиббии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе ба Сайдалиев Иброҳим Эмомалиевич додааст, эътибор надорад.

## Сафробахши ҳаҷон омӯзгор аст.

ОМУЗГОР

Муассис: Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон

Почтаи электронӣ: omuzgor@inbox.ru  
Сомонаи ҳафтанома: www.omuzgor-gazeta.tj

Сармуҳаррир  
Ноилшоҳ НУРАЛИЗОДА

Ҳайати М.ИМОМЗОДА, А.РАҲМОНЗОДА, Н.САИД, М.САЛОМИЁН, Л.НАЗИРӢ, Д.ҚОДИРЗОДА,  
таҳрир: Н.СОБИРЗОДА, Ф.РАҲИМӢ, А.МУРОДӢ (ҷонишини сармуҳаррир), Н.ОХУНЗОДА (котиби масъул)

Суроға: 734025, ш.Душанбе, х. Айни 126, Телефонҳо: қабулгоҳ – 225-81-55, ҷонишини сармуҳаррир – 225-81-58, котибот – 225-81-57, муҳосибот – 225-81-61

«Омӯзгор» тахти рақами 0018/рз, аз 13.07.2015 дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав номнавис шуда, тахти рақами 0110005977 дар Кумитан андозаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайди давлатӣ гирифта шудааст. Нашрия ба хотири чандандешӣ маводе низ ба таъбир мерасонад, ки идораи ҳафтанома метавонад бо муаллифон ҳамфикр набошад ва барои онҳо масъулият ба уҳда нагирад. Наобатдори шумора Х.ҲОМИД

Ҳафтанома дар матбааи нашриёти комплекси «Шарқи озо» ба таъбир расид. | Индекси обуна – 68850 | Адаби нашр: 38299 нусха | Таррох: С. Ниязов | Ҳуруфчинон: М. Диловарова ва Д. Забиров

Навиштаҳо ва суратҳои ба идораи ҳафтанома воридшуда ба баргардонда намешаванд. Идораи ҳафтанома навиштаҳо дар ҳаҷми на бештар аз 4 саҳифаи компютери андозаи 14 (фосилаи 1,5) – и ҳарфи Times New Roman Tj, қабул менамояд.